

كتاب الحج

(مشكاة المصايف)

المترجم:

أبوأحمد شهاب الدين صالح

Китоби ҳаҷ

(Мишкот-ул-масобих)

Баргардон:

Абӯаҳмад Шаҳобиддин Солиҳ

Бисмиллоҳир Раҳмонир Раҳим

Китоби ҳаҷ¹

Фасли аввал

(صحیح) [1] - 2505

عن أبي هريرة قال : : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا " فقال رجل : أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت حتى قالها ثلاثة فقال : " لو قلت : نعم لوجبتم ولما استطعتم " ثم قال : ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واحتلاظهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا ختيتكم عن شيء فدعوه ". رواه مسلم

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ ﷺ барои мо хутба хонда гуфт: "Эй мардум, ҳароина бар шумо ҳаҷчи хонаи Каъба фарз гардидааст, пас ба ҳаҷчи хонаи Каъба биравед! Марде гуфт: Эй Расулуллоҳ ﷺ оё ҳар сол ба ҳаҷ биравем?! Паёмбар ﷺ хомуш монд, то ин ки он мард саволи худро се бор такрор кард. Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Агар бигӯям: Бале, ҳар сол ҳаҷ кунед, ҳароина бар шумо ҳар сол ҳаҷ фарз мегардад, дар ҳоле ки шумо тавони онро надоред. Сипас фармуд: Маро бигузоред, то ки худам бароятон бигӯям, ба дурусти ғурӯҳҳои пешин ба сабаби зиёд пурсидан ва ихтилоф намудан бо паёмбарони худ ҳалок гарди-

¹ Ҳаҷ рукни панҷум аз аркoni Ислом аст. Ба шарте фарз аст, ки шахс мусалмон, оқил, болиғ, озод буда ва тавонони онро низ дошта бошад. Барои зан шарти дигаре низ ҳаст ва он вучуди шахсе ҳамроҳӣ ўст, ки бо ў маҳрам бошад. **Инчо меҳоҳам баъзе мавзӯҳоро танбех, диҳам. Танбех, якум:** Ичрои ибодате ибодати дигарро соқит намекунад, масалан шахсе намоз хонд ё рӯза гирифт ё садақа дод ё кори хайре анҷом дод, ҳаҷро аз гардани вай соқит намекунад, дар баробари анҷоми ин ибодатҳо вақте ҳаҷ бар вай фарз шуд, бояд ҳаҷро адо кунад, ҳаҷро адо накарда, ҳаҷчи касе барои кори хайре карданаш қабул намешавад. Шахсоне ки ҳаҷро адо мекунанд, оё ҳаҷчи онҳо қабул шудааст ё не, танҳо Аллоҳ мепонад. **Танбехи дуввум:** Баъзе мардум бар ин эътиқод ҳастанд, ки пеш аз ҳаҷ кардани хонаи Аллоҳ, бояд қабрҳои авлиёе, ки дар ватанашон аст зиёрат кунанд, зеро эътиқод доранд, ки безиёрати қабрҳои онҳо ҳаҷҷашон қабул намешавад. Дар ҳақиқат ин эътиқод эътиқоди хато ва ширкӣ ва г умроҳӣ буда, зидди ояtxои Қуръон ва ҳадисҳои Паёмбар ﷺ мебошад. **Мақсад** аз зиёрати қабрҳо, панду ибрат гирифтан, ёдоварии охират ва дар ҳаққи мурдагон дуои хайр кардан асту бас.

данд. Барои ин ба чизе ки ман шумо амр мекунам, то ҳади тавон ба он амал кунед ва з чизе ки шуморо манъ кунам, онро тарк кунед". (Ривояти Муслим)

" ٢ - [متفق عليه] وعنه قال: سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم: أی العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله" قيل: ثم ماذا؟ قال: "الجهاد في سبيل الله". قيل: ثم ماذا؟ قال: "حج مبرور".

Абӯхурайра разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ пурсида шуд, қадом амал беҳтар аст? Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Имон доштан ба Аллоҳ ва ба Расули Ӧ беҳтарин амал аст. Гуфта шуд: Баъд аз ин чӣ чиз беҳтар аст? Фармуд: Дар роҳи Аллоҳ ҷиҳод кардан, беҳтарин амал аст. Гуфта шуд: Баъд аз ин қадом амал беҳтар аст? Фармуд: Ҳаҷҷи қабулшуда дар даргоҳи Аллоҳ беҳтарин амал аст". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

" ٣ - [متفق عليه] وعنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : " من حج فلم يرث ولم ينسق رحع كيوم ولدته أمه ".

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки вай мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "کاسه کی با хотیری ریزوی Аллоҳ ҳаҷ кунاد, дар ҳолه کی فاҳш (سخانونی بەخۇدا) ناگӯید وە فوسىکی ناکۇناد, موناندی رۈزە کی از موداراش تاۋاللۇد شۇدااست, پوك мегارداد".

(Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

" ٤ - [متفق عليه] وعنه قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم : " العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الحنة ".

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки вай мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ фармуد: "أز يك یمرا تو یمرا دیگار کافوراين گونوخونه است, کي دار میёني ин دو یمرا ۋوڭەش شудا بوشاد وە ҳاچчи ماکبۇل با دارгоҳى Алلوھ پودوشە چۇز دوخىل شۇدانى Җانнат نەست". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

" ٥ - [متفق عليه] وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: " إن عمرة في رمضان تعدل حجة ".

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривояت аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуد: "دار موҳى رامازون یمرا کارдан, бارобар бо اىچىرۇ ساۋوبي ياك ҳаҷ است". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٦ - [صحيح) وعنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركباً بالروحاء فقال: " من القوم ؟ " قالوا: المسلمين. فقالوا: من أنت ؟ قال: " رسول الله " فرفعت إليه امرأة صبياً فقالت: لهذا حج ؟ قال: " نعم ولك أجر ". رواه مسلم

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки қофилае дар Равҳо бо Расуулллоҳ ﷺ рӯ ба рӯ гардид. Паёмбар ﷺ пурсид: Шумо кистед? Гүфтанд: Мо мусалмононем. Гүфтанд: Ту ки ҳастай? Фармуд: Ман Расуулллоҳ ҳастам. Сипас як зан кўдакеро ба сўи Паёмбар ﷺ бардошта гуфт: Оё бар ин кўдак ҳаҷ аст? Фармуд: "Бале ва аҷру подоши вай ба ту мерасад". (Ривояти Муслим)

٧ - [متفق عليه) وعنه قال: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يشت على الراحلة فأحاج عنده ؟ قال: " نعم " ذلك حجة الوداع .

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки як зане аз қабилаи Ҳасъам ба Расуулллоҳ ﷺ гуфт: Эй Расуулллоҳ ба дурусти ки фаризаи ҳаҷ падарамро дар пирӣ дарёфт, дар ҳоле ки ў пири нотавон аст, ки бар шутур нишаста наметавонад, оё худам ба чои вай ҳаҷ ккунам?! Паёмбар ﷺ фармуд: Оре, ба чои ў худат ҳаҷ кун. Ва ин вочеа дар вақти ҳаҷчи Вадоъ буд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٨ - [متفق عليه) وعنه قال: أتني رجل النبي صلی الله عليه وسلم فقال: إن أختي ندرت أن تحج وإنما ماتت فقال النبي صلی الله عليه وسلم: "لو كان عليها دين أكست قاضيه؟" قال: نعم قال: "فاقتض دین الله فهو أحق بالقضاء" .

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки марде ба пеши Расуулллоҳ ﷺ омада гуфт: Ба дурусти ки хоҳарам назр карда буд, ки ҳаҷ мекунад, vale ӯ вафот кард. Паёмбар ﷺ пурсид: Оё агар ў қарздор мебуд, ту қарзҳои ўро адо мекардӣ? Гуфт: Бале. Фармуд: "Пас қарзи Аллоҳро адо намо, ки сазовори адо кардан аст". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٩ - [متفق عليه) وعنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها حرم " . فقال رجل: يا رسول الله اكتبتي في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: " اذهب فاحج مع امرأتك " .

Аз Ибни Аббос разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Ҳеч марде бо зани номаҳрам танҳой ва хилват накунад ва ҳең зане ба танҳой бемаҳрами худ ба сафар наравад. Марде гуфт: Эй Расулуллоҳ ﷺ номи ман барои ба фалон ғазва рафтан сабт шудааст ва ҳамсари ман қасди ҳаҷ дорад. Паёмбар ﷺ фармуд: Бирав бо ҳамсарат ҳаҷ бикун". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۱۰ - (متفق عليه) ۲۵۱۴]

وعن عائشة قالت : استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الحج . فقال : " جهادكن الحج " .

Аз Оиша разияллоху анҳо ривоят аст, ки гуфт: Аз Расулуллоҳ ﷺ иҷозати ба ҷиҳод рафтанро хостам. Фармуд: Ҷиҳоди шумо ба ҳаҷ рафтан аст (ҳаҷ кардани шумо савоби ҳаҷро дорад). (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۱۱ - (متفق عليه) ۲۵۱۵ و عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تسافر امرأة

مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو حرم " .

Аз Абӯҳурайра разияллоху анҳу ривоят аст, ки вай мегўяд: Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Ҳеч зане бояд бемаҳрами шаръии худ масофаи як шабонарӯзро ба танҳой сафар накунад". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۱۲ - (متفق عليه) ۲۵۱۶ و عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ذا

الحليفة ولأهل الشام : المحفنة ولأهل نجد: قرن المنازل ولأهل اليمان: يململ فهن لهن ولمن أتى عليهم من غير أهلهم
لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذاك حتى أهل مكة يهلوون منها.

Аз Ибни Аббос разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ барои аҳли Мадина Зулҳулайфаро миқот (Чои эҳром бастан) таъйин кард ва барои мардуми Шом Ҷуҳфа ва баром мардуми Наҷд Қарнүлманозил ва барои мардуми аҳли Яман Яламламро миқот муқаррар намуданд. Пас ҷойҳои мазур барои ҳамон маконҳо ва барои қасоне ки аз онҷо меоянд ва ё аз онҷо гузашта ба Макка барои ҳаҷ ё умра меоянд ва қасоне ки дар ҳамин ҷойҳои мазкур бошанд аз ҷойҳои худ эҳром мебандад, ҳамчунон мардуми Макка аз худи Макка эҳром мебанданд.

(Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٥١٧ - [صحيح) وعن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "مهل أهل المدينة من ذي الخليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل نجد قرن ومهل أهل اليمين يلملم". رواه مسلم

Чобир разияллоҳу анҳу ривоят мекунад, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Миқоти аҳли Мадина Зулхулайфа ва чун ба роҳи Шом биёянд аз Ҷуҳфа эҳром мебанданд ва миқоти мардуми Ироқ Зоти ирқ ва аз аҳли Наҷд Қарн ва миқоти аҳли Яман Яламлам аст".

(Ривояти Муслим)

٢٥١٨ - [متفق عليه) وعن أنس قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعده إلا التي كانت مع حجته: عمرة من الحديبية في ذي القعده وعمره من العام المقبل في ذي القعده وعمره من المحرنة حيث قسم غائم حنين في ذي القعده وعمره مع حجته .

Аз Анас разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки вай мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ чор мартаба умра намуд, ки ҳамаи онҳоро дар моҳи зулқаъда адо кард, магар як умrapo ки ҳамроҳи ҳаҷ dар rӯzҳoи ҳaҷ ado namud, dар moҳi zulqichcha буд. Як умra az on chaҳor, umrae az Ҳудайбия кард Ba umrai dujomro dар soli oynada dар moҳi zulқaъda ba chо ovard. Umraei sejomro az Ҷуъrona, chose kи fanimat-ҳoro taқsim karд, kи on niz dар moҳi zulқaъda буд va umraei chorumi худro dар vaқti ҳaҷchi хud dар moҳi zulqichcha aдо karд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٥١٩ - [صحيح) وعن البراء بن عازب قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي القعده قبل أن يحج مرتين". رواه البخاري

Аз Баро ибни Озиб разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ pesh az ҳaҷ dар moҳi zulқaъda du martaba umra karд. (Ривояти Бухорӣ)

Фасли дуввум

٢٥٢٠ - [لم تتم دراسته) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج". فقام الأقوع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: "لو قلتها: نعم لوجب ولو وجبت لم ت عملوا بها ولم تستطعوا والحج مرة فمن زاد فتطلع". رواه أحمد والنسيائي والدارمي

Аз Ибни Аббос разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Эй мардум, ҳароина Аллоҳ ҳаҷро бар шумо фарз гардонидааст". Пас Ақраъ ибни Ҳобис разияллоху анҳу хеста гуфт: Оё ҳаҷ, дар ҳар сол фарз аст? Паёмбар ﷺ гуфт: Агар бигӯям: Бале, пас ҳар сол фарз мегардад, ки на бар он амал мекунед ва на тавони онро доред ва ҳаҷ кардан як бор фарз аст ва касе ки бештар аз як бор ҳаҷ кунад, нафл аст. (Ривояти Аҳмад, Насой ва Доримӣ)

" [١٧] - ٢٥٢١ (لم تتم دراسته) وعن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول : (والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا). رواه الترمذى وقال : هذا حديث غريب . وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجھول والحارث يضعف في الحديث

Аз Алӣ разияллоху анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Касе ки тӯша ва кирояи роҳ ё василаи сафарро дошта бошад, ки ӯро ба хонаи Аллоҳ бирасонад, вале бо вуҷуди ин ҳаҷ накунад. Пас фарқе надорад, ки яҳудӣ бимирад ё насронӣ ва ин ваъдаи азоб ба хотири он аст, ки Аллоҳ мефармояд: (Ва барои Аллоҳ бар мардум қасди хонаи Каъба фарз аст, бар касе ки тавони рафтан ба ончоро дошта бошад". (Ривояти Тирмизӣ ва гуфтааст, ки ин ҳадиси ғарib ва дар иснодаш мақол аст, ҳамчунон Ҳилол ибни Абдуллоҳ номаълум аст ва Ҳорис дар ҳадис заиф шумурда мешавад.

" [١٨] - ٢٥٢٢ (لم تتم دراسته) وعن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا صرورة في الإسلام ". رواه أبو داود

Аз Ибни Аббос разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Дар Ислом зарурати (тарк кардани ҳаҷ ва никоҳ) нест". (Ривояти Абӯдовуд)

" [١٩] - ٢٥٢٣ (لم تتم دراسته) وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من أراد الحج فليجعل ". رواه أبو داود والدارمي

Аз Ибни Аббос разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Касе ки қасди ҳаҷро дошта бошад, бояд дар адой он бишитобад". (Ривояти Абӯдовуд ва Доримӣ)

[٢٠] (صحيح) وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنما ينفيان الفقر والذنب كما ينفي الكبير حيث الحديد والذهب والفضة وليس للحجارة ثواب إلا الجنة ". رواه الترمذى والسائلى

Аз Ибни Мастьуд разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Ҳаҷ ва үмрапо пай дар пай адo кунед, зеро ба дурусти ки ҳаҷ ва үмра нодорой ва гуноҳонро аз байн мебарад, чунончи дамаи оҳангар чирки оҳан, нуқра ва тиллоро тоза мегардонад ва ҳаҷчи мабрур ва мақбулро ҷуз дохили Ҷаннат шудан подошне нест". (Ривояти Тирмизӣ ва Насой)

[٢١] (لم يتم دراسته) رواه أَمْرُ بْنُ ماجِهِ عَنْ عُمَرَ إِلَيْهِ قَوْلُهُ: " حَبْطُ الْحَدِيدِ ". - ٢٥٢٥

Ва Аҳмад ва Ибни Моча ин ҳадисро аз Умар разияллоҳу анҳу то қавли (чирки оҳанро) ривоят кардаанд.

[٢٢] (لم يتم دراسته) وعن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما يوجب الحج ؟ قال: " الزاد والراحلة ". رواه الترمذى وابن ماجه

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегүяд, ки марде назди Расулуллоҳ ﷺ омада гуфт: Эй Расулуллоҳ ﷺ ҳаҷро чӣ чиз фарз мегардонад? Фармуд: "Фарзкундандаи ҳаҷ тӯша ва василаи сафар аст". (Ривояти Тирмизӣ)

[٢٣] (حسن) عنه قال: سأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا الْحَاجُ ؟ فَقَالَ: الشَّعْثُ النَّفْلُ . فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْحَجَّ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: "الْعَجْ وَالْشَّعْجُ" . فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ: " زَادُ وَرَاحَلَةً " رَوَاهُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ ماجِهِ فِي سَنَتِهِ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ الْفَصْلَ الْأَخِيرَ .

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегүяд, ки марде аз Расулуллоҳ ﷺ пурсида гуфт: Ҳаҷкунанда кист ва ҳоҷӣ чи сифат дорад? Фармуд: Жулида мӯ ва сари ғуборолуд (киноя аз машаққат ва таклифаҳои ҳаҷ аст). Марди дигаре бархоста гуфт: Кадом ҳаҷ беҳтар аст (кадом амал дар ҳаҷ беҳтар ва аз нигоҳи савоб бештар аст)? Фармуд: Ба овози баланд талбия гуфтан ва рехтани хуни қурбонӣ. Марди дигаре бархоста гуфт: Сабил чист (ки дар оят аз он ёдоварӣ шудааст: "Касе ба сӯи он қӯдрати сабил дошта бошад")? Фармуд: Мурод аз сабил тӯша ва саворӣ аст. (Шарҳи Суннат) Ва Ибни Моча дар Сунани худ факраи охирро нақл нанамудааст.

٢٤ - [(لم تتم دراسته) وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: "حج عن أبيك واعتمر". رواه الترمذى وأبو داود والنمسائى وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح

Ва аз Абұразини Үқайлі разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки мегүяд, ки вай назди Расулуллоҳ ﷺ омада гуфт: Эй Расулуллоҳ ﷺ падарам марди пир ва солхұрда аст, ки ҳаң ва умра ки наметавонад ва на тоқати сафарро дорад. Паёмбар ﷺ фармуд: "Ба қои падарат ҳаң ва умраро худат адо бикун". (Ривояти Тирмизй ва Абұдовуд ва Насой) Ва Тирмизй гуфтааст, ки ин ҳадис ҳасану саҳеҳ аст.

٢٥ - [صحيح) وعن ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة قال: "من شبرمة" قال: أخ لي أو قريب لي قال: "أحتجت عن نفسك؟" قال: لا قال: "حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة". رواه الشافعى وأبو داود وابن ماجه

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ аз марде шунид, ки мегуфт: Лаббайка аз тарафи Шубрума. Паёмбар ﷺ аз вай пурсыд: Шубрума кист؟ Гуфт: Бародари ман ё яке аз хешовандони ман. Паёмбар ﷺ гуфт: Оё худат ҳаң кардай؟ Гуфт: Не, накардам. Паёмبار ﷺ гуфт: Аввал худат ҳаң бикун, сипас аз тарафи Шубрума. (Шофеъй, Абұдовуд ва Ибни Моча ривоят кардаанд).

٢٦ - [(لم تتم دراسته) وعنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. رواه الترمذى وأبو داود

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ Ақиқро қои әхром бастан (миқот) барои аҳли машриқ таъйин намудааст. (Ривояти Тирмизй ва Абұдовуд)

٢٧ - [(لم تتم دراسته) وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنمسائى

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки вай мегүяд: Расулуллоҳ ﷺ барои аҳли Ироқ зоти Ирқро қои әхром бастан (миқот) таъйин кардааст. (Ривояти Абұдовуд ва Насой)

٢٨ - [(ضعيف)

وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من أهل بمحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه

Аз Умми Салама разияллоҳу анҳо ривоят аст, вай мегүяд, ки аз Расууллоҳ шунидам, ки мефармуд: Касе ки аз масциди Ақсо эхром баста то масциди Ҳаром биёяд, Аллоҳ ҳамаи гуноҳони пешин ва баъдии ўро меомурзад, ё ин ки фармуд: Барои вай даромадани Чаннат воҷиб гардид. (Ривояти Абӯдовуд ва Ибни Моча)

Фасли сеюм

[٢٩ - صحيح) عن ابن عباس قال: كان أهل اليمين يحجون فلا يتزودون ويقولون: نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألا الناس فأنزل الله تعالى: (وتزودوا فإن خير الزاد التقوى). رواه البخاري

Ибни Аббос разияллоҳу анҳумо мегүяд, ки мардуми Яман чун барои ҳаҷ мөомаданд, бо худ тӯша намегирифтанд ва мегуфтанд: Мо таваккулкунандагонем ва чун ба Макка мерасиданд аз мардум савол ва гадой мекарданд, пас Аллоҳ ин оятро нозил кард: "Ва тӯша бигиред ва ба дурусти ки беҳтарин тӯша тақво ва аз Аллоҳ тарсیدан аст". (Ривояти Бухорӣ)

[٣٠ - صحيح) وعن عائشة قالت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: "نعم عليهم جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة ". رواه ابن ماجه

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки мегүяд: Гӯфтам: Эй Расууллоҳ оё бар занон ҷиҳод фарз аст? Фармуд: Бале, бар онҳо ҷиҳоде фарз аст, ки дар он қитол ва ҷанг нест, ки он иборат аз ҳаҷ ва умра аст. (Ривояти Ибни Моча)

[٣١ - ضعيف) وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليميت إن شاء يهوديا وإن شاء نصارانيا". رواه الدارمي

Аз Абӯумома разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки Расууллоҳ фармуд: Касе ки ўро ҳочати зоҳир ё султон ва ҳокими золим ё марази боздоранд ва хатарнок аз рафтани ҳаҷ боз надорад (ҳеч қадоми ин узрҳоро надошта бошад) ва бимирад, пас агар

хоҳад яхудӣ бимирад ва агар хоҳад насронӣ бимирад. (Ривояти Доримӣ)

٢٥٣٦ - [(لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الحاج والعمار وفـد الله إن دعوه أحاجم وإن استغفروه غفر لهم". رواه ابن ماجه

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ҳаҷқунандагон ва умракунандагон меҳмонони Аллоҳ ҳастанд, агар Аллоҳро дуо кунанд, онҳоро иҷобат мекунад ва агар талаби мағфират кунанд, онҳоро мағфират мекунад.

(Ривояти Ибни Моча)

٢٥٣٧ - [(حسن) عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله علیہ وسلم يقول: "وفد الله ثلاثة الغازى وال الحاج والمعتمر". رواه النسائي والبيهقي في شعب الإيمان

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд аз Расулуллоҳ ﷺ шунидам, ки мефармуд: "Меҳмонони Аллоҳ се қисманд: Ғозӣ, ҳочӣ ва умракунанда". (Ривояти Насой ва Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон)

٢٥٣٨ - [(ضعيف) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: "إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحة ومره أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له". رواه أبـد

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Чун бо яке аз ҳочӣ мулоқот намудӣ бар вай салом дода бо вай бо даст салом кунад ва аҳволпурсӣ намуда аз вай бихоҳ то бароят пеш аз он ки ба хонаи худ биравад, дуо мағфират кунад, зеро вай омурзидашуда аст". (Ривояти Аҳмад)

٢٥٣٩ - [(لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم: "من خرج حاجاً أو معتمراً أو غازياً ثم مات في طريقة كتب الله له أجر الغازي وال الحاج والمعتمر". رواه البيهقي في شعب الإيمان

Аз Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Касе ки чиҳати ҳаҷ ё умра ва ё ғазо барояд ва дар роҳи рафтани мақсади худ бимирад, Аллоҳ ба вай аҷри ҳочӣ, умракунанда ё ғозиро медиҳад". (Ривояти Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон)



Боб андар мавриди эҳром ва талбия

Фасли аввал

[١ - متفق عليه] عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسک كأني أنظر إلى وبص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرم.

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, ки мегӯяд: Ман барои эҳроми Расулуллоҳ ﷺ пеш аз он ки эҳром бандад хушбӯй мемолидам ва барои ҳалол шудани вай пеш аз он ки тавоф кунад, бар вай хушбӯй мемолидам, ба хушбӯие ки дар он мушк мебуд. Оиша мегӯяд: Гӯё ки ман аз он тез дуруخшидани тибро дар фарқи сари Расулуллоҳ ﷺ мебинам, дар ҳоле ки вай муҳрим аст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٢ - متفق عليه] وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهل ملبدا يقول: " لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ولملك لا شريك لك ". لا يزيد على هؤلاء الكلمات.

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки аз Расулуллоҳ ﷺ шунидам, ки ба садои баланд талбия мегуфт, дар ҳоле ки мулаббид буд (бар сари ҳуд чизе зада буд, то мӯйҳо ба ҳам часпида ва жулида гардолуд нагардад) ва мегуفت: Эй Аллоҳ ба хидмат ва тоати Ту ҳозир ва истодаам, Туро шарике нест, ҳамоно ҳамд ва неъмат ва мулک аз они Туст ва Туро шарике нест. Расулуллоҳ ﷺ бар ин калимаҳо чизero намеафзуд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٣ - متفق عليه] وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رحله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الخليفة.

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, вақте ки Расулуллоҳ ﷺ пойи ҳудро дар узангу (рикоб)-и ҷармӣ дохил мекард ва шутури вай ўро мебардошт ва истода мешуд, Расулуллоҳ ﷺ аз Зулҳулайфа эҳром мебаст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٥٤٣ - [صحيح) وعن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراغاً. رواه مسلم

Аз Абӯсаъиди Худрӣ разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки бо Расууллоҳ барои адои ҳаҷ берун омадем, ки бо садои баланд талбия мегуфтем. (Ривояти Муслим)

٢٥٤٤ - [صحيح) وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت رديف أبي طلحة وإنهم ليصرخون بما جيئوا: الحج والعمرة. رواه البخاري

Анас разияллоҳу анҳу мегӯяд: Ман дар радифи Абӯталҳа савор будам ва онҳо дар ҳаҷ ва үмра ба садои баланд талбия мегуфтанд. (Ривояти Бухорӣ).

٢٤٤٥ - [متفق عليه) وعن عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمره ومنا من أهل بحج وعمره ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بعمره فحل وأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر.

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, вай мегӯяд, ки ҳамроҳи Расууллоҳ дар соли ҳаҷҷатулвадоъ баромадем аз миёни мо баъзе барои үмра эҳром бастанд ва баъзе барои ҳаҷ ва үмра ва баъзе танҳо барои ҳаҷ ва Расууллоҳ барои ҳаҷ эҳром баст. Пас касе ки барои үмра эҳром баста бӯд ҳалол гардида, vale касоне ки барои ҳаҷ ва үмра ё танҳо барои ҳаҷ эҳром баста бӯданд, то рӯзи наҳр (қурбонӣ) ҳалол нагардиданд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٥٤٦ - [متفق عليه) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج بدأ فأهل بالعمره ثم أهل بالحج.

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки вай мегӯяд, ки Расууллоҳ дар ҳаҷҷатулвадоъ ҳаҷчи таматтӯй намуд, дар ибтидо барои үмра эҳром баст, ва үмрапо оғоз намуд, сипас барои ҳаҷ эҳром баст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

٢٥٤٧ - [لم تسم دراسته) عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تحدّد لإهلاكه واغتنسل. رواه الترمذى والدارمى

Аз Зайд ибни Собит разияллоху анҳу ривоят аст, мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ-ро дид ки барои эҳром бастан либосҳояшро бароварда, ғусл намуд, сипас эҳром баст. (Ривояти Тирмизӣ ва Доримӣ) [۹] - ۲۵۴۸ (لم تتم دراسته) و عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس رأسه بالغسل. رواه أبو

داد

Аз Ибни Умар разияллоху анҳу ривоят аст, ки мегүяд: Расулуллоҳ ﷺ сари худро ба чизҳое талбид намуд (то жулида ва гардолуд нагардад). (ривояти Абӯдовуд)

" [۱۰] - ۲۵۴۹ (صحيح) وعن حماد بن السائب عن أبيه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال أو التلبية". رواه مالك والترمذى وأبو داود والنمسائى وابن ماجه والدارمى

Халлод ибни Соиб разияллоху анҳу аз падари худ нақл карда мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Чибраил алайҳис салом наздам омада амр намуд, то ба асҳоби худ амр кунам, ки садоҳои худро дар вақти эҳром ва талбия баланд кунанд. (Ривояти Молик, Тирмизӣ, Абӯдовуд, Насой, Ибни Моча ва Доримӣ)

" [۱۱] - ۲۵۵۰ (صحيح) وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "ما من مسلم يلي إلا لي من عن يمينه وشماله: من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ههنا وھهنا". رواه الترمذى وابن ماجه

Аз Саҳл ибни Саъд разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Вақте ки як мусалмон лаббайка мегүяд, аз тарафи рост ва аз тарафи чапи вай санг, ё дарахт, ё кулух ҳама то охири замин бо вай лаббайка ва талбия мегүянд. (Ривояти Тирмизӣ ва Ибни Моча)

[۱۲] - ۲۵۵۱ (متفق عليه)

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلی الله علیه وسلم يركع بذی الحلیفة رکعتین ثم إذا استوت به الناقۃ قائمة عند مسجد ذی الحلیفة أهل بجؤلاء الكلمات ويقول: "لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعلم". متافق عليه ولفظه مسلم

Аз Ибни Умар разияллоху анҳу ривоят аст вай мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар Зулҳулайфа ду ракаат намоз меҳонд ва бар шутури худ савор мешуд, сипас вақте шутур дар назди масҷиди Зулҳу-

лайфа қоим мешуд, садои худро ба гүфтани ин калимаҳо баланд карда мегуфт: (Лаббайка, аллоҳумма лаббайка, лаббайка ва сайдайка вал хайру фи ядайка лаббайка варрағбоу илайка валъамал) Эй Аллоҳ ман дар хидмат ва тоати Ту ҳозир ва истодаам ва ёрӣ медиҳам Turo ва некӣ дар дастони Tуст, ба хидмат ҳозирам ва рағбат ва таваҷҷӯҳ ба сӯи Ту ва амал барои Tуст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим ва лафз аз они Муслим аст)

٢٥٥٢ - [(لم تتم دراسته) وعن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه

كان إذا فرغ من تلبية سأله رضوانه والجنة واستغفاه برحمه من النار. رواه الشافعی

Умора ибни Хузайма ибни Собит аз падари худ ва падари вай Расулуллоҳ ﷺ нақл карда мегӯяд, ки чун аз талбияи худ фориф мегардид аз Аллоҳ хушнӯдии ӯ ва Ҷаннати ӯро меҳост ва ба раҳмати Аллоҳ аз оташи Дӯзах паноҳ мечӯст. (Ривояти Шофеъӣ)

Фасли сеюм

٢٥٥٣ - [(صحيح) عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس

فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم. رواه البخاري

Чобир разияллоҳу анҳу мегӯяд: Вақте ки Расулуллоҳ ﷺ қасди ҳаҷ кард ба мардум эълон намуд, чун ҳама ҷамъ шуданд ва ба Байдо рафтанд аз онҷо эҳром бастанд. (Ривояти Бухорӣ)

٢٥٥٤ - [(صحيح) وعن ابن عباس قال: كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لك فيقول رسول

الله صلى الله عليه وسلم: "ولكم قد قد" إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت.

رواه مسلم

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки мушрикон инчунин талбия мегуфтанд: Лаббайка ло шарика лак, чун инро мегуфтанд, Расулуллоҳ ﷺ мегуфт: Вой бар шумо ҳаминқадар коғӣ аст, дигар магӯед, лекин онҳо меафзуданду мегуфтанд: (Илло шарикан ҳува лак тамликуҳу ва мо малак) магар як шарик ки ӯ аз Ту аст, ки Ту молики ӯ ва молики он чи ки ӯ дорад, ҳастӣ. Онҳо ин калимаҳоро мегуфтанд ва хонаи Аллоҳро тавоғ мекарданд. (Ривояти Муслим)

Боб андар қиссаи ҳаҷҷатулвадоъ

Фасли аввал

٢٥٥٥ - [١] (صحيح) عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة تسع سنين لم يحج ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: "اغتسلي واستقرري بشوب وأحرمي" فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك ولملك لا شريك لك". قال جابر: لستنا نتوب إلا الحجج لستنا نعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعا فرمي ثالثا ومشي أربعاء ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ: (وَلَخُدُوا مِنْ مَقْمَنْ إِبْرَاهِيمَ). فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت وفي رواية : أنه قرأ في الركعتين: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) و (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ). ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ: (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَاعِ اللَّهِ). أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: "إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ". ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاثة مرات ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطん الوادي ثم سعى حتى إذا صعدنا مشى حتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة والناس تخته فقال: "لَوْ أَنِّي أَسْتَقْبَلُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدِيرُ لَمْ أَسْقِي الْمَهْدِيَ وَجْهَهُ عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدِيَ فَلِيَحْلِ وَلِيَجْعَلُهَا عُمْرَةً" . فقام سراقة بن مالك بن جعشن فقال: يا رسول الله أعلمنا هذا أم لأبد؟ فتبثك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: "دخلت العمرة في الحج مررتين لا بل لأبد أبد". وقدم علي من اليمين بيده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: "ماذا قلت حين فرضت الحج؟" قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولك قال: "فإن معي المهدى فلا تحمل". قال: فكان جماعة المهدى الذي قدم به علي من اليمين والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مائة قال: فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من هدى فما كان يوم التروية توجهوا إلى مني فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه وقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهليه فأجاوز رسول الله صلى الله حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوء فرحلت له فأتى بطنه الوادي فخطب الناس وقال: "

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع دماء الجاهلية موضوع وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل وريا الجاهلية موضوع وأول ريا أضع من ريانا ريا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فانقوا الله في النساء فإنكمأخذتموهن بأمان الله واستحللتكم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضريوهن ضربا غير مريح ولمن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لـن تصلوا بعده إن اعتصتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنـي فـما أنتـ قـائلـون؟ قالـوا: نـشـهـدـ أـنـكـ قدـ بلـغـتـ وأـدـيـتـ وـنـصـحتـ. فقالـ بأـصـبـعـهـ السـبـابـةـ يـرـفـعـهاـ إـلـىـ السـمـاءـ وـيـنـكـتـهاـ إـلـىـ النـاسـ: "الـلـهـمـ اـشـهـدـ اللـهـمـ اـشـهـدـ" ثـلـاثـ مـرـاتـ ثـمـ أـذـنـ بـالـلـالـ ثـمـ أـقـامـ فـضـلـىـ الـظـهـرـ ثـمـ أـقـامـ فـضـلـىـ الـعـصـرـ وـلـمـ يـصـلـ بـيـنـهـماـ شـيـئـاـ ثـمـ رـكـبـ حـتـىـ أـتـىـ الـمـوـقـفـ فـجـعـلـ بـطـنـ نـاقـهـ الـقـصـوـاءـ إـلـىـ الصـخـرـاتـ وـجـعـلـ حـبـلـ الـمـشـاـةـ بـيـنـ يـدـيـهـ وـاسـتـقـبـلـ الـقـبـلـةـ فـلـمـ يـزـلـ وـاقـفـاـ حـتـىـ غـرـيـتـ الـشـمـسـ وـذـهـبـتـ الـصـفـرـةـ قـلـيـلاـ حـتـىـ غـابـ الـقـرـصـ وـأـرـدـفـ أـسـمـاءـ وـدـفـعـ حـتـىـ أـتـىـ الـمـرـدـلـفـةـ فـضـلـىـ الـفـجـرـ حـيـنـ تـبـيـنـ لـهـ الصـبـحـ بـأـذـانـ وـإـقـامـةـ ثـمـ رـكـبـ الـقـصـوـاءـ وـلـمـ يـسـحـ بـيـنـهـماـ شـيـئـاـ ثـمـ اـضـطـجـعـ حـتـىـ طـلـعـ الـفـجـرـ فـضـلـىـ الـفـجـرـ حـيـنـ تـبـيـنـ لـهـ الصـبـحـ بـأـذـانـ وـإـقـامـةـ ثـمـ رـكـبـ الـقـصـوـاءـ حـتـىـ أـتـىـ الـمـشـعـرـ الـحـرـامـ فـاسـتـقـبـلـ الـقـبـلـةـ فـدـعـ وـهـلـلـهـ وـوـحـدـهـ فـلـمـ يـزـلـ وـاقـفـاـ حـتـىـ أـسـفـرـ جـداـ فـدـعـ قـبـلـ أـنـ تـطـلـعـ الـشـمـسـ وـأـرـدـفـ الـفـضـلـ بـيـنـ عـيـاسـ حـتـىـ أـتـىـ بـطـنـ مـحـسـرـ فـحـرـكـ قـلـيـلاـ ثـمـ سـلـكـ الطـرـيقـ الـوـسـطـىـ الـتـىـ تـخـرـجـ عـلـىـ الـجـمـرـةـ الـكـبـرـىـ حـتـىـ الـجـمـرـةـ الـتـىـ عـنـ الشـجـرـ فـرـمـاـهـ بـسـعـ حـصـيـاتـ يـكـبـرـ معـ كـلـ حـصـاـةـ مـنـهـاـ مـثـلـ حـصـىـ الـخـذـفـ رـمـىـ مـنـ بـطـنـ الـوـادـيـ ثـمـ اـنـصـرـفـ إـلـىـ الـمـنـحـرـ فـتـحـرـ ثـلـاثـاـ وـسـتـيـنـ بـدـنـةـ بـيـدـهـ ثـمـ أـعـطـىـ عـلـيـاـ فـتـحـرـ ماـغـرـ وـأـشـرـكـ فـيـ هـدـيـهـ ثـمـ أـمـرـ مـنـ كـلـ بـدـنـةـ بـيـضـعـةـ فـجـعـلـتـ فـيـ قـدـرـ فـطـبـخـتـ فـأـكـلـاـ مـنـ لـحـمـهـاـ وـشـرـبـاـ مـنـ مـرـقـهـاـ ثـمـ رـكـبـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـ اللـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ فـأـفـاضـ إـلـىـ الـبـيـتـ فـضـلـىـ الـظـهـرـ فـأـتـىـ عـلـىـ بـنـيـهـ فـلـمـ يـسـقـوـنـ عـلـىـ زـمـزـ فـقـالـ: "اـنـزـلـوـاـ بـنـيـهـ مـلـكـ الـمـطـلـبـ فـلـوـلـاـ أـنـ يـغـلـبـكـ النـاسـ عـلـىـ سـقـاـيـتـكـ لـنـزـعـتـ مـعـكـ". فـنـاـولـوـهـ دـلـواـ فـشـرـبـ مـنـهـ روـاهـ مـسـلـمـ

Аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ дар Мадинаи Мунаввара нүх сол истод, ҳаҷ ңакард, сипас соли даҳум ба мардум эълони ҳаҷ намуд, ки Расууллоҳ ﷺ иродай ҳаҷ дорад. Пас мардуми зиёде дар Мадина ҷамъ омаданд, бо Расууллоҳ ﷺ берун омадем, ки аз Асмоа бинти Умайс Мұҳаммад ибни Абұбакр таваллуд шуд. Ӧ мардеро пеши Расууллоҳ ﷺ фиристода пурсид, ки дар ин ҳолат чй кунам? Паёмбар ﷺ гүфт: Ғұсл кун ва тиккаеро дар ҷои хүн банд ва эҳром бибанд. Расууллоҳ ﷺ дар Зулхулагайфа ғамоз хонд ва бар шутури ҳуд, ки Қасво ном дошт савор шуд то он ки Ӧро шутури вай ба Байдо расонд, ба садои баланд талбия гүфт, ки лаббайкаллоҳумма

лаббайк лаббайка ло шарика лак лаббайк, инналхамда ваннеъмата лак валмулк ло шарика лак. Чобир разияллоҳу анҳу мегӯяд: Қабл аз ин моҳ сирф нияти ҳаҷро мекардем ва умраро намешинотем, то он ки ба хонаи Каъба расидем ва Паёмбар ﷺ Санги сиёҳро бӯсид, пас Расулуллоҳ ﷺ дар се тавофи аввал шитоб кард, дар чаҳор тавоф оҳиста роҳ рафт. Сипас ба мақоми Иброҳим омада ин оятро хонд (Ваттахизӯ мим мақоми Иброҳима мусалло) сипас ду ракаат намоз хонд ва дар байни мақоми Иброҳим ва хонаи Аллоҳ истода шуд. Ва дар ривояте омада, ки ӯ ﷺ дар ду ракаати намоз құл ҳуваллоҳу аҳад ва құл ё айюҳал кофирунро хонд ва ба руқн баргашта Ҳаҷаруласвадро бӯсид. Сипас аз дари масcid ба сўи қуҳи Сафо баромад ва хонд (Иннассаго валмарвата мин шаъбириллоҳ) ва гуфт: Ман аз Сафо оғоз мекунам, чун дар қавли Аллоҳ аввал Сафо зикр шудааст. Пас аз Сафо оғоз намуда бар Сафо боло шуд, то ин ки аз ончо Каъбарои дид. Пас ба тарафи қиблა рӯ оварда Аллоҳро ба ягонагӣ ва бузургӣ ёд намуд ва гуфт: "Ло илоҳа иллаллоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳ, лаҳул мулку ва лаҳул ҳамд ва ҳува ало қулли шайъин қадир. Ло илоҳа иллаллоҳу вахдаҳу анҷаза ваъдаҳу ва насара абдаҳу ва ҳазамал аҳзоба вахдаҳу". Сипас дар байни ин зикрҳо се бор дуо намуд. Сипас фурӯд омад ва ба тарафи Марва рафт, то он ки дар байни водӣ дар ҷои нишеб poi Расулуллоҳ ﷺ фурӯд омад. Сипас давид ва ба шитоб рафт, то он ки шурӯъ ба по рафтан намуд, аз давидан бозистода оҳиста рафт, то ки бар Марва боло шуд. Пас чизеро ки дар Сафо карда буд, дар Марва низ кард, вақте ки Расулуллоҳ ﷺ дар бори охир ба Марва расид, дар ҳоле ки ӯ ﷺ дар болои Марва ва мардум дар пойин буданд, нидо карда фармуд: Агар ман чизеро охир донистам дар аввал медонистам, ҳадяро бо худ намеовардам ва ба ҷои ҳаҷ умра карда ҳалол мешудам. Пас касе бо худ ҳадя наоварда бошад, умра кунад ва худро ҳалол кунад. Суроқа ибни Молик бархоста пурсид: Эй Расулуллоҳ ﷺ ин ҳукм танҳо барои имсол аст, ё барои ҳамеша? Паёмбар ﷺ ангуштони ҳар ду дасти худро як дар дигар двароварда ду мартаба гуфт, ки умра дар ҳаҷ дохил шуд ва ин ҳукм барои

доимй ва ҳамеша аст. Алй разияллоху анху аз Яман бо худ шутурон барои қурбонй ба Расулуллоҳ овард. Паёмбар аз вай пурсиd: вақте ки эҳром бастй чи хел ният кардй? Алй гуфт: Интавр гуфтам (Аллоҳумма инни аҳиллу бимо аҳалла расулук), Худовандо ман ният мекунам чизеро ки расули Ту ният кардааст. Паёмбар фармуд: Пас бо ман ҳадя аст (ва худро ҳалол карда наметавонам) пас ту низ худро ҳалол накун. Ровй мегӯяд: Адади шутуроне ки Алй разияллоху анху бо худ оварда буд ва он ки Паёмбар бо худ оварда буд, сад шутур буд. Ровй мегӯяд: Ҳамаи мардум мӯйҳои худро кутоҳ карда худро ҳалол карданد, ҷуз Паёмбар ва қасоне ки бо худ ҳадя оварда буданд. Дар рӯзи тарвия (ҳаштуми зулҳичча) ба тарафи Мино рафтанд ва қасоне ки ҳалол шуда буданд барои ҳаҷ эҳром бастанд. Паёмбар бар шутури худ савор шуда ба Мино расид ва дар онҷо намози пешин, аср, мағриб, хуфтан ва субҳро дар масҷиди Хиф хонд. Сипас то баромадани офтоб истод, сипас Паёмбар амр фармуд то барои вай ҳайма дар водии Намира (дар Арафот) насб карда шавад. Сипас Расулуллоҳ аз Мино ҳаракат кард, мардум фикр мекарданд, ки мумкин Расулуллоҳ дар Машъарулҳаром бииstadt, ҷунончи қурайш дар замони ҷоҳилият мекарданд, лекин Расулуллоҳ ба Арафот рафта дид, ки барои вай дар Намира ҳайма зада шудааст. Пас дар ҳайма фурӯд омад, то он ки офтоб завол намуд. Пас амр фармуд, ки Қасво (шутури Ӯ) омода карда шавад. Пас Қасво полон карда шуд, Паёмбар бар вай савор шуда ба водии Намира омад ва ба мардум хутба гуфта фармуд: Ба дурусти ки ҳунҳои шумо ва молҳои шумо ҳаром аст, ҷунончи он дар ин рӯзатон ва дар ин моҳатон ва дар ин шаҳратон ҳаром аст. Огоҳ бошед, ки ҳар ҷиз ва ҳар расму ривоҷи ҷоҳилият зери ҳар ду қадами ман ниҳода шуд, ботил ва тарқ гардида ва ҳунҳои замони ҷоҳилият тарқ ва авф гардид ва аввалин хуне аз ҳунҳои мо ки онро ман мениҳам, хуни Ибни Рабиъа ибни Ҳорис аст, ки писари ширхора дар қабилаи бани Саъд буд, ки ўро Ҳузайл қатл намуданд ва суд ва рибои замони ҷоҳилият соқит гардид ва нахустин рибое ки онро соқит ва ботил меградонам, рибо ва суди

Аббос ибни Абдулмутталиб аст, ки ҳамаи он ботил гардид, дар муомалаи занон аз Аллоҳ битарсед, ба дурусти ки шумо онҳоро ба амони Аллоҳ ва аҳди вай гирифтаед (ки шумо бо вай дар риояти ҳүқуқи онҳо аҳд намудаед) ва шармгоҳи онҳоро ба ҳукми Аллоҳ бароятон ҳалол гардонидаед, шумо бар онҳо ҳақ доред, ки бар ҷойҳои шумо каси дигареро ки шумо ўро дӯст надоред нанишонанд. Пас агар онҳо ин корро карданд, онҳоро бизанед vale беҳад зиёд мазанед ва онҳоро бар шумо ҳақ доранд, ки бар онҳо хӯрок ва пӯшокро ба ваҷҳи шаръӣ муҳаёд намоед ва ман дар шумо чизеро гузоштам, ки агар ба он ҷанг бизанед, ҳечроҳ баъд аз ман гумроҳ наҳоҳед шуд ва он китоби Аллоҳ аст ва шумо дар мавриди ман пурсида мешавед, ки оё ман ба шумо аҳкоми динро расонидаам, сипас шумо чӣ ҷавоб мегуед?! Гуфтанд: Мо гувоҳӣ медиҳем, ки шумо аҳкоми динро ба мо расонидед ва амонатро адо карда моро насиҳат ва ҳайрҳоҳӣ намудед. Баъд аз ин Расулуллоҳ ﷺ ангушти сабобаи ҳудро ба тарафи осмон баланд намуда онро ба тарафи мардум поён кард ва се бор гуфт: Эй Аллоҳ шоҳид бош, эй Аллоҳ шоҳид бош. Сипас Билол разияллоҳу анҳу азон дода ва иқома намуда намози пешин ҳонда шуд, сипас иқомат ҳонд ва намози асрро ҳонданд ва дар байни ин ду намоз ҳеч намозеро нахонданд. Сипас бар шутури ҳуд Қасво савор шуда доҳили майдони Арафот гардид, пас шиками шутури ҳуд Қасворо ба тарафи сангҳои ҳурду сиёҳ гардонид ва ҳаблулмушотро ба тарафи пеши ҳуд қарор дода рӯ ба рӯ ба қибла шуд ва то вақте истод, ки офтоб нишаст ва зардии офтоб кам гардида қурси офтоб ба куллӣ нишаст. Пас Усомаро дар ақиби ҳуд нишонда шитобон ҳаракат намуд, то ки ба Муздалифа расид ва дар Муздалифа Rasuлуллоҳ ﷺ намози мағриб ва хуфтанро ба як азон ва ду иқомат адо намуд ва дар байни ду намоз ҷизе нахонд, сипас паҳлу зада то дамиданӣ субҳо ҳоб кард, пас ҳине ки субҳо зоҳир шуд намози бомдодро ба азон ва иқомат адо намуд ва бар Қасво савор шуда ба Mashъарulҳаром омад. Пас рӯ ба қибла оварда Аллоҳро дую карда, ўро ба тасбеҳ ва такбир ва таҳлил ва ба тавҳид ёд карда, то вақте истод ки равшани субҳо

хубтар равшан гардид. Пас қабл аз тулұғы офтоб ҳаракат кард. Фазл ибни Аббосро дар радифи худ савор кард ва ба водии Мұхас-сар омаданд, дар инчо шутури худро ба суръат ронд ва ба роҳи миёна рафт, ки ба Җамраи қубро мерасад, то он ки ба Җамра расид, ки зери дараҳт аст, ки онро ба ҳафт сангреза зад ва бо задани ҳар сангреза тақбир (Аллоҳу акбар) мегүфт, ки ин сангрезақо баробари донаи боклӣ буд, ки Паёмбар ﷺ онро аз миёни водӣ партофт, ки Җамра дар онҷост ва баъд аз он ба сӯи қурбонгоҳ баргашт ва ба дасти худ шастусе шутурро қурбонӣ намуд, сипас кордро ба Алӣ разияллоҳу анҳу дод ва ў шутурони бокимондаи Расулуллоҳ ﷺ-ро қурбонӣ намуд. Паёмбар ﷺ ўро низ дар ҳадаяи худ шарик намуд. Пас Паёмбар ﷺ амр намуд, ки аз ҳар шутуре каме гушт гирифта шавад, пас онро дар дег андохта пухтанд. Пас Паёмбар ﷺ ва Алӣ разияллоҳу анҳу аз гушти он хӯрданд ва шурбои онро нӯшиданд. Пас Расулуллоҳ ﷺ бар шутури худ савор шуда ба тарафи хонаи Аллоҳ равон шуд, ба Макка расид ва дар онҷо намози пешинро адо намуд, сипас назди бани Абдулмутталиб (Аббос ва фарзандони ў) омад, ки сикояи Замзам дар дasti онҳо буд, дар ҳоле ки мардумро аз Замзам об медоданд. Паёмбар ﷺ ба онҳо гуфт, об бикашед эй бани Абдулмутталиб ва агар аз ҷиҳати ғалаба кардан ва кушиш кардани мардум дар гирифтани ин амр аз назди шумо намебуд, ман худам бо шумо оби Замзам мекашидам 9аз ҷиҳати фазл ва шарафи ин кор). Пас Паёмбар ﷺ сатиле аз оби Замзамро доданд ва Паёмбар ﷺ аз он нӯшид. (Ривояти Муслим)

[٢ - ٢٥٥٦] [متفق عليه] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجّة الوداع فمنا من أهل بعمره ومننا من أهل بحجه فلما قدمتنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أهل بعمره ولم يهد فليحلل ومن أحرم بعمره وأهدي فليهيل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يخل منها". وفي رواية: "فلا يحل حتى يخل بنحر هديه ومن أهل بحجه فليتم حجه". قالت: فحضرت ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروءة فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم أهلل إلا بعمره فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقض رأسي وأمتشط وأهلل بالحج وأترك العمرة ففعلت حتى قضيت حجي بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أتعمر مكان عمري من التشغيم قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروءة ثم حلوا ثم طافوا بعد أن رجعوا من منى وأما الذين جمعوا الحج والعمره فإنما طافوا طوفا واحدا.

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд дар ҳаҷҷатулвадоъ бо Расулуллоҳ берун омадем, пас баъзе аз мо барои умра вабаъзе дигар барои ҳаҷ әҳром баст, чун ба Макка омадем, Расулуллоҳ фармуд: Касе ки барои умра әҳром бастааст ва ҳадя наовардааст, ў бояд ҳалол гардад ва касе ки әҳром баста бо худ ҳадя овардааст, ў әҳроми ҳаҷ ва умра ҳар дуро бастааст ва то ки аз ҳаҷ ва умра фориф нагардад, ҳалол намешавад. Ва дар ривояте омадааст, ки гуфт пас ҳудро ҳалол накунад, то ки ба қурбонии ҳадяи хеш ҳалол гардад ва касе ки барои ҳаҷ әҳром бастааст, пас бар вай аст то ҳаҷчи ҳудро ба итмол бирасонад. Оиша мегӯяд: Ман ҳоиз шудам, дар ҳоле ки тавоф карда набудам ва на дар Сафо ва Марва саъӣ намуда будам, то рӯзи Арафа ҳоиз будам, дар ҳоле ки ман әҳроми умраро баста будам. Пас Паёмбар ﷺ ба ман амр фармуд, то сари ҳудро бикушоям ва мӯйҳоямро шона кунам, яъне аз әҳром бароям ва умраро тарк намуда барои ҳаҷ әҳром бандам. Пас ҳаминтavr намудам, то ки ҳаҷчи ҳудро тамом намудам. Сипас моро бо бародарам Абдурраҳмон ибни Абӯбакр фиристод то аз Танъим умра кунам ба ҷои үмрае ки онро тарк намуда будам. Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд: Касоне ки ҷиҳати үмра әҳром баста буданд, бар Байтуллоҳ тавоф намуданд ва байнин сафо ва Марва саъӣ намуданд. Пас ҳудро ҳалол намуданд, сипас боз тавоф карданد, баъд аз он ки аз Мино баргаштанд ва касоне ки барои ҳаҷ ва үмра әҳром баста буданд, танҳо як тавоф карданد. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٣ - [متفق عليه] وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قمّع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرمة إلى الحج فساق معه المدّى من ذي الخليفة وببدأ فأهل بالعمرمة ثم أهل بالحج فتمتّع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرمة إلى الحج فكان من الناس من أهدى ومنهم من لم يهد فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: "من كان منكم أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضى حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطيف بالبيت وبالصفا والمروءة وليقصر وليرحل ثم ليهل بالحج وليهد فمن لم يجد هديا فليصلّم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله" فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطوطاف ومشي أربعاء فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروءة

سبعة أطوف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساق المهدى من الناس.

Аз Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анху ривоят аст вай мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар ҳаҷҷатувадоъ аз умра то ҳаҷ таматтӯъ кард ва аз Зулхулайфа бо худ ҳадя бурд. Нахуст барои умра ва баъдан барои ҳаҷ эҳром баст ва мардум низ бо Расулуллоҳ ﷺ ба умраи ҳаҷ таматтӯъ намуданд. Баъзе аз мардум бо худ ҳадя бурда буданд ва баъзе бо худ ҳадя набурда буд, вақте ки Расулуллоҳ ﷺ ба Маккаи Мукаррама омад, ба мардум гуфт: Касе ки бо худ ҳадя овардааст, ба дурусти ки бар ў чизе ки ба сабаби эҳром ҳаром гардида то комилан ҳаҷ нақунад, бар вай ҳалол намегарداد. Ва касе ки бо худ ҳадя наоварда бошад, байтуллоҳро тавоф қунад, байни Сафо ва Марва саъӣ қунад ва мўйҳояшро битарошад ё кутоҳ қунаду худро ҳалол қунад. Сипас барои ҳаҷ эҳром бандад ва ҷонвари қурбониро забҳ намояд ва касе ки тавони қурбонӣ карданро надошта бошад, се рӯз дар рӯзҳои ҳаҷ рӯза гирад ва ҳафт рӯз ҳини баргаштан ба хонаи худ рӯза дорад. Паёмбар ﷺ ба расидани дар Макка, Байтуллоҳро тавоф намуда ва рукни (ҳаҷаруласвад)-ро пеш аз ҳамаи чиз бӯсид. Сипас се тавофро шитобон ва ба суръат бачо оварда ҷаҳор тавофро ба рафтани одӣ анҷом дод, баъд аз тамом кардани тавоф, дар мақоми Иброҳим алайҳис салом ду р ақаат намоз хонд, аз намоз салом дода баргашт ва ба Сафо омад, пас бар Сафо ва Марва ҳафт тавоф кард, сипас ҳеч чизро бар худ ҳалол накард ва аз чизҳое ки ба сабаби эҳром бар вай ҳаром гардида буд, то ки ҳаҷҷи худро ба итном расонида ва ҳадаяи худро дар рӯзи наҳр қурбонӣ намуд. Сипас тавofi байтуллоҳ қунад ва худро аз ҳамаи чизҳое ки бар вай ҳаром гардида буд, ҳалол гардонид. Ва қасоне ки бо худ ҳадя оварда буданд, он чи Расулуллоҳ ﷺ кард, онҳо низ ҳамонтавр карданд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٤ - [صحيح) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذه عمرة استمتعنا

بها فمن لم يكن عنده المهدى فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيمة ". رواه مسلم

وهذا الباب حال عن الفصل الثاني

Аз Ибни Аббос разияллоху анху ривоят аст вай мегүяд, ки Расуллурох ﷺ фармуд: Ин умраест, ки таматтүй намудем, ба он (манфият гирифтем) ва касе ки бо худ ҳадя наоварда бошад аз ҳама чиз ҳалол шавад, зоро ки умра то рўзи қиёмат дар ҳаҷ шомил шуд. (Ривояти Муслим)

"Ва ин боб фасли дуввум надорад".

Фасли сеюм

[٥ - ٢٥٥٩] (صحيح) عن عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله في ناس معى قال: أهملنا أصحاب محمد بالحج حالصاً وحده قال عطاء: قال جابر: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة مضت من ذي الحجة فأمرنا أن نخل قال عطاء: قال: "حلوا وأصيروا النساء". قال عطاء: ولم يعزم عليهم ولكن أحملهن لهم فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نفضي إلى نسائنا فنأثي عرفة تقطر مذاكيرنا المني . قال: "قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولو لا هديي حللت كما تحلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم اسوق الهدي فحللنا وسمينا وأطعنا قال عطاء: قال جابر: فقدم علي من ساعاته فقال: بم أهلكت؟ قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فأهد وامكث حراما" قال: وأهدى له علي هديا فقال سرقة بن مالك بن جعشن: يا رسول الله ألمعانا هذا أم لا بد؟ قال: "لأبد". رواه مسلم

Ато разияллоху анху мегүяд аз Ҷобир ибни Абдуллоҳ разияллоху анху ривоят аст вай мегүяд: Дар миёни мардуме ки бо ман буданд шунидам, ки гуфт: Мо асҳоби Мұхаммад ﷺ танҳо барои ҳаҷ эҳром бастем. Ато мегүяд: Ҷобир разияллоху анху гуфт, ки Расулуллоҳ ﷺ субҳи рӯзи чоруми зулҳиҷҷа омад амр кард, ки худро ҳалол намаоем (аз эҳром бароем) ва ба назди занони худ биравем. Ато мегүяд: Паёмбар ﷺ расидан ва рафтан ба занонро бар мо вочиб нагардонид, балки танҳо ичозати онро дод ва раво будани онро баён намуд. Пас мо гуфтем байни мо ва Арафа сирф панҷ рӯз боқӣ мондааст. Ва Расулуллоҳ ﷺ моро амр ба рафтан ба сӯи занон мекунад, то бо онҳо оmezish намуда ба Арафа баргардем, дар ҳоле ки аз олатҳои мо қатраҳои маний мечакад (дар замони ҷоҳилият мардум дар рӯзҳои ҳаҷ оmezish бо занонро макруҳ ва айб мепиндоштанд). Ато гуфт, ки Ҷобир разияллоху анху ба ишора намудан ба дасти худ ин матлабро гуфт, қисме ки гӯё он шуронидани дасти

вайро то ҳол мебинам. Җобир разияллоҳу анҳу мегүяд: Вақте ки хабари тааҷҷуби мо ба Расууллоҳ расид, бархост ва гуфт: Шумо хуб медонед, ки ман бештар аз шумо аз Аллоҳ метарсам, бештар аз шумо ростгӯям ва бештар аз шумо нек ва некӯкорам, агар ман бо худ ҳадя намедоштам, мисли шумо ман низ ҳалол мегардидам ва агар ман он чиро баъдан донистам, дар аввал медонистам, ҳаргиз бо худ ҳадя намеовардам. Пас шумо аз эҳром бароед, пас аз эҳром баромадем ва сухани Расууллоҳ -ро шунидем ва итоат кардем. Ато мегүяд: Җобир разияллоҳу анҳу гуфт, ки Алӣ разияллоҳу анҳу аз Яман (аз кори ба ў супоридашуда) баргашта омад. Паёмбар аз вай пурсид барои чӣ чиз ё чӣ навъ эҳром бастай?! Гуфт: Чизеро ки Паёмбар эҳром бастааст. Паёмбар ба вай гуфт: Дар рӯзи наҳр қурбонӣ кун ва то он вақт дар эҳром бош. Җобир разияллоҳу анҳу мегүяд: Алӣ бо худ барои Расууллоҳ барои қурбонӣ (ҳадя) ё (ҷонвари қурбонӣ) оварда буд. Суроқа ибни Молик ибни Ҷуъшам ба Расууллоҳ гуфт: Оё ин аз эҳром баромадан ва ҳалол шудани мо баъд аз умра то ҳаҷ танҳо барои ҳамин сол аст ё барои ҳамеша? Паёмбар гуфт: Барои абад ва ҳамеша аст.

(Ривояти Мұслим)

مضین من ذي الحجۃ او خمس فدخل علی وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال: "أو ما شرعت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتذدون ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معى حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا". رواه مسلم

[٦ - ٢٥٦٠] (صحيح) وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين من ذي الحجة أو خمس فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله أدخله الله النار. قال: "أو ما شرعت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يتذدون ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معى حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا". رواه مسلم

Оиша разияллоҳу анҳо мегүяд: Расууллоҳ рӯзи чорум ё панчуми зудҳичча назди ман омад дар ҳоле ки ҳашмгин буд. Гуфтам: Қӣ туро ҳашмгин кард, Аллоҳ ўро дар оташ биафканад? Гуфт: Оё намедонӣ, ки ман мардумро ба чизе амр намудам, ки онҳо дар кардани он тараддуд мекунанд ва агар ман чизеро ки баъд донистам дар аввал медонистам, шутури қурбониро бо худ намеовардам, то ки онро ҳоло ҳаридорӣ мекардам ва ҳоло ҳамчун дигарон аз эҳром баромада ҳалол мешудам. (Ривояти Мұслим)

Боб оиди дохил шудани Макка ва тавоф

Фасли аввал

[١ - متفق عليه] عن نافع قال: إن ابن عمر كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح وينسل ويصل إلى فيدخل مكة نحراً وإذا نفر منها من ذي طوى وبات بما حتى يصبح وينذر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك.

Нофеъ разияллоҳу анҳу мегӯяд: Ибни Умар разияллоҳу анҳу ба Макка намеомад, магар ин ки дар Зитуво шаб мекард ва чун шаб сипари шуда бомдод мешуд, ғусл мекард ва намози бомдодро меҳонд ва дар рӯз Макка медаромад ва чун бармегашт ба Зитуво мегузашт ва дар онҷо шаб мекард ва мегуфт, ки Расулуллоҳ Ҳаминтавр мекард.

[٢ - متفق عليه] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلىها وخرج من أسفلها.

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, вақте ки Расулуллоҳ Ҳаминтавр мекард ба Макка меомад, аз тарафи болои он, ки Зитуво аст дохил мешуд ва чун бармегашт аз тарафи поёни он берун мешуд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٣ - متفق عليه] وعن عروة بن الزبير قال : قد حجَّ النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرتني عائشة أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم حجَّ أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة ثم عثمان مثل ذلك.

Урва ибни Зубайр разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ Ҳаминтавр мекард ва Оиша разияллоҳу анҳо ба ман гӯфт, ки Расулуллоҳ Ҳаминтавр мекард ва Байтуллоҳро тавоф намуд ва ҳеч умрае ба ҷо наовард. Сипас Абӯбакр разияллоҳу анҳу ҳаҷ кард ва ў низ ҳини даромадан ба Макка пеш аз ҳама тавоф ҳаҷ кард ва умра накард, баъд аз Абӯбакр Умар ва баъд аз ў Ӯсмон разияллоҳу анҳум ҳамчунин карданд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٤ - [متفق عليه) وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف في الحج أو العمرة ما يقدم سعي ثلاثة أطوف ومشي أربعة ثم سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة .

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегўяд, чун Расулуллоҳ барои ҳаҷ ё умра тавоф мекард, се тавофро шитобон ва ҷаҳор тавофро ба таври одӣ роҳ мерафт, сипас дар мақоми Иброҳим алайҳис салом ду ракаат намоз меҳонд ва баъд аз он байни Сафо ва Марва саъ менамуд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٥ - [صحيح) وعنه قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر ثلاثاً ومشي أربعاء وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة. رواه مسلم

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ аз Ҳаҷар-ул-асвад се бор яъне дар се тавоф саъӣ намуда тезтар рафт ва дар ҷаҳор тавоф ба таври одӣ рафт ва дар вақти тавofi Сафо ва Марва дар ҷои ҷоришавии об саъӣ мекард. (Ривояти Муслим)

٦ - [صحيح) وعن حابر قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشي على يمينه فرمل ثلاثاً ومشي أربعاء. رواه مسلم

Чобир разияллоҳу анҳу мегўяд, вақте ки Расулуллоҳ ба Макка омад, назди Ҳаҷар-ул-асвад омада онро бӯсид, сипас ба тарафи рост дар се тавоф шитобон рафт ва дар ҷаҳор тавоф одӣ роҳ рафт. (Ривояти Муслим)

٧ - [صحيح) وعن الزبير بن عربى قال: سأله رجل ابن عمر عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رواه البخاري

Зубайр ибни Арабӣ мегўяд: Ибни Умар разияллоҳу анҳу дар мавриди бӯсидани Ҳаҷар-ул-асвад пурсида шуд, ӯ гуфт: Расулуллоҳ-ро бар қапидан ва бӯсидани Ҳаҷари асвад дидаам. (Ривояти Бухорӣ)

٨ - [متفق عليه) وعن ابن عمر قال: لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركين اليمانيين.

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ-ро ҷуз бӯсидани Рукни ямонӣ ва рукни Ҳаҷари асвад бар бӯсидани ҷои дигаре аз Байтуллоҳ надидаам. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٩ - [صحيح] وعن ابن عباس قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بممحجن.

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар Ҳаҷҷатулвадъ савор бар шутур Байтуллоҳро тавоф намуда Ҳаҷари асвадро ба воситай чуби саркач ки дар дасти Ӧ буд истилом намуд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

١٠ - [صحيح] وعنه أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ كَلْمَا أَتَى عَلَى الرَّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي يَدِهِ وَكَبَرَ رواه البخاري

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ Байтуллоҳро савор бар шутур тавоф намуд ва ҳаргоҳ ки ба руҳн мерасид бо чизе ки дар даст дошт ба тарафи Ҳаҷари асвад ишора мекард ва такбир мегуфт. (Ривояти Бухорӣ)

١١ - [صحيح]

وعن أبي الطفيلي قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بممحجن معه ويقبل المحن. رواه مسلم

Абӯтӯфайл разияллоҳу анҳу мегўяд: Расулуллоҳ ﷺ-ро дидам ки бар хонаи Каъба тавоф мекард ва Ҳаҷари асвадро ба воситай чуби саркач мекапид ва сипас онро мебӯсид. (Ривояти Муслим)

١٢ - [متفق عليه]

وعن عائشة قالت: خرجنا مع النبي صلی الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحج فلما كنا بسرف فدخلت النبي صلی الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال: "لعلك نفسك؟" قلت: نعم قال: "إِنَّ ذَلِكَ شَيْءٌ كَبِيَرٌ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَافْعُلِي مَا يَفْعُلُ الْحَاجُ غَيْرُ أَنْ لَا تَطْوِي بَالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي".

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд: Бо Расулуллоҳ ﷺ барои адои ҳаҷ баромадем ва дар талбия ҷуз ҳаҷро зикр намекардем, чун ба Сариф расидем, ман ҳайз шудам. Пас Расулуллоҳ ﷺ назди ман омад дар ҳоле ки ман гиря мекунам, гуфт: Шояд ҳайз шудай? Гуфтам: Бале. Гуфт: Ин чизест, ки Аллоҳ онро барои духтарони Одам алайҳис салом навиштааст, пас кореро ки ҳочиҳо мекунанд, ту низ бикун, ҷуз тавоф, тавofi хонаи Аллоҳро макун, то ки пок шавӣ. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٥٧٣ - [متفق عليه] وعن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر في الحجة التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليها قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط أمره أن يؤذن في الناس: "ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان".

Абұхұрайра разияллоҳу анҳу мегүяд, дар соле ки Расулуллоҳ ﷺ Абұбакр разияллоҳу анҳуро амири ҳақ таъйин кард)як сол қабл аз ҳаҷҷатулвадоъ) Абұбакр разияллоҳу анҳу ба ман амр кард то ба мардум әълон кунам, ки баъд аз ин ҳеч мушрике ҳақ накунад ва ба ҳаҷҷи хонаи Аллоҳ наояд ва ҳеч кас дар ҳоле ки бараҳна бошад тавофи хонаи Аллоҳро накунад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

٢٥٧٤ - [لم تتم دراسته] عن المهاجر المكي قال: سئل جابر عن الرجل يرفع يديه فقال قد حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نكن نفعله . رواه الترمذی وأبو داود

Аз Мұхочири Маккӣ разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд: Җобир разияллоҳу анҳу дар мавриди касе ки ҳини дидани хонаи Каъба ҳар ду дасти худро мебардорад, пурсида шуд. Җобир разияллоҳу анҳу гүфт: Мо бо Расулуллоҳ ﷺ ҳақ кардем вале мо интавр намекардем. (Ривояти Тирмизӣ ва Абӯдовуд)

٢٥٧٥ - [لم تتم دراسته] وعن أبي هريرة قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة فأقبل إلى الحجر فاستلمه ثم طاف بالبيت ثم أتى الصفا فعلاه حتى ينظر إلى البيت فرفع يديه فجعل يذكر الله ما شاء ويدعوه . رواه أبو داود

Аз Абұхұрайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд: Вақте ки Расулуллоҳ ﷺ ба Макка омад, ба тарафи Санги сиёҳ рӯ овард, онро бүсід, пас хонаи Каъбаро тавоф кард. Сипас ба Сафо рафт ва бар күҳи Сафо боло шуд ва ба тарафи Каъба дида ҳар ду дасти худро боло кард ва дуо мекард. (Ривояти Абӯдовуд)

٢٥٧٦ - [صحيح] وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير". رواه الترمذی والنسائي والدارمي وذكر الترمذی جماعة وقفوه على ابن عباس .

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Тавоф кардани хонаи Аллоҳ ҳамчун намоз аст, магар ин ки шумо вақти тавоф сухан мекунед. Пас касе ки вақти тавоф сухан мекунад, бояд ҷуз хайр ва қаломи хайр чизеро ба забон наоварад. (Ривояти Тирмизӣ, Насой ва Доримӣ) ва Тирмизӣ ҷамоатеро зикр кард, ки ин ҳадисро бар Ибни Аббос мавқуф донистаанд.

[۱۷ - ۲۵۷۷] (صحيح) وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم". رواه أحمد والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح.

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: "Ҳаҷари асвад аз Ҷаннат омадааст ва он сафедтар аз шир буд, пас онро гуноҳони фарзанди Одам сиёҳ гардонид". (Ривояти Аҳмад ва Тирмизӣ) ва Тирмизӣ гуфтааст, ки ин ҳадис ҳасану саҳех аст.

[۱۸ - ۲۵۷۸] (صحيح)

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر: "والله ليبعثه الله يوم القيمة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق". رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар шаъни Ҳаҷари асвад фармуд: "Савганд ба Аллоҳ ҳароина Аллоҳ Ҳаҷари асвадро дар рӯзи қиёмат бармеангезад дар ҳоле ки ду ҷашм дорад, ки ба онҳо мебинад ва забон дорад, ки ба он гап мезанад ва бар касе ки онро ба ҳақ (имони сидқ ва яқин) истилом намудааст, гувоҳӣ медиҳад". (Ривояти Тирмизӣ, Ибни Моча ва Доримӣ)

[۱۹ - ۲۵۷۹] (لم تسم دراسته) وعن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الكن والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما ولو لم يطمس نورهما لأن ضاء ما بين المشرق والمغرب". رواه الترمذى

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст ӯ мегўяд: Аз Расулуллоҳ ﷺ шунидам, ки мегуфт: Ба дурусти ки рукн (Ҳаҷари асвад) ва мақоми Иброҳим алайҳис салом ду ёқут аз ёқутҳои Биҳишт аст, ки Аллоҳ нури онҳоро нопадид кардааст ва агар нури онҳоро нопадид намекард, ҳароина миёни машриқ ва мағрибро равшан мегардониданд. (Ривояти Тирмизӣ)

٢٥٨٠ - [صحيح] وعن عبيد بن عمير: أن ابن عمر كان يزاحم على الركين زحاما ما رأيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه قال: إن أفعل فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن مسحهما كفارة لخطايا" وسمعته يقول: "من طاف بهذا البيت أسبوعا فأحصاه كان كعقر رقبة". وسمعته يقول: "لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بما خطئه وكتب له بما حسنة". رواه الترمذى

Убайд ибни Умайр разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Ибни Умар разияллоҳу анҳу ба ҳар ду руқн (Ҳачари асвад ва руқни Ямонӣ) он қадар кушиш мекард, ки ман ҳеч касро аз асҳоби Расулуллоҳ ﷺ надида будам, ки он қадар анбӯҳе кунад ва мегуфт: Агар ман интавр мекунам ба далели он аст ки ман аз Расулуллоҳ ﷺ шунидаам, ки мефармуд: Масҳи ин ду руқн кафораи гуноҳон аст ва шунидаам, ки мефармуд: Касе ин Ҳонаро бо риояти воҷибҳо, суннатҳо ва одоби он ҳафт бор тавоф кунад, ўро баробари озод кардани ғулом савоб дода мешавад. Ва шунидаам, ки Расулуллоҳ ﷺ мефармуд: Ба боло кардани ҳар қадам ва ниҳодани қадами дигаре гуноҳе аз гуноҳони ӯ маҳв (тоза) мегардад ва барояш некӣ ва ҳасана нависта мешавад. (Ривояти Тирмизӣ)

٢٥٨١ - [لم تتم دراسته] وعن عبد الله بن السائب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما بين الركين: (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عناب النار). رواه أبو داود

Аз Абдуллоҳ ибни Соиб разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегўяд: Аз Расулуллоҳ ﷺ шунидам, ки дар байни ду руқн мегуфт: Раббано отино фид дунё ҳасанатав ва фил охирати ҳасанатав ва қино азобаннор. (Ривояти Абӯдовуд)

٢٥٨٢ - [لم تتم دراسته] وعن صفية بنت شيبة قالت: أخبرتني بنت أبي تجراة قالت: دخلت مع نسوة من قريش دار آل أبي حسين نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسعى بين الصفا والمروءة فرأيتها يسعى وإن متزره ليدور من شدة السعي وسمعته يقول: "اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي". رواه في شرح السنة ورواه أحمد مع اختلاف.

Аз Сафия бинти Шайба разияллоҳу анҳо ривоят аст вай мегўяд, ки дуҳтари Абӯтуҷраа ба ман гуфт, ки бо заноне аз қурайш ба хонаи Оли Абӯҳусайн рафт, то Расулуллоҳ ﷺ-ро дар ҳоли саъий байни Сафо ва Марва бубинанд. Ӯ мегўяд Расулуллоҳ ﷺ-ро дидам, дар ҳоле ки аз шиддати саъӣ таҳбанди вай давр мезад ва шунидам ки

мегуфт: Саъй кунед, ҳароина Аллоҳ саъиро бар шумо вочиб гар-
дондааст. (Шарҳи Суннат) ва имом Аҳмад бо каме фарқ онро риво-
ят кардааст.

[٢٣] (لم تتم دراسته) وعن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى بين الصفا والمروءة على بعير لا ضرب ولا طرد ولا إليك. رواه في شرح السنة

Аз Құдома ибни Абдуллоҳ ибни Аммор разияллоҳу анхұ ривоят
аст, ү мегүяд: Расулуллоҳ ﷺ-ро дар ҳоли саъй байни Сафо ва Марва
савор бар шутур дидам, ки на задан буд ва на рондан ва на гұфта
мешуд, ки яксұ шавед-яксұ шавед. (Шарҳи Суннат)

[٢٤] (لم تتم دراسته)

وعن علي بن أمية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت مضطجعاً ببرد أحضر. رواه

الترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي

Яъло ибни Умайя разияллоҳу анхұ мегүяд: Расулуллоҳ ﷺ ба хо-
наи Каъба тавоф кард дар ҳоле ки чодари сабзро аз зери китфи
рости хұд қашида бар китфи чапи хұд андохта буд. (Ривояти Тир-
мизӣ, Абӯдовуд, Ибни Моча ва Доримӣ)

[٢٥] (لم تتم دراسته) وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمرا من

الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثة وجعلوا أرباعتهم تحت آبائهم ثم قذفوهما على عواتقهم البىرى. رواه أبو داود

Аз Ибни Аббос разияллоҳу анхұ ривоят аст вай мегүяд, ки Расу-
луллоҳ ﷺ ва ҳамсұхбатони вай аз Җуъронға умра карданд, дар се
тавофи Каъба шитобиданд, ки чодархони худро аз зери китфҳони
рости хұд қашида бар китфҳони чапи хұд андохта буданд. (Ривояти
Абӯдовуд)

Фасли сеюм

[٢٦] (متفق عليه) عن ابن عمر قال: ما تركنا استلام هذين الركبين: اليماني والحجر في شدة ولا

رخاء منذ رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما.

Ибни Умар разияллоҳу анхұ мегүяд: Аз вақте ки Расулуллоҳ ﷺ-
ро бар истиломи ин ду рукн (Ямонӣ ва Ҳаҷари асвад) дидаем, ҳеч-
гоҳ на дар саҳтӣ ва на дар роҳат истиломи онҳоро тарк накардаем.
(Бухорӣ ва Муслим)

[٢٧ - (متفق عليه) وفي رواية لهما: قال نافع: رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله.

Ва дар ривояти дигаре аз Бухорӣ ва Муслими омадааст, ки Нофеъ гуфт: Ибни Умар разияллоҳу анҳуро дидам, ки Ҳаҷарро ба дasti ҳуд ламс карда дasti ҳудро мебӯсид ва мегуфт: Баъд аз он ки Расулуллоҳ Ӯро бар кардани ин амал дидаам онро тарқ на-кардаам.

[٢٨ - (متفق عليه) وعن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي. فقال: "طوفي من وراء الناس وأنت راكبة" فضفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بـ (الطور وكتاب مسطور).

Умми Салама разияллоҳу анҳо мегӯяд: Ба Расулуллоҳ Ӯ аз бе-мории ҳуд шикоят намудам, фармууд: Дар ақиби мардум ё дурттар аз мардум ва савор бар саворие хонаи Каъбаро тавоф кун. Пас ман тавоф кардам, дар ҳоле ки Расулуллоҳ Ӯ дар паҳлӯи хонаи Каъба намоз меҳонд ва сураи Ваттур ва китоби мастурро қироат мекард. (Ривояти Бухорӣ ва Муслими)

[٢٩ - (متفق عليه) وعن عابس بن ربيعة قال: رأيت عمر يقبل الحجر ويقول: وإن لأعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر ولو لا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ما قبلتك.

Аз Обис ибни Рабиъа разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки Умар разияллоҳу анҳуро дидам, ки Ҳаҷари асвадро бӯса карда мегуфт: Ман медонам, ки ту санг ҳастӣ на касеро манфиат доа метавонӣ ва на зарар ва агар ман Расулуллоҳ Ӯро бар бӯсидани ту на-медидаам, ҳаргиз туро намебӯсидам. (Ривояти Бухорӣ ва Муслими)

[٣٠ - (ضعيف) وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وكل به سبعون ملكا" يعني الركن اليماني " فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار قالوا: آمين". رواه ابن ماجه

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ў мегӯяд: Расулул-лоҳ Ӯ фармууд: Аллоҳ бар рукни Ямонӣ ҳафтод малакро вазифадор кардааст, пас касе ки бигӯяд (Аллоҳумма инни асьалуکال авфа валоғията фид дунё вал охира раббано отино фид дунё ҳасанав ва

фил охираги ҳасанатав ва қино азобан нор), малоикаҳо мегӯянд:
Омин. (Ривояти Ибни Моча)

٢٥٩١ - [٣١] (لم تسم دراسته) وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من طاف بالبيت سبعاً ولا يتكلّم إلا بـ: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبير ولا حول ولا قوّة إلا بالله محيّت عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفع له عشر درجات . ومن طاف فتكلّم وهو في تلك الحال خاض في الرحمة برجليه كخاطض الماء برجليه". رواه ابن ماجه

Аз Абӯхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, ӯ мегӯяд: Расулуллоҳ  фармуд: "Касе ки Байтуллоҳро ҳафт болр тавоғ кард ва ҷуз гуфтани (субҳоналлоҳи валҳамду лиллоҳ ва ло илоҳа иллаллоҳ валлоҳу акбар ва ло ҳавла ва ло қуввата или биллоҳ) сухани дигаре нагӯяд, Аллоҳ даҳ бадии вайро тоза карда ва даҳ некӣ барояш менависад ва даҳ дараҷа мартабаи вайро баланд мегардонад ва касе ки тавоғ кард ва дар ҳамин ҳол сухан низ кард, пас ба пойҳои худ дари раҳмати Аллоҳ дармеояд, чунончи дар об ба пои худ дарояд". (Ривояти Ибни Моча)

Боб андар истодан дар Арафот

Фасли аввал

١ - [متفق عليه] عن محمد بن أبي بكر التتفي أنه سأله أنس بن مالك وهو غاديان من منى إلى عرفة: كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر المكبر منا فلا ينكر عليه.

Мұхаммад ибни Абұбакри Сақафі разияллоҳу анҳу мегүяд, ки вай Анас ибни Молик разияллоҳу анҳуро пурсид, дар ҳоле ки он ҳар ду дар вақти бомдод аз Мино ба Арафот мерафтанд, үро пурсид, ки шумо дар ин рӯз (арафа) бо Расулуллоҳ ﷺ чи мекардед؟ Гуфт: Баъзе аз мо талбия мегуфт, касе онҳоро аз талбия гуфтан манъ намекард ва баъзе такбир мегуфтанд ва касе онҳоро аз такбир гуфтан манъ намекард. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢ - [صحيح] وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "نحرت ههنا ومني كلها منحر فانحرروا في رحالكم . ووقفت ههنا وعرفة كلها موقف . ووقفت ههنا وجمع كلها موقف ". رواه مسلم

Аз Ҷобир разияллоҳу анҳу ривоят аст, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ман дар инчо қурбонӣ кардам ва ҳамаи Мино ҷои қурбонӣ аст, пас дар хаймаҳои худ қурбонӣ кунед ва ман дар инчо истодам ва ҳамаи Арафот ҷои истодан аст ва ман дар инчо қиём намудам ва ҳамаи Муздалифа ҷои қиём аст. (Ривояти Муслим)

٣ - [صحيح] وعن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليذنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء". رواه مسلم

Оиша разияллоҳу анҳо мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Бештар аз ҳар рӯз ва бештар аз ҳар вақт Аллоҳ дар рӯзи Арафа бандагони худро аз оташи Дӯзах начот медиҳад ва онҳоро мавриди омурзиш ва мағфират қарор медиҳад ва дар ин рӯз Аллоҳ ба бандагон қариб гардида, дар пеши фариштагон бар онҳо фахр мекунад ва мегүяд инҳо чи мекоҳанд. (Ривояти Муслим)

Фасли дүввум

٤ - [صحيح) عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن خال له يقال له يزيد بن شيبان قال: كنا في موقف لنا بعرفة يباعده عمرو من موقف الإمام جدا فأثنا ابن مريع الأنصاري فقال: إني رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول لكم: "قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم عليه السلام". رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه

Амр ибни Абдуллоҳ ибни Сафрон аз тағои худ Язид ибни Шайбон ривоят кард, ки мегүяд: Дар мавқиф дўртар аз мавқифи имом дар Арафот истода будем, ки онро Амр аз мавқифи имом (Паёмбар ﷺ) беҳад дўр доност. Пас Ибни Мирбаъи Ансорӣ ба назди мо омада гуфт: Ман паёморандай Расулуллоҳ ﷺ ҳастам, ки барои шумо мегүяд дар ҷои худ бошед, ба дурусти ки шумо бар мероси падаратон Иброҳим алайхис салом истодаед. (Ривояти Тирмизӣ, Абӯдовуд ва Насой)

٥ - [(لم تتم دراسته) وعن حابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل عرفة موقف وكل منحر وكل المزدلفة موقف وكل فجاج مكة طريق ومنحر". رواه أبو داود والدارمي

Аз Ҷобир разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ҳамаи майдони Арафот ҷои истодан аст ва ҳамаи Мино ҷои қурбонӣ аст ва ҳамаи Муздалифа ҷои вуқӯф аст ва ҳар роҳ ва кучай Макка роҳ ва қурбонгоҳ аст. (Ривояти Абӯдовуд ва Доримӣ)

٦ - [(لم تتم دراسته) وعن خالد بن هوذة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم عرفة على بيير قائما في الركابين. رواه أبو داود

Холид ибни Ҳавза разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ-ро дар ҳоле бар хутба хондан дар Арафот дидам, ки бар шутур савор ва пойҳои худро дар ҳар ду рикоб ниҳода истода буд. (Ривояти Абӯдовуд)

٧ - [صحيح) وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلني: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الحمد وهو على كل شيء قدير". رواه الترمذى

Амр ибни Шуъайб разияллоҳу анҳу аз падари худ ва падари вай аз падари худ ривоят карда мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Беҳтарин дуоҳо дуои рӯзи Арафа аст ва беҳтарин чизе ки ман ва анбиёи пеш аз ман гуфтаем: "Ло илоҳа иллаллоҳу вахдаҳу ло шарика лаҳ лаҳул мүлк ва лаҳул ҳамд ва ҳува ало кулли шайъин қадир" аст. (Ривояти Тирмизӣ)

[٨ - ٢٥٩٩] (صحیح) وروی مالک عن طلحة بن عبید الله إلی قوله: " لا شریک له ."

Ва имом Молик аз Талҳа ибни Убайдуллоҳ то қавли "ло шарика лаҳ" ривоят кардааст.

[٩ - ٢٦٠٠] (ضعیف لإرساله) وعن طلحة بن عبید الله بن کریز أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا رَأَى الشَّيْطَانُ يَوْمًا هُوَ فِيهِ أَصْغَرُ وَلَا أَدْحَرُ وَلَا أَحْقَرُ وَلَا أَغْيِظُ مَنْهُ فِي يَوْمِ الْعِرْفَةِ وَمَا ذَاكَ إِلَّا مَا يَرَى مِنْ تَنْزِيلٍ الرَّحْمَةَ وَتَجاوزَ اللَّهُ عَنِ الدَّنْوَبِ الْعَظَمَ إِلَّا مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ". فَقَيْلٌ: مَا رَأَى يَوْمَ بَدْرٍ؟ قَالَ: "فَإِنَّهُ قَدْ رَأَى جَبَرِيلَ يَنْعِي الْمَلَائِكَةَ". رواه مالك مرسلا وفي شرح السنة بلغط المصايح.

Аз Талҳа ибни Убайдуллоҳ ибни Каriz разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Шайтон ҳечроҳ дар ҳеч рӯзе дида нашудааст, ки бештар аз рӯзи арафа ҳӯрдтар ва хортар рондашуда ва ба ғуса ва ҳашмгинтер бошад ва ин аз ҷиҳати он аст, ки нозил шудани раҳмати Аллоҳро дар ин рӯз мебинад ва мағфират ва омурзиши Аллоҳро ки гуноҳони бузург-бузургро меомурзад, магар ин ки дар рӯзи Бадр низ беҳад хорузор буд. Пас гуфта шуд: Дар рӯзи Бадр чиро дида буд? Гуфт: Ҷибраил алайҳис саломро дар ҳоли тартиб додани малоикаҳо барои ҷангӣ кофирон дида буд. (Ривояти Молик ба таври мурсал ва дар Шарҳи Суннат ба лафзи масобиҳ аст).

[١٠ - ٢٦٠١] (لم تتم دراسته) وعن حابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان يوم عرفة إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فياهي بكم الملائكة فيقول: انظروا إلى عبادي أتون شعثنا غبرا ضاحجين من كل فج عميق أشهدكم أني قد غفرت لهم فيقول الملائكة: يا رب فلان كان يرھق فلان وفلانة قال: يقول الله عز وجل: قد غفرت لهم". قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فما من يوم أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة ."

رواه في شرح السنة

Аз Ҷобир разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Аллоҳ дар рӯзи арафа ба осмони дунё омада ва дар

пеши малоикаço бар бандагони худ фахр мекунад ва мегýяд: Ба сўи бандагони ман бингаред, ки ба даргоҳи раҳмати Ман рӯ оварда жулидамӯй, ғуборолуд ва фарёдкунанда баталбия ва зикри Ман аз роҳҳои дӯру дароз омадаанд, гувоҳ бошед, ки Ман онҳоро омурзидам. Пас фарштагон гӯянд: Эй Аллоҳ фалон мард гунаҳгор ва хатокор аст ва фалон мард ва фалон зан чунин ва чунон аст. Пас Аллоҳ гӯяд: Онҳоро омурзидам. Расууллоҳ ﷺ фармуд: Ҳеч рӯзе нест, ки дар он бештар аз рӯзи Арафа бандагони Аллоҳ аз оташ раҳой ёфта мавриди омурзиш ва мағфирати Аллоҳ қарор гиранд. (Шарҳи суннат)

Фасли сеюм

[۱۱ - (متفق عليه) عن عائشة قالت: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمردلفة وكانوا يسمون الحمس فكان سائر العرب يقفون بعرفة فلما جاء الإسلام أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فييقف بما ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل: (ثم أفيضوا من حيث أفضى الناس).]

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст вай мегýяд, ки Қурайш ва касоне ки тобеъони дини онон буданд дар Муздалифа вуқуф ме-карданд ва ба Арафот намеомаданд ва худро шучъо меномиданд ва дигар қавмҳои араб ба Арафот мерафтанд, чун Ислом омад, Аллоҳ паймбари худро амр намуд, ки ба Арафот биёяд ва дар Арафот вуқуф кунад. Сипас аз онҷо баргарданд ва бираванд, чунончи Аллоҳ мефармояд: "Сумма афизу мин ҳайсу афозаннос-сипас аз онҷо ки мардум боз мегарданд, шумо низ бозгардед". (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۱۲ - (ضعيف)]

وعن عباس بن مرداس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا لأمته عشية عرفة بالملغرة فأجيب: "إني قد غفرت لهم ما خلا المظالم فإني آخذ للمظلوم منه". قال: "أي رب إن شئت أعطيت المظلوم من الجنة وغفرت للظالم" فلم يجيء عبيده فلما أصبح بالمردلفة أعاد الدعاء فأجيب إلى ما سأله. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال تبسم فقال له أبو بكر وعمر: بأبي أنت وأمي إن هذه لساعة ما كتبت تضحك فيها فما الذي أضحكك أضحك الله سنك؟ قال: "إن عدو الله إبليس لما علم أن الله عز وجل قد استجاب دعائي وغفر لأمتي

أَنْذَدَ التَّرَابَ فَجَعَلَ يَخْشُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَلِيلِ وَالثَّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ حَرْعَهُ " . رواه ابن ماجه وروى البيهقي في كتاب البعث والنشور نحوه

Аз Аббос ибни Мирдос разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ  шоми рӯзи Арафа барои уммати худ дуои мағфират намуд. Аллоҳ дуои ӯро иҷобат намуда фармуд: Ҳамаи онҳоро омурзидам, магар золимро ки ҳаққи мазлумро аз ӯ гирифтани ҳастам. Паёмбар гуфт: Эй Аллоҳ, агар хоста бошӣ ба мазлум Ҷаннатро ато кунӣ ва золимро биомурзӣ, вале ин дуои вай дар ин шом мавриди иҷобат қарор нагирифт, чун дар Муздалифа бомдод гардид дуои худро дубора тақрор кард. Пас Аллоҳ дуояшро иҷобат фармуд. Ровӣ мегӯяд: Расулуллоҳ  ханда кард ё ин ки табассум кард. Абӯбакр ва Умар арз намуданд, модар ва падарамон фидоят чӣ чиз туро хандонид, Аллоҳ ҳамеша туро хуш ва хандон дошта бошад, фармуд: Чун Иблис душмани Аллоҳ донист, ки дуоямро Аллоҳ иҷобат кард, барои уммати ман мағфират намуд, хокро ба ҳар ду дasti худ гирифта бар сару рӯи худ андохт ва ба ҳалокату табоҳӣ дуо карда гурехт, чун нола ва фарёд ва бесабрии вайро дидам маро ба ханда овард. (Ривояти Ибни Моча ва Байҳақӣ дар китоби Албаъс ван нушур)

Боб андар баргаштан аз Арафот ва Муздалифа

Фасли якум

٢٦٠٤ - [متفق عليه] عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سئل أَسْأَمَةُ بْنُ زَيْدٍ : كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ حِينَ دَفَعَ ؟ قَالَ : كَانَ يَسِيرُ العَنْقَ إِذَا وَجَدَ فَجْوَةً نَصْ .

Хишом ибни Урва аз падари худ ривоят карда мегүяд: Усома ибни зайд пурсида шуд, ки Расууллоҳ ﷺ дар ҳаччи вадоъ ҳини бозгашт аз Арафот читавр рафтор кард? Гуфт: Ба суръат мерафт ва чун дар миёни роҳ вусъате меомад, шутури худро ба тезӣ медавонд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٠٥ - [صحيح] وعن ابن عباس أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زحرا شديداً وضرها ليل فأشار بسوطه إليهم وقال: "يا أيها الناس عليكم بالسکينة فإن البر ليس بالإیضاع". رواه البخاري

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки вай бо Расууллоҳ ﷺ аз арафот бозгашт намуд. Расууллоҳ ﷺ дар ақиби худ садоҳое задани шутурон ва тез рондани онҳоро шунид ба тозиёнаи худ ба тарафи мардум ишора намуда гуфт: Эй мардум бар шумо бод, ки ба оҳистагӣ ва викор сафар кунед, ба дурусти ки некӣ дар тез рондан ва тез рафтан нест. (Ривояти Бухорӣ)

٢٦٠٦ - [متفق عليه] وعنه أَنَّ أَسْأَمَةَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ رَدَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرْفَةِ إِلَى المَرْدَلَفَةِ ثُمَّ أَرْدَفَ الْفَضْلَ مِنَ الْمَرْدَلَفَةِ إِلَى مَنِي فَكَلَّاهَا قَالَ : لَمْ يَرِلْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلِي حَتَّى رَمَى جَمَرَةَ الْعَقْبَةِ .

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Усома ибни Зайд разияллоҳу анҳу дар омадани Арафот ба Муздалифа радифи Расууллоҳ ﷺ буд. Сипас аз Муздалифа то Мино Фазлро дар радифи худ савор кард. Пас онҳо ҳар ду гуфтанд, ки Паёмбар ﷺ то вақти задани ҷамраи ақаба талбия мегуфт. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٠٧ - [صحيح] وعن ابن عمر قال: جَعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَغْرِبَ وَالْعَشَاءَ بِجَمْعِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَا عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . رواه البخاري

Ибни Умар разияллоху анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ дар Муздалифа намози шом ва хуфтанро якҷо хонд, албатта барои ҳар як иқомат ва такбири ҷудогона гуфта шуд, вале дар байни онҳо на намози суннат хонданд ва на нағл ва на баъд аз онҳо чизе хонданд. (Ривояти Бухорӣ)

[۵ - (متفق عليه) وعن عبد الله بن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لم يلقاها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

Абдуллоҳ ибни Масъуд разияллоху анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ ро ҳеч гоҳ надидаам, ки намозеро дар ғайр аз вақташ хонда бошад, магар дар Муздалифа намози шом ва хуфтанро якҷо хонд ва дар ҳамон рӯз (Муздалифа) намози фачрро қабл аз вақт хонд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۶ - (متفق عليه) وعن ابن عباس قال: أنا من قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المذلفة في ضعفة أهله.

Ибни Аббос разияллоху анҳу мегӯяд: Ман аз ҷумлаи қасоне будам, ки маро Расулуллоҳ бо заифони аҳли худ дар шabi Муздалифа пеш фиристода буд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۷ - (صحیح) وعن الفضل بن عباس وكان ردیف النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: "عليکم بالسکينة" وهو كاف ناقته حتى دخل محسرا وهو من مني قال: "عليکم بمحض المخلف الذي يرمي به الجمرة". وقال: لم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلي حتى رمى الجمرة. رواه مسلم

Аз Ибни Аббос разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегӯяд: Фазл ибни Аббос разияллоху анҳу ки дар омадан аз Муздалифа ба Мино дар радифи Расулуллоҳ ﷺ буд, гуфт, ки Расулуллоҳ ﷺ шоми Арафа ва бомдоди Муздалифа ҳине ки мардум шутурони худро ба тезӣ меронданд, ба мардум гуфт: Оҳиста ва ором биравед, дар ҳоле ки Расулуллоҳ ﷺ дар ин вақт шутури худро аз тез рафтан боз медошт то он ки ба водии Миҳсар расид, ки аз Мино аст. Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Сангрезаҳоро бо худ бигиред то ба он ҷамраҳоро бизанед. Фазл ибни Аббос разияллоху анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ то вақти задани Ҷамра талбия мегуфт. (Ривояти Муслим)

[٢٦١١ - (لم تتم دراسته)]

وعن جابر قال: أفضى النبي صلى الله عليه وسلم من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسکينة وأوضع في وادي محسراً وأمرهم أن يموا مثل حصى الخذف وقال: "العلي لا أراكم بعد عامي هذا". لم أجده هذا الحديث في الصحيحين إلا في جامع الترمذى مع تقسيم وتأخير.

Аз Чобир разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегүяд: Вақте ки Расулуллоҳ  аз Муздалифа ҳаракат намуд ба оромй ва оҳистагӣ мерафт ва ба мардум низ амр фармуд, то ором ва оҳиста раванд ва дар водии Миҳсар тез ҳаракат кард ва мардумро амр фармуд то Ҷамраҳоро бо сангрезаҳои хӯрд баробари донаи нахуд бизананд ва гуфт: Шояд Ман баъд аз имсол шуморо набинам.

Соҳиби масобиҳ мегүяд ин ҳадисро ман дар Саҳеҳи Бухорӣ ва Муслим наёфтам, магар онро дар Ҷомеъ-ут-Тирмизӣ ба тақдим ва таъхир ёфтам.

Фасли дуввум

[٢٦١٢ - (لم تتم دراسته)]

وعن محمد بن فيس بن محرمة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن أهل الجahاللية كانوا يدفعون من عرفة حين تكون الشمس كأنها عمائم الرجال في وجوههم قبل أن تغرب ومن المزدلفة بعد أن تطلع الشمس حين تكون كأنها عمائم الرجال في وجوههم. وإنما لا ندفع من عرفة حتى تغرب الشمس وندفع من المزدلفة قبل أن تطلع الشمس هدينا خالق هدي عبدة الأوثان والشرك". رواه البيهقي في شعب الإيمان وقال فيه : خطبنا وساقه بنحوه

Аз Муҳаммад ибни Қайс ибни Махрама разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегүяд, ки Расулуллоҳ  ба ҳутба баромада фармуд: Мардуми ҷоҳилият вақте аз Арафа бармегаштанд, ки офтоб ҳамчӯ салаҳо дар рӯйҳои мардум мебуд (қабл аз ғуруби офтоб) ва аз Муздалифа дар вақте бармегаштанд, ки офтоб дар рӯйҳои мардум ҳамчун сала мебуд. Яъне баъд аз тулӯи офтоб мерафтанд ва мобаъд аз ғуруби офтоб аз Арафа бармегардем ва қабл аз тулӯ аз Муздалифа мeraвem ва тариқai mo muхолifi tariқai muшrikon va бутпастон ast. (Ривояти Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон ва гуфт: Ба мо ҳутба кард ва монанди онро ривоят кард).

٢٦١٣ - [١٠] (صحيح) وعن ابن عباس قال: قدمتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات فجعل يلطم أفحاذنا ويقول: "أيني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس". رواه أبو داود والنمسائي وابن ماجه

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ моро бо кўдакони бани Абдулмутталиб дар шаби Муздалифа дар ҳоле ки бар харҳо савор будем, пеш фиристод ва бар ронҳои мо бар вачҳи меҳрубонӣ ба дасти худ зад ва гуфт: Эй писаракони ман қабл аз тулӯи офтоб Чамраҳоро мазанед. (Ривояти Абӯдовуд, Насой ва Ибни Моча).

٢٦١٤ - [١١] (لم تتم دراسته) وعن عائشة قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر فرمي الجمرة قبل الفجر ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها. رواه أبو داود

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд, ки Расулуллоҳ Умми Салама-ро дар шаби иди қурбон фиристод, пас ў қабл аз фачр Чамраҳоро зад, сипас тавоф кард ва ин рӯзе буд, ки Расулуллоҳ назди вай мебуд. (Ривояти Абӯдовуд)

وعن ابن عباس قال: ((يلي المقيم أو المعتمر حتى يستلم الحجر)). (رواہ أبو داود وقال وروی موقوفاً على ابن عباس).

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки сокини Макка ва умракун бояд то вақте талбия гўяд, ки Ҳачари асвадро бибўсад.

(Ривояти Абӯдовуд) Ва онро мавқуф бар Ибни Аббос донистанд.

Фасли сеюм

٢٦١٦ - [١٢] (لم تتم دراسته) عن يعقوب بن عاصم بن عورة أنه سمع الشريذ يقول: أضضت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فما مست قدماه الأرض حتى أتني جمعا . رواه أبو داود

Яъқуб ибни Осим ибни Урва разияллоҳу анҳу мегўяд, ки вай аз Шарид разияллоҳу анҳу шунидааст, ки мегуфт: Бо Расулуллоҳ аз Арафот баргаштам. Пас қадамҳои Расулуллоҳ ба замин нахӯрд, то ки ба Муздалифа расиdem. (Ривояти Абӯдовуд)

٢٦١٧ - [١٤] (صحيح) وعن ابن شهاب قال: أخبرني سالم أن الحجاج بن يوسف عام نزل بابن الزبير
سأله عبد الله: كيف نصنع في الموقف يوم عرفة؟ فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاوة يوم عرفة فقال عبد
الله بن عمر: صدق إِنَّمَا كَانُوا يَجْمِعُونَ بَيْنَ الظَّهَرِ وَالعَصْرِ فِي السَّنَةِ فَقُلْتَ لِسَالِمَ: أَفْعَلْ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ سَالِمَ: وَهُلْ يَتَبَعُونَ فِي ذَلِكَ إِلَّا سَنَتَهُ؟ رواه البخاري

Ибни Шиҳоб разияллоҳу анҳу мегӯяд: Солим разияллоҳу анҳу ба ман гуфт, ки дар соле ки Ҳаҷоҷ ибни Юсуф ба ҹанги Абдуллоҳ ибни Зубайр баромад ва ҳаҷ гузорид, аз Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анҳу пурсид, ки дар рӯзи Арафа намозро читавр бихонем Солим ибни Абдуллоҳ ҷавоб дода гуфт: Агар меҳоҳӣ ба суннати Паёмбар амал кунӣ дар адо кардани намози зуҳр ва аср барвақт бихон. Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анҳу гуфт: Солим рост гуфтааст, зоро асҳоби Паёмбар ﷺ намози пешин ва асрро дар Арафот якҷо меҳонданд. Ибни Шиҳоб мегӯяд: Ба Солим гуфтам: Оё Расулуллоҳ ﷺ ҳаминтавр мекард? Солим гуфт: Оё онҳо ин корро ба хотири пайравӣ аз Паёмбар ﷺ намекарданд. (Ривояти Бухорӣ)

Боб андар мавриди санг задан дар Чамарот

Фасли аввал

٢٦١٨ - [صحيح] عن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول: "لأنحدوا مناسككم فإني لا أدرى لعلى لا أحج بعد حجتي هذه". رواه مسلم

Чобир разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ-ро дидам, ки бар шутури худ савор буд ва дар рӯзи наҳр (рӯзи иди қурбон) санг мезад ва мегуфт: Амалҳо ва аркони ҳаҷро ёд гиред, шояд баъд аз ин бор бори дигар ҳаҷ накунам. (Ривояти Муслим)

٢٦١٩ - [صحيح] وعنہ قال: رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذف.

رواه مسلم

Аз Чобир разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ-ро дидام, ки Чамраҳоро бо сангрезаҳои хӯрд баробари донаи нахуд мезад. (Ривояти Муслим)

٢٦٢٠ - [متفق عليه] وعنہ قال: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما

بعد ذلك فإذا زالت الشمس.

Чобир разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ, дар рӯзи аввали иди қурбон дар вақти чошт Чамра зад ва дар рӯзҳои дигар баъд аз завол Чамра зад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٢١ - [متفق عليه] وعن عبد الله بن مسعود: أنه اتتهى إلى الجمرة الكبرى فجعل البيت عن يساره

ومنه عن عينيه ورمي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال : هكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة.

Абдуллоҳ ибни Мастьуд разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки ў ба Чамраи ақаба расида тарзе истод, ки Мино дар тарафи рости вай ва Байтуллоҳ дар тарафи чапи вай қарор дошт ва ҳафт бор санг зад ва бо ҳар бор санг задан Аллоҳу акбар мегуфт. Сипас гуфт: Касе ки бар вай сураи бақара нозил гардидааст, ҳаминтавр Чамра задааст.

(Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٢٢ - [صحيح] وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الاستجمار تو ورمي

الجamar تو والسعی بين الصفا والمروءة تو والطواف تو وإذا استجمار أحدكم فليستحرم بنو". رواه مسلم

Аз Чобир разияллоху анҳу ривоят аст, вай мегўяд, ки Расулуллох ﷺ фармуд: Истинчо ба кулўх ва ғайра тоқ аст ва Ҷамра задан дар ҳаҷ тоқ аст ва саъӣ кардан байни Сафо ва Марва тоқ ва тавоф тоқ аст ва вақте ки яке аз шумо ба кулўх истинчо мекард, бояд ба адади тоқ истинчо кунад. (Ривояти Муслим)

Фасли дуввум

٦ - [صحيح] عن قدامة بن عبد الله بن عمار قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة يوم النحر على ناقة صهباء ليس ضرب ولا طرد وليس قيل: إليك إليك. رواه الشافعى والترمذى والنمسائى وابن ماجه والدارمى

Құдома ибни Абдуллох ибни Аммор разияллоху анҳу мегўяд, ки Расулуллох ﷺ ро дар рӯзи наҳр савор бар шутури Саҳбо (сурху сафед) дидам, ки Ҷамра мезад, на кас касеро мезад ва на меронд ва на касе мегұфт, ки як тараф шавед ва яксұ шавед. (Шофеъй, Тирмизи, Насой, Ибни Моча ва Доримй)

٧ - [ضعيف] وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروءة لإقامة ذكر الله ". رواه الترمذى والدارمى وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

Оиша разияллоху анҳо мегўяд, ки Расулуллох ﷺ фармуд: Ба дүрости ки Ҷамра задан ва саъӣ кардан байни Сафо ва Марва ба хотири иқомаи зикри Аллоҳ муқаррар гардидаанд. (Ривояти Тирмизи вә Доримй) Ва Тирмизи гуфтааст, ки ин ҳадис ҳасану саҳеҳ аст.

٨ - [لم تتم دراسته] وعنها قالت: قلنا: يا رسول الله ألا نبني لك بناء يظللك به؟ قال: "لا منى من سبق". رواه الترمذى وابن ماجه والدارمى

Оиша разияллоху анҳо мегўяд ба Расулуллох ﷺ гүфтем: Оё барои ту дар Мино ҷои сояе бисозем. Паёмбар ﷺ фармуд: Не, Мино ҷои нишастан ва фурӯд омадани касе аст, ки пеши кунад ва пештар расад. (Ривояти Тирмизи, Ибни Моча ва Доримй)

Фасли сеюм

٢٦٢٦ - [صحيح) عن نافع قال: إن ابن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وفوقاً طويلاً يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعوه الله ولا يقف عند جمرة العقبة. رواه مالك

Нофеъ разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Ибни Умар разияллоҳу анҳу дар ду Ҷамраи яқум баъд аз Ҷамра задан то муддате бисёр меистод, ки такбир, тасбеҳ ва ҳамди Аллоҳро баён мекард ва аз Аллоҳ дуо мехост ва назди Ҷамраи Ақаба истода намешуд. (Ривояти Молик)

Боб андар мавриди ҳадя (қурбонӣ)

Фасли аввал

٢٦٢٧ - [صحيح) عن ابن عباس قال: صلى الله عليه وسلم بذى الخليفة ثم دعا بناته فأشعراها في صفحة سلامها الأيمن وسلت الدم عنها وقلدها تعلين ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . رواه مسلم

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ намози пешинро дар Зулҳулайфа хонд, сипас шутури қурбонии худро хост ва ҷониби рости қуҳони вайро захмӣ кард, сипас хуни онро ҳушк намуда (барои нишона гузоштан) ва бар гардани вай ду кафшро овехт, сипас бар шутури худ (Қасво) савор гардид, чун ба Байдо расид, барои ҳаҷ талбия гуфт. (Ривояти Муслим)

٢٦٢٨ - [متفق عليه) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة إلى البيت غنما فقلد لها.

Аз Оиша разияллоҳу анҳо ривоят аст, вай мегӯяд, ки як бор Расууллоҳ ﷺ ба Байтуллоҳ гусфандеро ҳадя фиристод, бар гарданни он чизеро овехт. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٢٩ - [صحيح) وعن جابر قال: ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. رواه مسلم

Чобир разияллоху анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ аз тарафи Оиша разияллоху анҳо як говоро дар рӯзи наҳр (иди қурбон) забҳ ва қурбонӣ кард. (Ривояти Муслим)

– ٤ [صحيح) وعنه قال: نَحْرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَسَائِهِ بَقْرَةً فِي حَجَّتِهِ. رواه مسلم

Чобир разияллоху анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар ҳаҷҷи худ як говоро аз тарафи ҳамсарони худ забҳ намуд. (Ривояти Муслим)

– ٥ [متفق عليه)

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فلت قلائد بدن النبي صلي الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها وأشاروها وأهدتها فما حرم عليه كان أحل له.

Оиша разияллоху анҳо мегўяд, ки гарданбандҳои шутурони қурбонии Расулуллоҳ ﷺ-ро ба дастони худ бофтам. Пас Расулуллоҳ ﷺ онҳоро (шутуронро) нишона гузашта дар гардани онҳо гарданбанд ниҳод ва сипас онҳоро ҳамчун ҳадя ба Макка фиристод, вале ҳеч чизи ҳалоле бар Расулуллоҳ ﷺ ҳаром нагардиid. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

– ٦ [متفق عليه) وعنه قالت: فلت قلائدها من عهن كأن عندي ثم بعث بها مع أبي.

Оиша разияллоху анҳо мегўяд, ки гарданбандҳои шутурони қурбонии Расулуллоҳ ﷺ-ро аз пашми рангине ки бо ман буд бофтам, сипас онҳоро бо падарам ба Макка фиристод. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

– ٧ [متفق عليه)

وعن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنـة فقال: " اركبها ". فقال: إنـها بـدنـة . قال: " اركبها ". فقال: إنـها بـدنـة . قال: " اركبها ويلـك " في الثانية أو الثالثـة .

Абӯҳурайра разияллоху анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ мардеро дид, ки шутуреро меронд, ба вай гуфт: Бар шутур савор шав! Ӯ гуфт: Шутури қурбонӣ (ҳадя) аст. Паёмбар ﷺ бори дуюм ё сеюм гуфт: Вой ва афсус бод бар ту бар вай савор шав! (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

– ٨ [صحيح) وعن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله سئل عن رکوب المدی فقال: سمعت

النبي صلي الله عليه وسلم يقول: " اركبها بالمعروف إذا ألمحت إليها حق تحد ظهرا ". رواه مسلم

Аз Абұзубайр разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки аз Җобир разияллоҳу анҳу шунидам, ки аз вай дар мавриди савор шудан бар шүтури құрбонй пурсида шуд. Ұ гүфт аз Паёмбар ﷺ шүнидаам, ки мефармуд: Бар шүтури құрбонй ҳини зарурат ба әхтиёт савор шавед, то барои вай зараре нарасад, то ки чизе барои савор шудан биёбед. (Ривояти Муслим)

٢٦٣٥ - [صحيح] وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة عشر بذنة مع رجل وأمره فيها. فقال: يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع على منها؟ قال: "انحرها ثم اصبح نعليها في دمها ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفتك". رواه مسلم

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ шонздаҳ шутурро бо марде ба Макка фиристод ва ұро барои муҳофизат ва нигаҳбонии онро таъйин намуд. Ұ ба Расулуллоҳ ﷺ арза намуда гүфт: Агар шутуре аз ин шутурон аз чиҳати мондагй ё беморй аз рафтан бозмонд, читавр кунам? Паёмбар ﷺ фармуд: Онро забҳ карда шиъори вайро (он чизе ки барои нишона кардан дар гардани вай овехтааст) бо хуни вай олуда карда бар күхони вай бигузор (то мардум бидонанд, ки ҳадя аст) ва аз гүшти вай бояд на худат бихүрй ва на рафиқонат бихүранд. (Ривояти Муслим)

٢٦٣٦ - [صحيح] وعن حابر قال: نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. رواه مسلم

Җобир разияллоҳу анҳу мегүяд: Дар соли Ҳудайбия бо Расулуллоҳ ﷺ шутурро аз тарафи ҳафт нафар ва говро низ аз тарафи ҳафт нафар құрбонй кардем. (Ривояти Муслим)

٢٦٣٧ - [متفق عليه] وعن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أنماخ بدمته ينحرها قال: ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم.

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегүяд, ки вай мардеро дид, ки шутури худро құрбонй мекард, ба вай гүфт: Пойхояшро бибанд ва онро истода құрбонй күн, ки сұннати Мұхаммад ﷺ ҳаминтavr аст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٣٨ - [متفق عليه] وعن علي رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنها وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطى الجزاء منها قال: "نحن نعطيه من عندنا".

Алй разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ маро бар шутурони құрбонишудаи худ вазифадор гардонид, то гушту пуст ва қулу полони онҳоро садақа кунам ва ба қассоб муздуриро аз гушту пусти құрбонӣ надиҳам. Паёмбар ﷺ фармуд, ки музди қассобро аз назди худ медиҳем. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

١٣ - [(متفق عليه) وعن جابر قال: كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلات فرخص لـ رـسـوـلـ

الله صـلـىـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ فـقـالـ: "كـلـواـ وـتـزـوـدـواـ". فأـكـلـنـاـ وـتـزـوـدـنـاـ.

Чобир разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки мо гуштҳои құрбонии худро бештар аз се рӯз намехӯрдем. Сипас Расулуллоҳ ﷺ ба мо ичозат дода фармуд: Бихӯред ва туша гиред, пас хӯрдем ва туша гирифтем. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

١٤ - [(لم تتم دراسته) عن ابن عباس: أـنـ النـبـيـ صـلـىـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ أـهـدـىـ عـامـ الـحـدـيـبـيـةـ فيـ هـدـاـيـاـ رـسـوـلـ اللـهـ صـلـىـهـ عـلـيـهـ وـسـلـمـ جـمـلاـ كـانـ لـأـبـيـ جـهـلـ فـيـ رـأـسـهـ بـرـةـ مـنـ فـضـةـ وـفـيـ روـاـيـةـ مـنـ ذـهـبـ يـغـيـظـ بـذـلـكـ المـشـرـكـيـنـ. روـاهـ أـبـوـ دـاـوـدـ

Ибни Аббос разияллоҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар соли сүлҳи Ҳудайбия шутурони құрбонии худ, шутури Абӯ чаҳлро низ фиристод (ки дар ғазваи Бадр ғанимат гирифта шуда буд), ки дар бинии вай ҳалқае аз нүқра ё тило буд, онро ба хотире фиристод мушриконро ба хашм оварда онҳоро ғамгин созад. (Ривояти Абӯдовуд)

١٥ - [(لم تتم دراسته) وعن ناجية الخزاعي قال: قلت: يا رسول الله كيف أصنع بما عطّب من

البدن؟ قال: "اخـرـهـاـ ثـمـ اـغـمـسـ نـعـلـهـاـ فـيـ دـمـهـاـ ثـمـ خـلـ بـيـنـ النـاسـ وـبـيـنـهـاـ فـيـأـكـلـوـنـهـاـ". روـاهـ مـالـكـ وـالـتـمـذـيـ وـابـنـ مـاجـحـ

Ночияи Ҳузоъӣ разияллоҳу анҳу мегӯяд ба Паёмбар ﷺ дар мавриди шутуре аз шутурони құрбонӣ ки наздик ба ҳалокат бошад чӣ кунам? Фармуд: Онро забҳ карда ва кафшеро ки ўро бар он шиъор намуда ба гардани вай овехтайдонро хунолуд карда шутури құрбониро байнин мардум бигузор то фақирон аз гушти вай истифода кунанд. (Ривояти Молик, Тирмизӣ ва Ибни Моча).

٢٦٤٢ - [(لم تتم دراسته) رواه أبو داود والدارمي عن ناجية الأسلمي .

Ва Абӯдовуд ва Доримӣ аз Ноҳияи Асламӣ ривоят карданд.

٢٦٤٣ - [صحيح] وعن عبد الله بن قرط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن

أعظم الأيام عند الله يوم التحرث يوم القر". قال ثور: وهو اليوم الثاني. قال: وقرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدنات خمس أو ست فطفقن يزدلفن إليه بأيتها يبدأ قال: فلما وحبت جنوبيها . قال فتكلم بكلمة خفية لم أفهمها

فقلت: ما قال؟ قال: "من شاء اقطعع ". رواه أبو داود وذكر حديثا ابن عباس وجابر في باب الأضحية

Абдуллоҳ ибни Қурт разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Бузургтарини рӯзҳо дар назди Аллоҳ рӯзи қурбонӣ аст, сипас рӯзи қир. Сав ровии ҳвдис мегӯяд: Қир рӯзи дуввуми иди қурбон ё рӯзи ёздаҳуми зулҳичча аст. Ровӣ мегӯяд: Ба Расулуллоҳ ﷺ панҷ ё шаш шутур барои қурбонӣ оварда шуд, пас шутурон худ ба сӯи Паёмбар алайҳис салом наздик мешуданд, то ба қурбонӣ кардани ҳар кадоми аз онҳо ки хоста бошад оғоз намояд. Ровӣ мегӯяд: Вақте ки шутурон забҳ гардида ба паҳлу афтиданд, Расулуллоҳ ﷺ ба оҳистагӣ чизе гуфт, ки ман онро нафаҳмидам. Аз касе ки наздики Расулуллоҳ ﷺ буд, пурсидам, ки Паёмбар ﷺ чӣ фармуд: Ў гуфт, ки Паёмбар ﷺ фармуд: Ҳар кас ки хоста бошад, ки аз гушти ин шутурони қурбонишуда бо худ бибарад. Пас аз онҳо барои худ қатъ кунад ва бибаранд. (Ривояти Абӯдовуд) Ва ҳадиси Ибни Аббос ва Ҷобир дар боби узҳия (қурбонӣ) баён шуд.

Фасли сеюм

٢٧٤٤ - [متفق عليه] عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم "من ضحي منكم

فلا يصيبح بعد ثلاثة وفي بيته منه شيء ". فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله نفعل كما فعلنا العام الماضي؟

قال: "كلوا وأطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيهم".

Салама ибни Аквабъ разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Касе ки қурбонӣ кард бояд баъд аз се рӯз чизе аз гушти қурбонии вай дар хонааш боқӣ намонад. Дар соли оянда аз Расулуллоҳ ﷺ пурсидем, ки эй Расулуллоҳ ﷺ оё ба мисли соли гузашта гушти қурбониро тақсим карда, чизе аз онро нигаҳ надорем? Фармуд: Бихӯред, бихӯронед ва нигаҳ доред, зоро дар соли гузашта

мардум ба нодорӣ мубтало буданд, хостам ба онҳо ёрӣ кунед.
(Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٤٥ - [(لم تتم دراسته) وعن نبیشة رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: "إن کنا نخینا عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم. جاء اللہ بالسعة فكلاوا وادخرروا وأتجرروا. ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر اللہ". روایت ابو داود

Аз Нубайша разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ба дурусти ки ман шуморо аз ҳӯрдан гушти қурбонӣ беш аз се рӯз манъ карда будам ва ин ба он хотир буд, ки то ба ҳама бирасад ва фароҳӣ ояд ва ҳоло Аллоҳ бар шумо кушоиш ва фароҳӣ овардааст. Пас бихӯред, нигаҳ доред ва садақа карда талаби аҷру подош кунед, зеро ин рӯзҳо рӯзҳои ҳӯрдан, нӯшидан ва зикри кардани Аллоҳ аст. (Ривояти Абӯдовуд)

Боб андар тарошидани мўйҳои сар

Фасли аввал

۱ - [متفق عليه] عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأناس من أصحابه وقصر بعضهم.

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ дар ҳаҷҷатулвадоъ мўйҳои сари худро тарошид ва баъзе аз саҳобагони ўтарошиданд ва баъзе дигар кутоҳ намуданд (ба воситай қайчи мўйҳои ононро кўтоҳ кардан). (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

۲ - [متفق عليه] وعن ابن عباس قال: قال لي معاوية: إني قصرت من رأس النبي صلى الله عليه وسلم عند المروءة بمشقص.

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд: Муовия разияллоҳу анҳу гуфт: Ман дар назди Марва бо қайчии бузург мўйҳои сари Расулуллоҳ ﷺ кўтоҳ кардам. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

۳ - [متفق عليه] وعن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: "اللهم ارحم الحلقين". قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: "اللهم ارحم الحلقين". قالوا: وللمقصرين يا رسول الله؟ قال: "وللمقصرين".

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ дар ҳаҷҷатулvадoъ гуфт: "Аллоҳуммарҳам алмуҳаллиқин" Эй Аллоҳ бар сартарошандагон раҳм кун. Саҳобагон гуфтанд: Эй Расулуллоҳ ﷺ ба кўтоҳқунандагон низ дуои раҳмат бикун. Паёмбар ﷺ боз гуфт: Эй Аллоҳ бар сартарошандагон раҳм кун. Боз саҳобагон илтимоси дуо ба кўтоҳқунандагон кардан. Паёмбар ﷺ дар ин мартаба фармуд: Ва бар кўтоҳқунандагон низ раҳмат кун. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

۴ - [صحيح] وعن يحيى بن الحصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة واحدة. رواه مسلم

Яхё ибни Ҳусайн аз модаркалони худ нақл мекунад, ки ўаз Расулуллоҳ ﷺ дар ҳаҷҷатulvadоъ шунид, ки ба сартарошон се бор

ва ба күтоқкунандагон як бор дуои раҳмат намуд. (Ривояти Муслим)

٢٦٥٠ - [متفق عليه] وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مني فأتى الجمرة فرماها ثم أتى منزله يعني ونحر نسكه ثم دعا بالحلاق وناول الحلاق شقه الأيمن ثم دعا أبا طلحة الأنصارى فأعطاه إياه ثم ناول الشق الأيسر فقال "احلق" فحلقه فأعطاه طلحة فقال: "اقسمه بين الناس".

Анас разияллоҳу анҳу мегўяд: Расууллоҳ ﷺ Мино омада ба Чамраи ақаба рафт ва санг зад, сипас ба қиёмгоҳи худ дар Мино омад ва дар ончо қурбонӣ кард. Сипас сартарошро хост ва тарафи рости сари худро ба тарафи вай пеш кард. Ў тарафи рости сари вайро тарошид. Паёмбар ﷺ мӯйҳои тарошидаро ба Абӯталҳа дод, сипас тарафи чапи худро ба сартарош пеш кард ва ў тарафи чапи сари ўро низ тарошид. Паёмبار ﷺ мӯйҳояшро ба Абӯталҳа дода фармуд: Инро бар мардум тақсим кун. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٥١ - [متفق عليه] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلی الله علیه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك.

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд бар Паёмбар ﷺ баъд аз эҳром бастан ва дар рӯзи наҳр қабл аз тавофи Байтуллоҳ хушбӯй мезадам ба хушбӯие, ки дар он миск низ буд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٦٥٢ - [صحيح] وعن ابن عمر: أن رسول الله صلی الله علیه وسلم أفاض يوم النحر ثم رجع

فصلی الظهر يعني. رواه مسلم

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегўяд: Расууллоҳ ﷺ дар рӯзи (наҳр) рӯзи аввали иди қурбон ба Макка ташриф овард, сипас ба Мино баргашт ва намози пешинро дар Мино хонд. (Ривояти Муслим)

Фасли дуввум

٢٦٥٣ - [لم تتم دراسته] عن علي وعائشة رضي الله عنهما قالا: نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم

أن تخلق المرأة رأسها. رواه الترمذى

Аз Алӣ ва Оиша разияллоҳу анҳумо ривоят аст, мегўянд: Расууллоҳ ﷺ наҳӣ фармудааст аз он ки зан сари худро битарошад. (Ривояти Тирмизӣ)

٢٦٥٤ - [(لم تتم دراسته) وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على النساء الحلق إنما على النساء التقصير". رواه أبو داود والدارمي وهذا الباب حال من الفصل الثالث

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Бар занон тарошидани мӯй нест, балки бар онҳо кўтоҳ кардани мӯй аст. (Ривояти Абӯдовуд ва Доримӣ ва ин боб фасли сеюм надорад).

Боб андар пеш ва пас кардани баъзе амалҳои ҳаҷ

Фасли аввал

٢٦٥٥ - [(متفق عليه) عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع معنی للناس يسألونه فجاءه رجل فقال: لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال: "اذبح ولا حرج" فجاء آخر فقال: لم أشعر فتحرت قبل أن أرمي. قال: "ارم ولا حرج". مما سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا آخر إلا قال: "افعل ولا حرج".
وفي رواية لمسلم: أتاه رجل فقال: حلقت قبل أن أرمي. قال: "ارم ولا حرج". وأتاه آخر فقال: أفضض إلى البيت قبل أن أرمي. قال: "ارم ولا حرج".

Абдуллоҳ ибни Амр ибни Ос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар соли ҳаҷҷатулвадоъ дар Мино барои ҷавобдиҳии саволҳои мардум истод. Пас як мард омаду гуфт: Фромушона пеш аз қурбонӣ кардан сари худро тарошидам. Паёмбар ﷺ фармуд: Забҳ кун, боке надорад. Марди дигаре омаду гуфт: Надонистам ва пеш аз санг задан қурбонӣ кардам. Паёмبار ﷺ фармуд: Боке надорад санг бизан. Пас Расулуллоҳ ﷺ дар мавриди ҳар чизе аз пешу пас кардани амалҳои ҳаҷ, ки пурсида шуд, ҷавобаш ҳамин буд, ки боке надорад, ҳоло бикун. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва дар ривояте аз Муслим чунин омадааст: Як мард пеши Расулуллоҳ ﷺ омада гуфт: Пеш аз санг задан мӯи сарамро тарошидам. Паёмбар ﷺ фармуд: Боке надорад, ҳоло санг бизан ва марди дигаре омаду гуфт: Пеш аз санг задан ба тавофи хонаи Аллоҳ рафтам. Паёмبار ﷺ фармуд: Боке надорад, ҳоло санг бизан.

٢ - [صحيح) وعن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل يوم التحرى مبني فيقول: "لا حرج" ، فسأله رجل فقال: رميت بعد ما أمسكت. فقال: "لا حرج". رواه البخاري

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ дар Мино дар рӯзи наҳр аз масъалаҳои ҳаҷ турсида мешуд ва ӯ мегуфт: Бoke надорад. Пас марде ба вай гуфт: Баъд аз шом санг задам. Паёмбар фармуд: Бoke надорад. (Ривояти Бухорӣ)

Фасли дуввум

٣ - [(لم تتم دراسته) عن علي قال: أتاه رجل فقال: يا رسول الله إني أفضت قبل أن أحلق فقل: "الحلق أو قصر ولا حرج". وجاء آخر فقال: ذبحت قبل أن أرسي. قال: "ارم ولا حرج". رواه الترمذى

Алӣ разияллоҳу анҳу мегӯяд: Марде назди Расулуллоҳ омада гуфт: Пеш аз тарошидани мӯи сар ба тавофи хонаи Аллоҳ рафтам. Фармуд: Битарош ё кӯтоҳ кун бoke надорад. Ва марди дигаре омаду гуфт: Пеш аз санг задан забҳ кардам. Паёмбар фармуд: Санг бизан бoke надорад. (Ривояти Тирмизӣ)

Фасли сеюм

٤ - [(لم تتم دراسته) عن أسامة بن شريك قال: خرجمت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قائل: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف أو أخرت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول: "لا حرج إلا على رجل افترض عرض مسلم وهو ظالم بذلك الذي حرج وهلك". رواه أبو داود

Усома ибни Шарик разияллоҳу анҳу мегӯяд: Бо Расулуллоҳ барои адой фаризаи ҳаҷ баромадам. Пас мардум ба назди Расулуллоҳ омада дар мавриди масъалаҳо ва аҳқоми ҳаҷ аз вай мепурсиданд, яке мегуфт: Пеш аз тавофи хонаи Аллоҳ байнини Сафо ва Марва саъӣ кардам ва дигаре мегуфт: Фалон амалро пеш кардам ва фалон амалро пас кардам ва Паёмбар мегуфт: Бoke надорад, магар касе ки обӯрӯи як мусалмонро ба зулм бирезад ӯ ҳалок мегардад. (Ривояти Абӯдовуд)

Боб андар хутбай рӯзи наҳр ва санг задан дар рӯзҳои ташриқ ва видоъ намудан

Фасли аввал

٢٦٥٩ - [متفق عليه] عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر قال: "إن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والحرم ورجب مضار الذي بين جمادى وشعبان" وقال: "أي شهر هذا؟" قلنا: الله رسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميء بغير اسمه فقال: "أليس ذا الحجّة؟" قلنا: بلّي. قال: "أي بلد هذا؟" قلنا: الله رسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميء بغير اسمه قال: "أليس البلدة؟" قلنا: بلّي قال "فأي يوم هذا؟" قلنا: الله رسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميء بغير اسمه. قال: "أليس يوم النحر؟" قلنا: بلّي. قال: "إإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحمرة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فيسألوكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرّب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت؟" قالوا: نعم. قال: "اللهم اشهد فليبلغ الشاهد العائب فرب مبلغ أوّعى من سامع".

Аз Абӯбакра разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расу-
луллоҳ ﷺ дар рӯзи наҳр барои мо хутба карда фармуд: Ба дурусти
ки сол ё замон давр зад мувофиқи қонуне ки Аллоҳ онро дар вақти
пайдоиши осмонҳо ва замин барои он гузоштааст, ки як сол
дувоздаҳ моҳ аст, ки аз он дувоздаҳ моҳ чаҳор моҳ моҳи ҳаром
аст, ки се моҳ пай дар пай аст, зулқаъда, зулҳичча, муҳаррам ва
чорум раҷаби Музар, ки байни ҷумодо ва шаъбон аст. Паёмбар ﷺ
пурсид: Ин кадом моҳ аст? Гуфтем: Аллоҳ ва расули вай беҳтар
медонанд. Пас Паёмбар ﷺ хомуш монд то он ки гумон кардем, ки
моҳро ба номи дигаре ёд хоҳад кард. Пас гуфт: Оё зулҳичча нест?
Гуфтем: Бале, зулҳичча аст. Сипас гуфт: Ин кадом шаҳр аст?
Гуфтем: Аллоҳ ва расули вай беҳтар медонанд. Пас хомуш монд то
он ки гумон кардем ба номи дигаре онро ёд мекунад. Гуфт: Оё ин
балад (Макка) нест? Гуфтем: Оре, Макка аст. Гуфт: Ин кадом рӯз
аст? Гуфтем: Аллоҳ ва расулаш беҳтар медонанд. Пас хомуш монд
то он ки гумон кардем ба номи дигаре онро ёд мекунад. Гуфт: Оё
رӯзи наҳр (иди қурбон) нест? Гуفتم: Оре ҳаст. Фармуд: Ба дурусти

ки хүнҳои шумо, молҳои шумо ва обурӯи шумо бар яқдигари шумо ҳаром аст, мисли ҳаром будани он дар ин рӯз, дар ин шаҳр, дар ин моҳ зуд аст, ки бо Парвардигоратон мулоқот кунед, пас шуморо аз кирдоратон мепурсад, огоҳ бошед, баъд аз ман гумроҳ нашавед, ки гарданҳои яқдигаратонро бизанед. Оё ман рисолати худро ва аҳкоми шариатро бароятон расонидам? Гуфтанд: Бале расондӣ. Гуфт: Эй Аллоҳ Ту гувоҳ бош ва бояд ки ҳозирин ин аҳкомро ба ғон-бон бирасонанд, басо касоне ки ба онҳо расонида шавад ёд до-рандатар аз касе бошад, ки аз ман шунидааст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

۲ - [صحيح) وعن وبة قال: سألت ابن عمر: متى أرمي الجمار؟ قال: إذا رمى إمامك فارمه فأعادت عليه المسألة. فقال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس ربينا. رواه البخاري

Аз Вабара разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки Ибни Умар разияллоҳу анҳуро пурсиdam, ки чи вақт Ҷамра (санг) биза-нем? Гуфт: Вақте ки имоми ту Ҷамра зад ту низ бизан. Пас саво-ламро боз такрор кардам. Гуфт: Мо интизор мешудем, чун офтоб зоил мешуд санг мезадем.

۳ - [صحيح) وعن سالم عن ابن عمر: أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة ثم يتقدم حتى يسهل فيقوم مستقبل القبلة طويلاً ويدعوا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم يأخذ بنادق الشمام فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعوا ويرفع يديه ويقوم طويلاً ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطون الوادي بسبع حصيات يكبر عند كل حصاة ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. رواه البخاري

Солим разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Ибни Умар разияллоҳу анҳу Ҷамраи якумро ба ҳафт сангреза мезад ва бар ҳар сангреза Аллоҳу акбар мегуфт, боз пеш мерафт ва чун ба замини нарм мерасид рӯ ба қибла истода мешуд дастҳои худро баланд карда дуо мекард. Сипас Ҷамраи миёнаро ба ҳафт сангреза мезад ва бо задани ҳар сангреза Аллоҳу акбар мегуфт. Баъд ба тарафи чап мерафт чун ба замини нарм мерасид, рӯ ба қибла истода дастҳояшро баланд намуда дуо мекард то хело вақт меистод, баъд аз он Ҷамраи зоти ақабаро аз миёни водӣ ба ҳафт сангреза мезад ва назди он наме-

истод, пасттар бармегашт ва мегуфт: Расулуллоҳ ﷺ-ро дидам, ки ҳаминтавр мекард. (Ривояти Бухорӣ)

وسلم أن بيته مكة ليالي مني من أجل سقايتها فأذن له. [٤] - (متفق عليه) وعن ابن عمر قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي مني من أجل سقايتها فأذن له.

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Аббос разияллоҳу анҳу аммаки Паёмбар ﷺ аз Расулуллоҳ ﷺ иҷоза хост то дар шабҳои Мино аз ҷиҳати сиқояи Замзам дар Макка бошад, Расулуллоҳ ﷺ ба вай иҷозат дод. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتأت رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. [٥] - (صحيح) وعن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فأتأت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها فقال: "اسقني" فقال: يا رسول الله إنكم يجعلون أيديهم فيه قال: "اسقني". فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها. فقال: "اعملوا فإنكم على عمل صالح". ثم قال: "لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه". وأشار إلى عاتقه. رواه البخاري

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ ба оби Замзам омада об хост. Аббос разияллоҳу анҳу ба писари худ Фазл гуфт: Бирав аз нази модарат барои Паёмбар ﷺ об биёр. Паёмбар ﷺ боз гуфт, ки маро аз ҳамин об бидех. Аббос разияллоҳу анҳу гуфт: Эй Расулуллоҳ مارдум дар ин об даст мезананд. Паёмبار ﷺ гуфт: Аз ҳамин об бидех, пас аз ҳамон об нӯшид. Сипас ба тарафи ҷоҳи оби Замзам омад, дар ҳоле ки онҳо ба мардум об медоданд ва дар ҷоҳи оби Замзам кор мекарданд. Паёмбар ﷺ фармуд: Кор кунед, зоро шумо дар амали солеҳ ва кори ҳайр машғул ҳастед ва агар ҳавфи ғалабаи мардум бар шумо намебуд, ман аз шутур поён мефаромадам ва ресмонро бар шонаи худ монда кор мекардам. (Ривояти Бухорӣ)

والمغرب والعشاء ثم رقد رقدة بالخصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. رواه البخاري [٦] - (صحيح) وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر

آنас разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ намозҳои пешин, аср, мағриб ва хуфтанро хонд сипас дар Муҳассаб андаке ҳобид, сипас бар шутури худ савор шуда ба тарафи Байтуллоҳ рафт ва тавоф намуд. (Ривояти Бухорӣ)

[٧ - ٢٦٦٥] (متفق عليه)

وعن عبد العزيز بن رفيع قال: سألت أنس بن مالك. قلت: أخبرني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين صلى الظهر يوم التروي؟ قال: معي. قلت: فأين صلى العصر يوم النغر؟ قال: بالأبطح. ثم قال أفعى كما يفعل أمراؤك.

Абдулазиз ибни Руфайъ мегүяд: Аз Анас ибни Молик разияллоху анху пурсидам, маро ба чизе огоҳй ва хабар дех, ки аз Расуллоро онро ёд гирифта бошй ва ин ки Расуллоро дар рӯзи тарвия (рӯзи ҳаштуми зулҳичҷа) намози пешинро дар кучо адо кард. Ӯ гуфт: Паёмбар намози пешинро дар рӯзи тарвия дар Мино хонд, сипас пурсидам дар рӯзи нафар (сездаҳуми зулҳичҷа) Паёмбар намози асрро дар кучо хонд? Гуфт: Дар Абтаҳ хонд, сипас гуфт: Ту низ ҳамчун амирҳоят бикиун. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٨ - ٢٦٦٦] (متفق عليه) وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزله رسول الله

صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج.

Оиша разияллоҳу анҳо мегүяд, ки фурӯд омадан дар Абтаҳ суннат нест ва Расуллоро ба хотири он дар Абтаҳ фурӯд омад, ки матоъ ва асбоби худро дар онҷо биниҳад, то баргаштан аз ҳамон роҳ ба Мадина осон бошад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٩ - ٢٦٦٧] (لم تتم دراسته)

وعنها قالت: أحرمت من التعميم بعمره فدخلت فقضيت عمري وانتظرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح حتى فرغت فأمر الناس بالرحيل فخرج فمر بالبيت فطاف به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. هذا الحديث ما وجدته برواية الشيفيين بل برواية أبي داود مع اختلاف يسير في آخره.

Оиша разияллоҳу анҳо мегүяд, ки барои умра аз Танъим эҳром бастам ва умраи худро адо намудам ва Расуллоро баюм дар Абтаҳ мунтазир буд, то ман умраамро тамом кардам. Паёмбар ба мардум амри ҳаракат кардан кард ва берун омад бар Байтуллоҳ гузашта пеш аз намози бомдод тавоф намуд ва сипас ба тарафи Мадина ҳаракат намуд. Муаллиф мегүяд, ки ин ҳадисро ба ривояти Бухорӣ ва Муслим наёфтам, магар ба ривояти Абӯдовуд бо каме ихтилоф дар охири ҳадис ёфтам.

الله عليه وسلم: "لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إلا أنه خف عن الحائض".

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки мардум баъд аз тамом кардани ҳаҷа башад ба ҳар тараф мерафтанд. Паёмбар ﷺ фармуд: Ҳеч як аз шумо пеш аз он ки аҳди худро бо Байтуллоҳ ба охир бирасонад, бояд наравад (пеш аз тавофи видоъ наравад) магар ин тавоф барои зани ҳоиз сабуқӣ дода шудааст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عَرِي حَلْقِي أَطَافَتِ يَوْمُ النَّحْرِ؟" قيل: نعم. قال: "فَانْفِرِي".

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд, ки Сафия дар шаби нафар (сездаҳуми зулҳичча ва баргаштан аз ҳаҷа) ҳоиза шуд, пас гуфт: Ман бояд шуморо аз рафтан боздорам, зоро ман тавофи видоъ накардаам. Паёмбар ﷺ гуфт: Ақро ҳалқо (ва ин дуои бад аст, ки мурод аз он маънояш набуда аз нозу муҳаббат гуфта мешавад). Оё ў дар рӯзи наҳр тавоф кардааст? Гуфт: Бале. Паёмбар ﷺ хитоб ба Сафия фармуд: Берун шав ва куч кун. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

في حجة الوداع: "أي يوم هذا؟" قالوا: يوم النحر الأكبر. قال: "إِنْ دَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حِرَامٌ كَحْرَمَةٌ يَوْمَكُمْ هَذَا فِي بَلْدَكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجِدُ جَانِ عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجِدُ جَانِ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مُولُودٌ عَلَى وَالدِّهِ أَلَا وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيْسَ أَنْ يَعْدِي بِبَلْدَكُمْ هَذَا أَبْدًا وَلَكِنْ سَتَكُونُ لَهُ طَاعَةً فِيمَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالَكُمْ فَسِيرْضِيَ بِهِ". رواه ابن ماجه والترمذى وصححة.

Амр ибни Аҳвас разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар ҳаҷҷатулвадоъ фармуд: Ин кадом рӯз аст? Гуфтанд: Рӯзи ҳаҷчи акбар. Паёмбар ﷺ фармуд: Пас ба дурусти ки хунҳои шумо ва молҳои шумо ва обурӯи шумо бар яқдигаратон ҳаром аст, ҳамчун ҳаром будани он дар ин рӯз ва дар ин шаҳр. Огоҳ бошед, ҳеч кас зулм намекунад, магар ба нафси худ. Огоҳ бошед ҳеч падар ба писари худ ва ҳеч писар ба падари худ зулм накунад. Огоҳ бошед, ки шайтон аз ин маъюс гардида, ки дар ин шаҳр ибодат карда

шавад, магар ў дар ҳақир шуморидани амалҳо (гуноҳони хурд) пайравӣ карда мешавад, ки ў ба ин амал шодмон мегардад.

(Ривояти Ибни Моча ва Тирмизӣ ва онро саҳех гуфтааст).

٢٦٧١ - [(لم تتم دراسته) وعن رافع بن عمرو والمني قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم

يخطب الناس يعني حين ارتفع الصحن على بعلة شبهاء وعلى يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. رواه أبو داود

Рофиъ ибни Амри Музанӣ мегӯяд, ки ман Расулуллоҳ ﷺ-ро дар Мино дар ҳоле ки бар ҳачире ба ранги сурху сафед савор буд, бар хутба хондан дидам, ки Алий разияллоҳу анҳу гуфтаҳои ўро барои мардум такрор мекард ва мардум касе нишаста ва касе истода буданд. (Ривояти Абӯдовуд)

٢٦٧٢ - [(لم تتم دراسته) وعن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسلم آخر طوف الزبيدة يوم النحر إلى الليل. رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه

Оиша ва Ибни Аббос разияллоҳу анҳумо мегӯянд, ки Расулуллоҳ ﷺ тавофи зиёратро дар рӯзи наҳр то шаб таъхир намуд. (Ривояти Тирмизӣ, Абӯдовуд ва Ибни Моча)

٢٦٧٣ - [(لم تتم دراسته) وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي في السبع الذي

أفاض فيه. رواه أبو داود وابن ماجه

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар ҳафтати тавофи зиёرات шитоб накард. (Ривояти Абӯдовуд ва Ибни Моча)

٢٦٧٤ - [(لم تتم دراسته) وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رمى أحدكم جمرة

العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء". رواه في شرح السنة وقال: إسناده ضعيف.

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Вақте ки яке аз шумо Ҷамраи ақабаро санг бизанад, ҳамаи чиз барои вай ҳалол мегардад, ҷуз занҳо ки ҳалол намегардад. (Инро дар Шарҳи суннат ривоят карда ва гуфтааст, ки иснодаш заиф аст).

٢٦٧٥ - [(لم تتم دراسته) وفي رواية أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: "إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَ لَهُ

كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ".

Ва Аҳмад ва Насой аз Ибни Аббос разияллоҳу анҳу нақл карданд ва дар он ривоят интавр омадааст: Чун яке аз шумо Ҷамраро санг зад, барои вай ҷуз занон ҳамаи чиз ҳалол мегардад.

[۱۸ -] وعها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى مني فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطلب القيام وتضرع ويرمي الثالثة فلا يقف عندها. رواه أبو داود

Оиша разияллоху анҳо мегўяд, ки Расуулulloҳ ﷺ вақте ки намози пешинро дар Мино хонд, дар охири рӯз худ ба тарафи Макка барои тавоф ҳаракат кард, сипас ба Мино баргашт ва рӯзҳои ташриқ (аз ёздаҳум то сездаҳуми зулҳичҷа)-ро дар ҳамонҷо гуза-ронд, ки баъд аз завол ҳар Ҷамраро ҳафт сангреза мезад ва бо задани ҳар сангреза такбир (Аллоҳу акбар) мегуфт ва назди Ҷамраи якум ва дуввум то хело вақт меистод, зикр ва дуо мекард ва чун Ҷамраи сеюмро мезад, наздаш намеистод. (Ривояти Абӯдовуд)

[۱۹ -] (لم تتم دراسته) وعن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لرقاء الإبل في البيوتة: أن يرملا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما. رواه مالك والترمذني والنسائي وقال الترمذني : هذا حديث صحيح

Абӯлбаддоҳ ибни Осим ибни Адӣ разияллоху анҳу аз падари худ ривоят мекунад, ки мегуфт: Расуулulloҳ ﷺ барои шутурчаронон шаб намондан дар Миноро иҷозат дода буд ин ки дар рӯзи наҳр Ҷамра бизананд ва Ҷамра задан ду рӯзи баъдиро дар як рӯз баъد аз рӯзи наҳр бизانанд. (Ривояти Молик، تیرمیزی، ناسوی و تیرمیزی ғуфтааст، ки ин ҳадис саҳेख است).

Боб андар баёни чизҳое ки бояд муҳрим аз онҳо иҷтииноб кунад

Фасли аввал

[۱ -] (متفق عليه) عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما يلبس من الشياب؟ فقال: "لا تلبسو القمص ولا العمام و لا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس حفين ولقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسو من الشياب شيئا مسه زعفران ولا ورس". متفق عليه وزاد البخاري في رواية: "ولا تتنقب المرأة الحمرة ولا تلبس القفارين".

Аз Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд: Мардे аз Расууллоҳ ﷺ пурсиd, ки муҳрим бояд чӣ чиз бипӯшад? Паёмбар ﷺ фармуд, ки курта ва сала напӯшед, на изор бипӯшад ва на кулоҳ ва на мӯза магар дар сурате ки наъл наёбад ва боке надорад, ки мӯза бипӯшад, ба шарте ки бояд онҳоро поёntар аз бӯчулаки пой қатъ кунад ва ҷомае напӯшад, ки дар он заъфарон ва варс¹ истеъмол шудааст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва Бухорӣ дар ривояте изофа намудааст, ки зани муҳрим бояд ниқоб бар рӯй биафканад ва на дастпӯш бипӯшад.

[۲ -] (متفق عليه) وعن ابن عباس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول:
إِذَا مَجَدَ الْحَرْمَنَ نَعْلَيْنَ لَبِسَ حَفَّيْنَ وَإِذَا لَمْ يَمْجُدْ إِزَارًا لَبِسَ سَرَوْبِيلَ .

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд: Аз Расууллоҳ ﷺ шунидам, ки хутба меҳонд ва мегуфт: Агар муҳрим ҷуз мӯза ҷизе наёфт мӯзаро бипӯшад ва агар изор наёфт шалвор бипӯшад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۳ -] (متفق عليه) وعن يعلى بن امية قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة إذ جاء رجل أعرابي عليه جبة وهو متضمخ بالخلوق فقال: يا رسول الله إني أحترم بالعمره وهذه علي. فقال: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك".

Яъло ибни Умайя мегӯяд: Мо дар Ҷӯрона назди Расууллоҳ ﷺ будем, ки ба пешӣ вай марде омад, ки куртаи олуда ба хушбуии

¹ Варс гиёҳест ба шакли кунцид зардранг ки бо он ранги зард таёर кунанд.

халуқро¹ пӯшида буд, гуфт: Эй Расулуллоҳ ﷺ ман барои адои умра эҳром бастаам, дар ҳоле ки интавр либос пӯшидаам. Паёмбар ﷺ фармуд: Ин хушбӯиро се бор шустушӯ кун ва ин курта аз танат берун кун ва чизе бипӯш, ки дар ҳаҷ мепӯшай. (Ривояти Бухорӣ ва Муслими)

[٤] (صحيح) وعن عثمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينکح الحرم ولا ينكح

ولا يخطب". رواه مسلم

Усмон разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Муҳрим бо касе никоҳ накунад на ба ваколат аз касе никоҳ кунад ва на хостгорӣ кунад.

[٥] (متفق عليه) وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حرم.

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ бо Маймуна издивоҷ кард, дар ҳоле ки Ӯ муҳрим буд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслими)

[٦] (صحيح) وعن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة عن ميمونة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

رواه مسلم

قال الشیخ الإمام يحيیی السنه رحمه الله: والأکثرون على أنه تزوجها حلالا وظهر أمر تزويجها وهو حرم ثم بني ها وهو حلال بسرف في طريق مكة.

Язид ибни Асам ибни ҳоҳари Маймуна аз Маймуна разияллоҳу анҳо ривоят мекунад, ки гуфт: Расулуллоҳ ﷺ дар ҳоле бо вай издивоҷ кард, ки муҳрим набуд, балки ҳалол буд. (Ривояти Муслими)

Шайх имом Муҳйиссуннат раҳматуллоҳ ва бисёре аз олимон бар ин раъиянд, ки Ӯ Маймунаро дар ҳоле ки ҳалол буд никоҳ кард ва сухани никоҳи Ӯ зоҳир шуд, дар ҳоле ки Ӯ муҳрим буд баъд аз он бо вай дар ҳоли ҳалол будани вай дар Сариф дар роҳи Макка ҳамбистар шуд.

[٧] (متفق عليه) وعن أبي أبوب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه وهو حرم.

أبúaيوب разияلлоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар ҳолати эҳром сари ҳудро мешуст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслими)

[٨] (متفق عليه) وعن ابن عباس قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو حرم.

¹ Халуқ навъе атр ки бештари он заъфарон аст.

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расууллоҳ, ﷺ дар ҳолати эҳром ҳичомат кард. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

– ۲۶۸۶ [(صحیح) و عن عثمان حَدَثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى

عینیه وهو محروم ضمدهما بالصبر. رواه مسلم

Усмон разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расууллоҳ, ﷺ дар мавриди қасе фармуд, ки агар дар ҳолати эҳром ҷашмдард шавад, дар ҷашмҳои худ сабар (давои ҷашм) биниҳад. (Ривояти Муслим)

– ۲۶۸۷ [(صحیح) و عن أم الحصين قالت: رأيت أسامة وبلا وأحدها آخذ بخطام ناقة رسول الله

صلی اللہ علیہ وسلم والآخر رافع ثوبہ یستره من الحر حتی رمى جمرة العقبة. رواه مسلم

Умми Ҳусайн разияллоҳу анҳо мегўяд, ки Усома ва Билол разияллоҳу анҳуморо дидам, ки яке аз онҳо нӯхтаи шутури Расууллоҳ, ﷺ-ро гирифта ва дигари онҳо барои Расууллоҳ, ﷺ ба хотири ҷилавгирӣ аз шиддати гармӣ соя соҳта буд, то он ки Расууллоҳ, ﷺ Ҷамраи ақабаро санг мезад. (Ривояти Муслим)

– ۲۶۸۸ [(متفق عليه) و عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مر به وهو

بالحدبية قبل أن يدخل مكة وهو محروم وهو يولد تحت قدر والقمل تحافت على وجهه فقال: "أئُؤذيك هوامك؟".

قال: نعم. قال: "فاحلق رأسك وأطعم فرقاً بين ستة مساكين". والفرق: ثلاثة أاصع: "أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة".

Каъб ибни Учра разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расууллоҳ, ﷺ дар Ҳудайбия пеш аз он ки дохили Макка гардад бар вай (Каъб ибни Учра) гузашт, дар ҳоле ки Ӯ муҳрим буд ва зери дег оташ меафрӯҳт ва шапшҳо бар рӯи вай мерехт. Паёмбар, ﷺ ба вай гуфт: Оё шупшҳо туро азият мекунанд? Гуфт: Бале. Паёмبار, ﷺ гуфт: Агар чунин аст мӯйҳои саратро битарош ва як фарақро бар шаш мискин бихӯрон ва як фарақ се сөз аст ва ё се рӯз рӯза бигир ё як молро забҳ кун!. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дүввум

١٢ - [لم تتم دراسته] عن ابن عمر: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في أحراهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزغفران من الثياب وتلبيس بعد ذلك ما أحببت من ألوان الثياب معصفر أو خضر أو حلي أو سروايل أو قميص أو خف . رواه أبو داود

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегүяд, ки вай аз Расулуллоҳ шунид, ки занонро дар ҳолати эхром аз пүшидани дастпүшхо, ниқоб ва либосе ки бар он заъфaron ва варс зада бошанд манъ фармуд. Ва баъд аз ҳалол шудан аз эхром метавонанд ҳар навъ либосро, ки дўст дошта бошад бипүшад, хоҳ либосҳои ранга бошад ё либоси ранг дода шуда ё abreшимӣ ё зеварот ё пироҳан ё шалворҳо ё курта ё мӯза аз инҳо ҳар чизе ки хоста бошад. (Ривояти Абӯдовуд)

١٣ - [صحيف] وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محمرات فإذا جاؤنا بنا سدللت إحدانا جلبها من رأسها على وجهها فإذا جاؤننا كشفناه. رواه أبو داود ولابن ماجه معناه.

Оиша разияллоҳу анҳу мегүяд, ки мо бо Расулуллоҳ дар ҳолати эхром будем, ки аз паҳлӯи мо қофилаҳо мегузаштанд, рӯйҳои худро ба воситай чодарҳои худ мепӯшидем ва чун қофила мегузашт, чодарҳои худро аз рӯйҳои худ мегирифтем. (Ривояти Абӯдовуд ва Ибни Моча ба ин маъно ривоят кардааст)

١٤ - [لم تتم دراسته] وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدهن بالزيت وهو حمر غير المقثت يعني غير المطيب. رواه الترمذى

Аз Ибни Умар разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд, ки Расулуллоҳ дар ҳолати эхром равғанеро истеъмол мекард, ки хушбӯи намедошт. (Ривояти Тирмизӣ)

Фасли сеюм

١٥ - [عن نافع أن ابن عمر وجد القر فقال: ألق علي ثوبا نافع فألقيت عليه برنسا فقال: تلقى علي هذا وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبسه الحرم؟ . رواه أبو داود.

Нофеъ разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Ибни Умар разияллоҳу анҳу эҳсоси сардӣ кард, пас гуфт: Эй Нофеъ бар ман чомаеро биандоз, пас бар вай чодари дӯхташударо андохтам, ў гуфт: Читавр инро бар сари ман андохтӣ дар ҳоле ки Расулуллоҳ ﷺ муҳримро аз пӯшиданни он манъ кардааст. (Ривояти Абӯдовуд)

١٦ - [متفق عليه) وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه.

Абдуллоҳ ибни Молик ибни Буҳайна мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ дар ҳолати эҳром дар Лаҳийи ҷамал¹ дар роҳи Макка аз миёнаи сари худ хун гирифт. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

١٧ - [لم تسم دراسته) وعن أنس رضي الله عنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محمر على ظهر القدم من وقع كان به. رواه أبو داود والنسائي

Аз Анас разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд: Расулуллоҳ ﷺ дар ҳолати эҳром аз пушти пои худ ҳичомат кард, ба хотири дарде ки дар пои вай буд. (Ривояти Абӯдовуд ва Насой)

١٨ - [وعن أبي رافع قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنيها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما. رواه أحمد والترمذمي وقال: هذا حديث حسن

Абӯрофеъ разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар ҳоле бо Маймуна никоҳ кард, ки муҳрим на, балки ҳалол буд, дар ҳоле бо вай хилват кард, ки дар эҳром набуд. Ва ман байни Расулуллоҳ ﷺ ва Маймуна разияллоҳу анҳо паёмрасон будам. (Ривояти Аҳмад ва Тирмизӣ) Тирмизӣ мегӯяд: Ин ҳадис ҳасан аст.

¹ Лаҳийи Ҷамал номи маконе дар байни Макка ва Мадина аст ва он ба Мадина қарибтар аст.

Боб андар баёни парҳез кардани муҳрим аз шикор кардан

Фасли аввал

[۱] (متفق عليه) عن الصعب بن حنادة أنه أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم حماراً وحشياً وهو بالأباء أو بودان فرد عليه فلما رأى ما في وجهه قال: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم".

Аз Саъб ибни Часома разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки вай гурхари ваҳширо, ки шикор карда буд барои Расулуллоҳ дар Абвон ё дар Ваддон ҳадя овард. Паёмбар онро гардонд ва қабул накард, чун осори хафагонро дар рӯи вай (ҳадякунанда) дид, фармуд: Ман ин ҳадяро ба хотире напазирифтам, ки дар ҳолати эҳром ҳастам. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۲] (متفق عليه) وعن أبي قتادة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتخلف مع بعض أصحابه وهم محروم وهو غير محروم فرأوا حماراً وحشياً قبل أن يراه فلما رأوه تركوه حتى رأه أبو قتادة فركب فرسا له فسألهم أن ينأولوه سوطه فأبوا فتناوله فحمل عليه فغقره ثم أكل فأكلوا فندموا فلما أدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله. قال: "هل معكم منه شيء؟" قالوا: معنا رجله فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. وفي رواية لهم: فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ أو وأشار إليها؟" قالوا: لا قال: "فكملوا ما بقي من لحمها".

Абӯқатода разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки вай дар соли Ҳудайбия бо Расулуллоҳ баромад, лекин бо баъзе рафиқҳои худ, ки онҳо эҳром баста буданд, пас монд, дар ҳоле ки Абӯқатода муҳрим набуд. Пас онҳо як гурхарро пеш аз вай диданд, пас чун онҳо диданд онро гузоштанд ва бар вай далолат накарданд, то ки онро Абӯқатода дид. Пас бар аспи худ савор шуд ва аз онҳо хост, ки тозиёнаи ӯро ба дасташ диҳанд, онҳо ин корро накарданд, ӯ худ тозиёнаи худро гирифт, бар вай ҳамла кард, онро шикор кард, пас вай ва рафиқонаш гушти онро хӯрданد, лекин онҳо аз хӯрдани гушти шикор пушаймон гаштанд, чун ба Расулуллоҳ расиданд, аз вай дар мавриди хӯрдани гушти шикор пурсиданд. Паёмбар пурсыд: Оё чизе аз он гушт наздатон мондааст? Гуфтанд: Бале, поиш

мондааст. Расууллоҳ ﷺ онро гирифт ва хўрд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва дар ривояте аз Бухорӣ ва Муслим инчунин омадааст, чун ба назди Расууллоҳ ﷺ омаданд аз онҳо пурсид, ки оё касе аз шумо амри ҳамла кардан бар вай кардааст ё ўро ба он ишора кардааст? Гуфтанд: Не, фармуд: Пас гушти боқимондаи вайро низ бихӯред.

٣ - [٢٦٩٨] (متفق عليه) وعن ابن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والإحرام : الفأرة والغراب والحلدة والعقرب والكلب العقور".

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Дар Ҳарам ва дар ҳолати эҳром күштани панҷ чиз гуноҳ надорад, муш, зоф, заған¹, каждум ва саги ҷароҳаткунанда. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٤ - [٢٦٩٩] (صحيح) وعن عائشة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: "خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبغض والفأرة والحلدة والعقرب والكلب العقور والحديا".

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Панҷ ҷонвари озордиҳанда дар ҳолати эҳром ва ғайр аз эҳром күшта мешаванд, мор, зоги ба ранги сиёҳу сафед, муш, саги ҷароҳаткунанда ва заған. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

٥ - [٢٧٠٠] (لم تتم دراسته) عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال: "خمس الصيد لكم في الإحرام حلال ما لم تصيدوه أو يصاد لكم". رواه أبو داود والترمذى والنمسائى

Чобир разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Гушти шикор бароятон дар эҳром ба шарте ҳалол аст, ки худатон шикор накунед, ё барои шумо шикор карда нашавад. (Ривояти Абӯдовуд, Тирмизӣ ва Насой)

٦ - [٢٧٠١] (لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال: "الجراد من صيد البحر". رواه أبو داود والترمذى

¹ Заған-парандае аз ҷинси калоғ, вале андаке хурдтар аз он аст.

Абұхурайра разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Шикори малах ҳамчун шикори баҳр аст (Яңе ҳалол аст). (Ривояти Абұдовуд ва Тирмизй)

٧ - [(لم تتم دراسته) وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل الحرم السبع العادي". رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه

Абұсаъиди Ҳудрій разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Мұхрим метавонад, ки дараңдаи ҳамлакунандаро бикушад. (Ривояти Тирмизй, Абұдовуд ва Ибни Моча)

٨ - [(لم تتم دراسته) وعن عبد الرحمن بن أبي عمار قال: سألت حابر بن عبد الله عن الصبيع أصيده هي؟ فقال: نعم فقلت: أ يؤكل؟ فقال: نعم فقلت: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم. رواه الترمذى والنسائى والشافعى وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

Абдурраҳмон ибни Абұаммор разияллоҳу анҳу мегүяд аз Җобир разияллоҳу анҳу дар мавриди күштани Кафтор пурсидам, ки оё шикор аст (яңе күштани вай барои муҳрим ҳаром аст)? Гуфт: Бале. Гуфтам: Оё гушти вай хўрда мешавад (оё гушти вай ҳалол аст)? Гуфт: Бале. Гуфтам: Оё инро аз Расулуллоҳ ﷺ шунидай? Гуфт: Бале.

(Ривояти Тирмизй, Насой, Шофеъй) ва Тирмизй гуфтааст, ки ин ҳадис ҳасану саҳех аст.

٩ - [(لم تتم دراسته) وعن حابر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصبيع؟ قال: هو صيد ويجعل فيه كبشا إذا أصابه الحرم". رواه أبو داود وابن ماجه والدارمى

Җобир разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ-ро дар мавриди күштани Кафтор пурсидам, гуфт: Күштани вай шикор аст ва шикоркунандай вай агар муҳрим бошад, бояд дар бадали вай як гусфандеро бикушад. (Ривояти Абұдовуд, Ибни Моча ва Доримй)

١٠ - [(لم تتم دراسته) وعن حزيمة بن جزي قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الصبيع. قال: "أو يأكل الصبيع أحد؟. وسألته عن أكل الذئب. قال: "أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟". رواه الترمذى وقال: ليس إسناده بالقوى.

Хузайма ибни Ҷазй разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ-ро дар мавриди хўрдани гушти Кафтор пурсидам, гуфт: Оё онро касе меҳӯрад? Сипас ўро дар мавриди хўрдани гушти гург пурси-

дам, гуфт: Оё касе дар вай хайру некӣ бошад, гушти гургро мекӯрад. (Ривояти Тирмизӣ ва гуфтааст, ки исноди ин ҳадис қавӣ нест)

Фасли сеюм

٢٧٠٦ - [١١] (صحيح) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من توع فلما استيقظ طلحة وافق من أكله قال : فأكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم.

Абдурраҳмон ибни Усмони Таймӣ мегӯяд: Мо бо Талҳа ибни Убайдуллоҳ разияллоҳу анҳу будем, дар ҳоле ки эҳром баста будем, барои вай парандae ҳадя оварда шуд, дар ҳоле ки ў хобида буд, баъзе аз мо хӯрд ва баъзе нахӯрд, вақте ки Талҳа аз хоб бархост ў бо назари касоне ки гушт хӯрда буданд, мувофиқат намуда гуфт: Мо бо Расулуллоҳ ﷺ дар ҳоле ки муҳрим будем интавр гуштро хӯрда будем. (Ривояти Муслим)

Боб андар баёни боздоштан ва аз даст додани ҳаҷ

Фасли аввал

٢٧٠٧ - [١] (صحيح) عن ابن عباس قال: قد أحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر عاماً قابلاً. رواه البخاري

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ аз омадани ба Макка ва байтуллоҳ боздошта шуд, пас сари худро тарошид ва бо ҳамсарони худ ҳамхобагӣ кард, ҳадаяи худро қурбонӣ кард ва дар соли оянда умра намуд. (Ривояти Бухорӣ)

٢٧٠٨ - [٢] (صحيح) وعن عبد الله بن عمر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وسلم هداياه وحلق وقصر أصحابه. رواه البخاري

Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анҳу мегӯяд: Барои умра бо Расулуллоҳ баромадем, кофирони қурайш моро аз рафтани ба Макка манъ намуданд. Расулуллоҳ ҳадяҳои худро қурбонӣ карда сари худро тарошид ва ҳамсӯҳбатони вай низ мӯйҳои сари худро кутоҳ карданд. (Ривояти Бухорӣ)

٢٧٠٩ - [٣] (صحيح) وعن المسور بن مخرمة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل أن يخلق وأمر أصحابه بذلك. رواه البخاري

Аз Мисвар ибни Махрама разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ пеш аз тарошидани мӯйҳои сари худ қурбонӣ кард ва ҳамсӯҳбатони худро низ ба он амр кард. (Ривояти Бухорӣ)

٢٧١٠ - [٤] (صحيح) وعن ابن عمر أنه قال: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروءة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاماً قابلاً فيهدي أو يصوم إن لم يوجد هدياً. رواه البخاري

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки вай ба мардум гуфт: Оё суннати Расулуллоҳ бароят кифоят намекунад, чун аз ҳаҷ боздошта шудед, баъд аз тавофи Байтуллоҳ ва саъии байни Сафо ва Марва аз ҳама чиз ҳалол шавад, то ки дар соли оянда ҳаҷ кунад ва

құрбонй кунад ва агар өнваре барои құрбонй наёбад, рўзи гирад.
(Ривояти Бухорӣ)

٢٧١١ - [متفق عليه) و عن عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضياعة بنت الزبير فقال لها: "لعلك أردت الحج؟" قالت: والله ما أجدني إلا وجعة. فقال لها: "حجي واشتري وقولي: "اللهم مللي حيث حبستني".

Оиша разияллоҳу анҳо мегӯяд, ки Расулуллоҳ ғазиҳа назди Зубоъа бинти Зубайр рафт ва гуфт: Шояд иродай ҳаҷ дошта бошӣ? Гуфт: Савнад ба Аллоҳ бемор ҳастам. Паёмбар ғазиҳа фармуд: Ба ҳаҷ бирав ва шарт бигузор ва бигӯ: Эй Аллоҳ ҷои ҳалол шудани ман аз эҳром ҳамон аст, ки маро ба сабаби беморӣ аз адой ҳаҷ боз дорӣ.
(Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

٢٧١٢ - [لم تتم دراسته) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يدلوا المدي الذي نحرروا عام الحديبية في عمرة القضاء. رواه أبو داود وفيه قصة وفي سنده محمد بن إسحاق

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ғазиҳа саҳобаро амр кард, ки ба ҷои өнвароне ки дар соли Ҳудайбия аз барои боздошта шудани онҳо аз ҳаҷ құрбонй карда буданд, өнварони дигареро дар умраи қазоӣ забҳ ва құрбонй кунанд. (Ривояти Абӯдовуд ва дар ин қисса аст ва дар санадаш Мұхаммад ибни Исҳоқ аст)

٢٧١٣ - [لم تتم دراسته) وعن الحجاج بن عمرو الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كسر أو عرج فقد حل عليه الحج من قابل". رواه الترمذى وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمى وزاد أبو داود في رواية أخرى: "أو مرض". وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وفي المصايح: ضعيف.

Ҳаҷҷоҷ ибни Амри Ансорӣ мегӯяд, ки Расулуллоҳ ғазиҳа фармуд: Касе ки поящ бишканад ё ланг гардад аз эҳром ҳалол мегардад ва бар вай аст, то дар соли оянда ҳаҷ кунад. (Ривояти Тирмизӣ, Абӯдовуд, Насой, Ибни Моча ва Доримӣ) Ва Абӯдовуд дар ривояти дигар изофа намудааст, ки ҳамчунон агар мариз шавад. Тирмизӣ

гүфтааст: Ин ҳадис ҳасан аст ва дар Масобеҳ омада, ки ин ҳадис заиф аст.

٢٧١٤ - [صحيح) وعن عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "الحج عرفة من أدرك عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج أيام من ثلاثة أيام فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه". رواه الترمذى وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارمى وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح.

هذا الباب حال عن الفصل الثالث.

Абдурраҳмон ибни Яъмури Диљ мегўяд: Аз Расуулллоҳ ﷺ шунидам, ки мегуфт: Ҳаҷ арафа аст (яъне бузургтарин рукни ҳаҷ ба Арафот рафтан аст). Касе ки дар шаби Муздалифа пеш аз дамиданни субҳ Арафаро дарёбад, ба дурусти ки ў ҳаҷро дарёфт. Рӯзҳои қиём дар Мино се рӯз аст, касе ки шитоб кунад ва баъд аз ду рӯз биравад, гуноҳ надорад ва касе ки бештар аз се рӯз қиём кунад, низ гуноҳе бар вай нест. (Ривояти Тирмизӣ, Абӯдовуд, Насой, Ибни Моча ва Доримӣ ва Тирмизӣ гүфтааст, ки ин ҳадис ҳасану саҳеҳ аст). Ин боб фасли сеюм надорад.

Боб андар ҳарами Макка، Аллоҳ таъоло онро ҳифз кунад

Фасли аввал

٢٧١٥ - [متفق عليه) عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استفترم فانفروا ". وقال يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله ولم يحل لي إلا ساعة من نخار فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيمة لا يعضد شوكيه ولا ينفر صيده ولا يلقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاها ". فقال العباس: يا رسول الله إلا الأذخر فإنه لقيهم ولبيوتحم؟ فقال: "إلا الأذخر".

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегўяд, ки Расуулллоҳ ﷺ дар рӯзи фатҳи Макка фармуд: Дигар ҳичрат фарз нест (аз Макка ба Мадина), лекин ҷиҳод аст ва холис гардонидани ният ва чун барои ҷиҳод даъват шудед, барои ҷиҳод бароед. Ҳамчунон Паёмбар ﷺ дар рӯзи фатҳи Макка фармуд: Ба дурусти ки Аллоҳ ин шаҳрро дар рӯзи оғаридани осмонҳо ва замин ҳаром гардонида аст, пас он ба

сабаби ҳурмати Аллоҳ то рӯзи қиёмат ҳаром аст ва ба дурусти ки пеш аз ман барои ҳечкас қитол кардан дар ин шаҳр ҳалол нагардидааст ва барои ман низ ҷуз як соате аз рӯз ҳалол нагардидааст, пас он то рӯзи қиёмат ба ҳурмати Аллоҳ ҳаром аст, хори он бурида нашавад ва сайди он туронида нашавад ва бар замин афтодай ҳарамро нагирад, магар касе ки онро бишиносад ё ба соҳиби вай бишиносонад ва бидиҳад ва алафу гиёҳи он даравида нашавад. Аббос разияллоҳу анҳу гуфт: Магар изхирро истисно кун, зоро ки он мавриди ниёзи оҳангарон ва заргарон аст ва дар хонаҳо низ ба кор мeraвад. Паёмбар ﷺ фармуд: Магар изхир (яъне магар дара-видани изхир ҳалол аст). (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢ - [متفق عليه] وفي رواية لأبي هريرة: "لا يغضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد". ٢٧١٦

Ва дар ривояти Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу омадааст, ки дарахти он бурида нагардад ва чизи афтодаро касе ҷуз талошкунанда барнадорад.

٣ - [صحيح] وعن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحمل لأحدكم

أن يحمل بمنكمة السلاح". رواه مسلم

Чобир разияллоҳу анҳу мегӯяд аз Расулуллоҳ ﷺ шунидам, ки мефармуд: Барои ҳеч кас дар Макка силоҳ бардоштан дуруст нест. (Ривояти Муслим)

٤ - [متفق عليه] وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه

المغفر فلما نزعه جاء رجل وقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة. فقال: "اقتله".

Анас разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ дар рӯзи фатҳи Макка ба Макка дохил шуд, дар ҳоле ки дар сари худ кулоҳи ҷангӣ дошт, чун кулоҳро аз сари худ гирифт, марде ба назди вай омада гуфт: Ибни Хатал¹ худро ба пардаҳои Каъба овехта аст, фармуд: Ӯро бикуш. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٥ - [صحيح] وعن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة

سوداء بغير إحرام. رواه مسلم

¹ Ибни Хатал муртад буд ва мусалмонеро қатл намуда буд.

Чобир разияллоху анҳу мегўяд: Расулуллоҳ ﷺ дар рўзи фатҳи Макка дохили Макка шуд, дар ҳоле ки дар сари вай дастори сиёҳ буд ва эҳром набаста буд. (Ривояти Муслим)

٦ - [متفق عليه] وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم". قلت: يا رسول الله وكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: "يخسف وآخرهم ثم يعشون على نياحكم".

Оиша разияллоху анҳо мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Дар охири замон лашкарэ бар Каъба ҳамла мекунад то онро вайрон кунад, пас чун ба як майдони ҳамворе аз замин бирасанд, аз аввал то охир ҳамаи онҳо дар замин фурӯ мераванд. Оиша разияллоху анҳо мегўяд: Ман гуфтам: Эй Расулуллоҳ ﷺ читавр аз аввал то охир ҳамаи онҳо дар замин фурӯ мераванд, дар ҳоле ки дар байни онҳо мардуми бозор ва касоне ки аз ҷумлаи онҳо нестанд низ бошанд? Паёмбар ﷺ фармуд: Аз аввал то охир ҳамаи онҳо дар замин фурӯ бурда мешаванд ва дар рўзи қиёмат мувофиқи ниятҳои онон барангехта мешаванд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٧ - [متفق عليه] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يجرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة".

Абӯҳурайра разияллоху анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Каъбаро як марди ҳабашӣ хароб мекунад, ки дорои соқҳои хурду наҳиф мебошад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٨ - [صحيح] وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كأني به أسود أفحج يقلعها حجرا حجرا". رواه البخاري

Ибни Аббос разияллоху анҳу мегўяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Гӯё ки ман харобкундандаи Каъбаро мебинам, ки мардест сиёҳранг, ки поҳояш аз ҳам дур мебошад ва Каъбаро як-як санг аз бех канда хароб мекунад. (Ривояти Бухорӣ)

Фасли дүввум

٩ - [لم تتم دراسته] عن يعلى بن أمية قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "احتكر الطعام في الحرم إلحاد فيه". رواه أبو داود

Яъло ибни Умайя разияллоху анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ
фармуд: Дар Ҳарам маводи ғизоиро аз мардум боздоштан аз бе-
динй аст. (Ривояти Абӯдовуд)

١٠ - [صحيح] ٢٧٢٤

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكة: "ما أطيلك من بلد وأحبك إلى ولولا أن
قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك". رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا.

Ибни Аббос разияллоху анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ
хини баромадан аз Макка ба Макка гүфт: Чүбеҳтарин шаҳре будй ва чи
қадар туро дўст дорам ва агар қавми ман маро аз ту берун наме-
карданд, ҳечгоҳ ғайр аз ту дар ҷои дигаре зиндагӣ намекардам.
(Ривояти Тирмизӣ ва гүфт, ки ҳадис ҳасану саҳеҳ аст ва аз нигоҳи
иснод ғариф аст)

١١ - [صحيح] ٢٧٢٥
عليه وسلم واقعا على الحزورة فقال: "والله إإنك لخير أرض الله وأحب الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما
خرحت". رواه الترمذى وابن ماجه

Абдуллоҳ ибни Адӣ ибни Ҳамро разияллоху анҳу мегүяд, ки
Расулуллоҳ
ро шунидам, ки дар Ҳарура истода буд ва мегуфт: Эй
сарзамини Каъба ту беҳтарин гӯши замини Аллоҳ ҳастӣ ва ту маҳ-
буттарин сарзамини Аллоҳ барои Аллоҳ ҳастӣ, ва агар ман аз ту
бароварда намешудам, ҳечгоҳ намебаромадам. (Ривояти Тирмизӣ
ва Ибни Моча)

Фасли сеюм

١٢ - [متفق عليه) عن أبي شريح العدوبي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث العواث إلى مكة: أذن لي أيها الأمير أحدهما قولاً قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناني ووعاه قلبي وأبصّرته عيني حين تكلم به : حمد الله وأثني عليه ثم قال: " إن مكة حرمها الله ولم يجرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعذن بها شجرة فإن أحد ترخص بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له : إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم وإنما أذن لي فيها ساعة نمار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس وليس لها شاهد الغائب ". فقبل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبو شريح إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدرا ولا فارا بخرية. متفق عليه . وفي البخاري: الخزبة الجنائية.

Абӯшурайҳ Адавӣ разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки вай ба Амр ибни Саъид (ки аз тарафи Абдулмалик ибни Марвон волии Мадина буд) гуфт: Дар ҳоле ки ў ба Макка (барои шаҳид кардани Абдуллоҳ ибни Зубайр) лашкарҳоро мефиристод, гуфт: Эй амир ба ман иҷозат бидех, ки як ҳадиси Паёмбар ﷺ-ро бароят баён кунам, ки дар хутбаи рӯзи дуввуми фатҳи Макка онро гуфт, ки ба гушҳоям шунидам ба қалbam онро фаро гирифтам ва ба ҷашмонам Паёмбар ﷺ-ро дидам, ки вақте шурӯъ ба сухан задан намуд, ҳамду санои Аллоҳро баён намуд ва сипас фармуд: Ба дурусти ки Аллоҳ ҳаром гардонид (бузургӣ ва азamat бахшид) ва мардум онро ҳаром нагардонидаанд, пас барои касе ки ба Аллоҳ ва рӯзи охират имон дорад раво нест, ки хунеро дар он бирезад ва ё дарахтеро қатъ қунад ва агар гуфт шавад, ки барои Расулуллоҳ ﷺ иҷозати қитол дода шуда буд, пас ба вай бигуед, ки Аллоҳ ба паёмбари Худ иҷозат дода буд ва барои шумо иҷозات надодааст ва ба дурусти ки дар як соате аз рӯз иҷозات дода شуд ва ҳурмати он бозгашт ва имрӯз ҳамчун дирӯз ҳаром аст, пас бояд ки ҳозирин ин суханро ба ғоибҳо бирасонанд. Ба Абӯшурайҳ гуфта шуд, ки дар ҷавоби ту Амр чӣ гуфт? Абӯшурайҳ гуфт, ки ў дар ҷавоб гуفت: Эй Абӯшурайҳ ман ин ҳадисро беҳтар аз ту медонам ва Ҳарам гунаҳгорро паноҳ

намедиҳад ва на гурезанда ба хунро ва на касеро паноҳ медиҳад, ки бинобар чинояте гурехта бошад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۱۳] (لم تتم دراسته) وعن عیاش بن أبي ریبعة المخزومی قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "لا تزال هذه الأمة بخير ما عظموا هذه الحرمة حق تعظيمها فإذا ضيغوا ذلك هلكوا". رواه ابن ماجه

Айёш ибни Абӯрабиъаи Махзумӣ мегӯяд, ки Расулуллоҳ фармуд: Ин уммат то вақте ба хайр ва саломати хоҳад буд, ки ба таври саҳеҳ ва дуруст Ҳарами Маккаро таъзим кунанд ва вақте ки онҳо таъзим ва такрими онро зоеъ кунанд, ҳалок хоҳанд шуд. (Ривояти Ибни Моча).

Боб андар ҳарами Мадина, Аллоҳ онро ҳифз кунад

Фасли аввал

[۱] (متفق عليه) عن علي رضي الله عنه قال: ما كتبنا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: "المدينة حرام ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثاً أو آوى حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أحضر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل ومن ولى قوماً بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل".

وفي رواية لهم: "من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل".

Аз Алӣ разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки аз Расулуллоҳ чизеро ҷуз Қуръон ва он чи дар саҳифа аст нанавиштаем. Ӯ мегӯяд: Расулуллоҳ фармуд: Мадина ҳаром аст ва ҳудуди он миёни Айр ва Савр аст. Пас касе ки дар он бидъате орад ё мубтадиъero ҷой диҳад, бар вай лаънати Аллоҳ, лаънати малоика ва лаънати ҳамаи мардум аст ва аз вай на фарз ва на нафл қабул мегардад. Аҳд ва зиммаи ҳамаи мусалмонон яке аст, ки ҳифз ва нигаҳдоштани он бар як мусалмони одӣ низ фарз аст ва касе ки аҳд ва зиммаи мусалмонеро бишканад, бар вай лаънати Аллоҳ,

лаънати фариштагон ва лаънати ҳамаи мардум аст, ки аз ў на фарз ва на нафл қабул мегардад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Ва дар ривояте аз Бухорӣ ва Муслим омадааст, ки касе ки худро ба касе ҷуз падари худ нисбат диҳад ва ё касе ки дӯстӣ қунад гурӯҳеро беризой дӯстон ва пайвастагони вай, бар вай лаънати Аллоҳ ва фариштагон ва ҳамаи мардум аст, на аз вай фарз қабул мегардад ва на нафл.

٢ - [صحيح) وعن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِن أَحْرَم مَا بَيْنَ لَابَيِّيْنَ الْمَدِيْنَةِ أَنْ يَقْطُعَ عَضَاهُنَّا أَوْ يَقْتُلَ صَيْدَهُنَّا" وَقَالَ: "الْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَا يَدْعُهَا أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا بَدَلَ اللَّهُ فِيهَا مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَلَا يَبْثِتْ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَاهِهَا وَجْهَهُنَّا إِلَّا كُنْتَ لَهُ شَفِيعًا أَوْ شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رواه مسلم

Саъд разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Ман ҳаром мегардонам миёни ҳар ду қуҳи Мадинаро, ки дараҳтони вай бурида шавад ё шикори вай кушта шавад ва фармуд, ки Мадина барои сокинони вай беҳтар аст, агар онҳо бидонанд, ҳеч касе онро ба берағбатӣ тарк намекунад ва эътирозе ва рӯ гардонӣ аз он намекунанд, магар ин ки Аллоҳ ўро бадал намуда ба ҷои вай каси дигареро меорад ва касе ки бар саҳтӣ ва меҳнат ва машаққат ва гуруснагӣ дар Мадина сабр ва ё барҷоӣ монад ман ўро дар рӯзи охират шафоат мекунам ё ин ки бар итоати вай гувоҳӣ медиҳам. (Ривояти Муслим)

٣ - [صحيح) وعن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَصِيرُ عَلَى لَأْوَاهِهِنَّا الْمَدِيْنَةُ وَشَدَّحَهَا أَحَدٌ مِنْ أَمْيَّتِهِنَّا إِلَّا كُنْتَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ". رواه مسلم

Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расууллоҳ ﷺ фармуд: Касе ки аз үммати ман бар саҳтӣ ва машаққати Мадина сабр қунад, ман дар рӯзи қиёмат ўро шафоат мекунам. (Ривояти Муслим)

٤ - [صحيح) وَعَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا أَوَّلَ الشَّمَرَةَ جَاءُوكُمْ بِهِ إِلَيْنِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا أَخْذَهُمْ قَالَ: "اللَّهُمَّ باركْ لَنَا فِي ثَمَرَنَا وَبَاركْ لَنَا فِي مَدِيْنَتَنَا وَبَاركْ لَنَا فِي صَاعَنَا وَبَاركْ لَنَا فِي مَدْنَانَا اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنَّهُ دُعَاؤُكَ لِلْمَدِيْنَةِ بِمَثْلِ مَا دُعَاكَ مَلَكَةً وَمُثْلَهُ مَعَهُ" . ثُمَّ قَالَ: يَدْعُو أَصْغَرُ وَلِيدَ لَهُ فَيُعْطِيهِ ذَلِكَ الشَّمَرَةَ. رواه مسلم

Аз Абұхурайра разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегүяд: Вақте ки мардум меваи навро мединанд, онро ба Расулуллоҳ ﷺ меоварданد ва чун Расулуллоҳ ﷺ онро мегирифт, мегүфт: Эй Аллоҳ дар меваи мо баракат ва ағзұнй дәх ва дар соғы мө баракат дәх ва дар муди мө баракат дәх, эй Аллоҳ ба дурусти ки Иброҳим алайхис салом бандай Ту, дұсти холиси Ту ва паёмбари Ту буд ва ман низ банда ва паёмбари Ту ҳастам ва ба дурусти ки Иброҳим алайхис салом Туро дар ҳаққи Макка дуо кард ва баракат хост ва ман аз Ту ду чандони дуои Иброҳим алайхис саломро барои Мадина мекохам, сипас хурдтарин тифле аз аҳли байтре мекост ва он меваро ба вай медод. (Ривояти Муслим)

٥ - [صحيح) وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ فَجَعَلَهَا حِرَاماً وَإِنِّي حَرَمْتُ الْمَدِينَةَ حِرَاماً مَا بَيْنَ مَأْزِمِيهَا أَنْ لَا يَهْرَاقَ فِيهَا دَمٌ وَلَا يَحْمِلَ فِيهَا سَلاَحٌ لِقَتَالٍ وَلَا تَخْبِطَ فِيهَا شَجَرَةٌ إِلَّا لَعْلَفٌ". رواه مسلم

Абұсаъид разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ба дурусти ки Иброҳим алайхис салом Маккаро таъзим намуда онро ҳарам гардонид ва ман Мадинаро таъзим намуда онро ҳарам гардонидаам, миёни ду тарафи онро, ки бояд дар он барои ҹанг силоҳ бардошта нашавад ва баргҳои дараhtonи он резонда нашавад, магар барои алафи ҷонварон. (ривояти Муслим)

٦ - [صحيح) وعن عامر بن سعد: أَنْ سَعْدًا رَكَبَ إِلَى قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ فَوَجَدَ عَبْدًا يَقْطَعُ شَجَرًا وَيَخْبِطُهُ فَسَلَبَهُ فَلَمَّا رَجَعَ سَعْدٌ جَاءَهُ أَهْلُ الْعَبْدِ فَكَلَمُوهُ أَنْ يَرْدُ عَلَى غَلَامَيْهِمْ أَوْ عَلَيْهِمْ مَا أَخْذَ مِنْ غَلَامَيْهِمْ فَقَالَ: مَعَاذُ اللَّهِ أَنْ أُرْدَ شَيْئًا نَفَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنِّي أَنْ يَرْدَ عَلَيْهِمْ. رواه مسلم

Омир ибни Саъд разияллоҳу анҳу мегүяд, ки падари вай Саъд разияллоҳу анҳу савор шуда ба тарафи қасри ҳуд дар Ақиқ ҳаракат намуд ва дар аснои роҳ ғуломеро дид, ки дараҳтеро мебурад ё баргҳои онро мерезад, пас чома ва силоҳи вайро гирифт, чун Саъд баргашт, аҳли он ғулом ба назди саъд разияллоҳу анҳу омада хости баргардонидани ашёе шуданд, ки ӯ аз ғуломи онҳо гирифта буд. Вай гүфт: Ба Аллоҳ паноҳ мечүям, ки чизе баргардонам, ки онро Паёмбар алайхис салом бароям дода ва ғанимат гардонида аст ва аз додани он даст кашид. (Ривояти Муслим)

[٧ - متفق عليه] ٢٧٣٤

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعلّم أبو بكر وبلال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخربته فقال: "اللهم حب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في ساعها ومدّها وانقل حماها فاجعلها بالحقيقة".

Оиша разияллоҳу анҳо мегўяд: Вақте ки Расулуллоҳ  ба Мадина омад, Абӯбакр ва Билол разияллоҳу анҳуморо таб гирифт, пас назди Расулуллоҳ  омадам ва ўро хабар кардам. Пас  фармуд: Эй Аллоҳ Мадинаро барои мо ҳамчун Макка балки бештар аз он маҳбуб гардон ва ҳавои онро дуруст ва гуворо гардон ва барои мо дар соъ ва муди Мадина баракат ва афзунӣ дех ва таби онро ба ҷои Мадина ба Ҷухфа бибар (ки дар он вақт яҳуд дар онҷо сукунат доштанд). (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[٨ - صحيح] ٢٧٣٥

سوداء ثأرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت مهيبة فتأولتها: أن وباء المدينة نقل إلى مهيبة وهي الحقيقة". رواه البخاري

Абдуллоҳ ибни Умар разияллоҳу анҳу дар мавриди хоби Паёмбар , ки дар мавриди Мадина дида буд, мегўяд, ки Паёмбар  фармуд: Як зани сиёҳро дидам, ки мӯйҳояш жулида ва парешон буд ва аз Мадина берун рафта ба Ҷухфа фурӯд омад ва ман онро интавр таъбир кардам, ки бо вай Мадина ба Ҷухфа рафт. (Ривояти Бухорӣ)

[٩ - متفق عليه] ٢٧٣٦

وسلم يقول: "يفتح اليمين فيأتي قوم ييسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح الشام فيأتي قوم ييسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ويفتح العراق فيأتي قوم ييسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون".

Суфён ибни Абӯзухҳайр разияллоҳу анҳу мегўяд аз Расулуллоҳ  шунидам, ки мегуфт: Яман фатҳ мешавад, пас як гурӯҳе бо аҳлу иёл ва тобеъони худ мекучанд ва ба онҷо мераванд ва гар медонистанд Мадина барои онҳо беҳтар буд ва Шом фатҳ мешавад, пас гурӯҳе бо аҳлу иёл ва тобеъони худ ба онҷо мекучанд ва агар онҳо бидонанд Мадина барояшон беҳтар аст ва Ироқ фатҳ мешавад, пас

гурӯхе ба он сў бо ахлу иёл ва тобеъони худ мекучанд, агар онҳо бидонанд Мадина барои онҳо беҳтар аст. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۱۰ -] (متفق عليه) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت بقرية تأكل القرى . يقولون : يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما ينفي الكبير حبّت الحديد".

Абӯҳурайра разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ман амр шудаам, ки ба дехае ҳичрат кунам, ки дехаҳои дигарро фурӯ мебарад ва бар онҳо ғолиб меояд, ки онро Ясриб ё Мадина гӯянд, ки мардум бадро аз байн мебарад ва дур меронад, чунончи кураи оҳангар палидӣ ва чирки оҳанро дур карда аз байн мебарад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

[۱۱ -] (صحيح) وعن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنَّ اللَّهَ سَمِيَّ الْمَدِينَةَ طَابَةً". رواه مسلم

Чобир ибни Самура разияллоҳу анҳу мегӯяд: Аз Расулуллоҳ ﷺ шунидаам, ки мегуфт: Аллоҳ Мадинаро ба Тоба (пок, хуб, хушгу-вор) номидааст. (Ривояти Муслим)

[۱۲ -] (متفق عليه) وعن جابر بن عبد الله: أن أعرابياً بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الأعرابي وعلّك بالمدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أقلني بيتعي فأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءه فقال: أقلني بيتعي فأبي فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّمَا الْمَدِينَةَ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي حَبْثَهَا وَتَنْصُعُ طَبَيْهَا".

Чобир ибни Абдуллоҳ разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки як бодиянишине бо Расулуллоҳ ﷺ байъат кард, пас ўро дар Мадина таби шадид гирифт ба назди Паёмбар ﷺ омада гуфт: Эй Муҳаммад ﷺ байъати маро ба ман баргардон. Паёмбар ﷺ аз баргардондани байъати он худдорӣ намуд, дубора омад ва баргардонидани байъати худ шуд, Паёмбар ﷺ худдорӣ намуд. Бори сеюм боз омад ва гуфт: Байъатамро дубора ба ман баргардон. Паёмбар ﷺ худдорӣ намуд, пас он бодиянишин аз Мадина берун рафт. Паёмбар ﷺ фармуд: Мадина ҳамчун курааст, ки палидии худро дӯр мекунад ва покии худро холис мегардонад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٧٤٠ - [صحيح] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقوم الساعة حتى تغلي المدينة شرارها كما ينفي الكبير خبث الجديد". رواه مسلم

Абұхұрайра разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Қиёмат барпо намешавад, то ки Мадина мардуми бад ва шарири худро چунон аз байн бибарад, ки кураи оқангар палидій ва чирки оқанро аз байн мебарарад. (Ривояти Муслим)

٢٧٤١ - [متفق عليه] وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال".

Абұхұрайра разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Дар роҳҳо ва дарвозаҳои Мадина фариштагон ва нигаҳбононеанд, ки вабо ва Даҷчол дохили Мадина шуда наметавонанд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٧٤٢ - [متفق عليه] وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من بلد إلا سيطئه الدجال إلا مكة والمدينة ليس نقب من أنقاها إلا عليه الملائكة صافين بحرسوها فينزل السبحة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رحفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق".

Анас разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ҳеч шаҳре нест, магар ин ки Даҷчол дар он дохил мешавад ва онро поймол ва табоҳ мекунад, چуз Макка ва Мадина, ки бар ҳамаи дарвозаҳо ва роҳҳои вай фариштагон саф баста истодаанд ва онро ҳиросат ва нигаҳбонӣ мекунанд. Даҷчол бар як замини шуразори Мадина фурӯд меояд ва Мадина аҳл ва сокинони худро се мартаба мечунбонад, пас ҳар коғир ва муноғиқро берун меандозад, ки ба тарафи Даҷчол мераванд. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٧٤٣ - [متفق عليه] وعن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انفع كما ينماع الملح في الماء".

Саъд разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Касе ки бо Мадина ва мардуми Мадина макру фиреб мекунад, چунон ҳал ҳоҳад шуд, ки намак дар об ҳал мешавад. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٧٤٤ - [صحيح] وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر فنظر إلى جدرات المدينة أوضع راحلته وإن كان على دابة حركها من حبها. رواه البخاري

Анас разияллоҳу анҳу мегӯяд, вақте ки Расууллоҳ  аз сафаре ба тарафи Мадина бармегашт чун деворҳои Мадинаро мединд, шутури худро ба суръат меронд ва гар бар чорпои дигар мисли асп, хар ва ғайра савор мебуд, онро ҷиҳати тез рафтан мечунбонид аз ҷиҳати он ки Расууллоҳ  Мадинаро зиёд дӯст медошт.

(Ривояти Бухорӣ)

٢٧٤٥ - [١٨] (متفق عليه) وعنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحَدٌ فَقَالَ: "هَذَا جَبَلٌ يَجْبَنَا وَنَجْبَهُ
اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَّةَ وَإِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابْتِيهَا".

Анас разияллоҳу анҳу мегӯяд, вақте ки Расууллоҳ  кӯҳи Уҳудро дид, фармуд: Ин кӯҳест, ки моро дӯст дорад ва мо ўро дӯст дorum. Эй Аллоҳ ба дурусти ки Иброҳим алайҳис салом Маккаро ҳарам гардонид ва ман байнин ҳар ду тарафи Мадинаро ҳарам мегардонам. (Ривояи Бухорӣ ва Муслим)

٢٧٤٦ - [١٩] (صحیح)

وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَحَد جَبَلٌ يَجْبَنَا وَنَجْبَهُ". رواه البخاري

Саҳл ибни Саъд разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расууллоҳ  фармуд: Кӯҳи Уҳуд кӯҳест, ки ў моро дӯст дорад ва мо ўро дӯст медорем. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

Фасли дуввум

٢٧٤٧ - [٢٠] (لم تتم دراسته) عن سليمان بن أبي عبد الله قال: رأيت سعد بن أبي وقاص أخذ رجلاً
يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فحجاءه مواليه فكلموه فيه فقال: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال: "من أخذ أحداً يصيد فيه فليس به". فلا أرد عليكم طعمة
أطعميها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه. رواه أبو داود

Сулаймон ибни Абӯабдуллоҳ разияллоҳу анҳу мегӯяд: Саъд ибни Абӯвақъос разияллоҳу анҳу дидам, ки мардеро гирифт, ки дар ҳарами Мадина шикор мекард, ба хотири он ки Паёмбар  шикор карданро дар онҷо ҳаром гардонида аст Саъد ибни Абӯвақъос разияллоҳу анҳу ҷомаҳои вайро аз наздаш гирифт, пас ёрони вай омаданд ва хостори баргардонидани ҷомаи вай шуданд, ў гуфт, ки Паёмбар  ин ҳарамро ҳаром гардонида аст ва фармуда

аст: Касе ки шикоркунандаеро дар инчо бигирад, бояд ки раҳт ва силоҳи вайро бигирад. Пас чизеро ки Паёмбар ﷺ ба ман додааст онро бароятон боз намегардонам, вале агар хостани бошед қимати онро бароятон медиҳам. (Ривояти Абӯдовуд)

٢١ - [(لم تتم دراسته) وعن صالح مولى لسعد أن سعداً وجد عبيداً من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة فأخذ متعاهماً وقال يعني لمواليهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي أن يقطع من شجر المدينة شيءٍ وقال: "من قطع منه شيئاً فلمن أخذه سلبه". رواه أبو داود

Аз Солеҳ ғуломи озодкардаи Саъд разияллоҳу анҳу ривоят аст, вай мегӯяд, ки Саъд разияллоҳу анҳу чанд тан аз ғуломони Мадинаро гирифт, ки дараҳтони Мадинаро мебуриданд. Пас раҳт ва ҷомаи онҳоро аз наздашон гирифт ва ба мавлои онҳо гуфт: Аз Расулуллоҳ ﷺ шунидаам, ки манъ мефармуд аз қатъ кардани дараҳтони Мадина ва мегуфт: Агар касе аз дараҳтони Мадина чизеро бибурад, пас касе ки ўро бигирад ва ўрост, ки матоъ ва раҳт ва силоҳи вайро аз наздаш бигирад. (Ривояти Абӯдовуд)

٢٢ - [(لم تتم دراسته) وعن الزبير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن صيد وج وضاهه حرم الله". رواه أبو داود وقال محبى السنّة: "وج ذكروا أنحا من ناحية الطائف وقال الخطابي: "إنه بدل "إنها".

Аз Зубайр разияллоҳу анҳу ривоят аст вай мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Ба дурусти ки шикори Ваҷ (номи як водӣ аст) ва буридан дараҳтони он ҳаром аст ва онро Аллоҳ ҳаром гардонида аст. (Ривояти Абӯдовуд) Ва Мӯҳйиссуннат мегӯяд: Олимони ҳадис гуфтанд, ки Ваҷ дар тарафи Тоиф қарор дорад ва Ҳаттобӣ ба ҷои иннаҳу иннаҳо гуфтааст.

٢٣ - [صحيح] (صحيح) وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من استطاع أن يموت بالبلدية فليميت لها فإني أشفع من يموت بها". رواه أحمد والترمذى وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب إسنادا .

Ибни Умар разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расулуллоҳ ﷺ фармуд: Касе ки метавонад дар Мадина бимирад, бояд дар Мадина бимирад, зоро ман касеро ки дар Мадина бимирад шафоат мекунам. (Ривояти Аҳмад, Тирмизӣ ва гуфтааст, ки ин ҳадис ҳасану саҳеҳ ва иснодаш ғариб аст).

٢٤ - [(لم تتم دراسته) وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آخر قرية من قرى الإسلام خراباً المدينة". رواه الترمذى وقال: هذا حديث حسن غريب.

Абұхурайра разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ фармуд: Охирон шаҳре ки аз шаҳрҳои исломӣ ҳароб мегардад, шаҳри Мадина аст (ки баъд аз ҳаробии он қиёмат барпо мегардад). (Ривояти Тирмизӣ ва гуфтааст, ки ин ҳадис засану ғариб аст).

٢٥ - [(لم تتم دراسته) وعن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيْيَ: أَيُّ هُؤُلَاءِ الْمُلَائِكَةِ نَزَلَتْ فِيهِ دَارُ هَجْرَتِكَ الْمَدِينَةُ أَوْ الْبَحْرَيْنُ أَوْ قَسْرِيْنَ". رواه الترمذى

Чарир ибни Абдуллоҳ разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ фармуд: Аллоҳ ба ман вахӣ фиристода аст, ки ба ҳар як аз ин се ҷо қи ҳичрат кунӣ, пас ҳамон дори ҳичрати ту аст, Мадина ё Баҳрайн ё Қиннасрин. (Ривояти Тирмизӣ)

Фасли сеюм

٢٦ - [صحيح) عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يدخل المدينة رب المسيح الدجال لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان". رواه البخاري

Абӯбакра разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ фармуд: Рӯб ва хавфи Даҷҷол дар Мадина дохил намешавад ва дар он рӯз Мадинаро ҳафт дарвоза мебошад, ки дар ҳар дарвоза ду фаришта вазифадор мебошад. (Ривояти Бухорӣ)

٢٧ - [(متفق عليه) وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِينَةِ ضَعْفَيْ ما حَعَلَتْ بِمَكَةَ مِنَ الْبَرَكَةِ".

Анас разияллоҳу анҳу мегүяд, ки Расулуллоҳ гуфт: Эй Аллоҳ ду баробари Макка ба Мадина баракат дех. (Ривояти Бухорӣ ва Муслим)

٢٨ - [(ضعيف) وعن رجل من آل الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زارني متعمداً كان في جواري يوم القيمة ومن سكن المدينة وصبر على بلاها كدت له شهيداً وشفيعاً يوم القيمة ومن مات في أحد الحرمتين بعثه الله من الآمنين يوم القيمة".

Мардे аз оли Хаттоб мегүяд, ки Расулуллоҳ фармуд: Касе ки ба қасди зиёрати ман биёяд ва маро зиёрат кунад, дар рӯзи

қиёмат дар паҳлуи ман ва дар паноҳи ман бошад ва касе ки дар Мадина сукунат қунад ва бар саҳти ва тақлифи вай сабр қунад дар рӯзи қиёмат вайро шафоат меқунам ва бар вай гувоҳ ҳоҳам буд. Ва касе ки дар яке аз ду ҳарам бимирад, Аллоҳ ўро дар рӯзи қиёмат аз азоб эмин барангезад.

٢٧٥٦ - [ضعيف]

وعن ابن عمر مرفوعاً: "من حج فزار قبرى بعد موته كان كمن زارني في حياتي". رواه البهقى في شعب الإيمان.

Ибни Умар разияллоҳу анҳу ба таври марғӯъ ривоят карда мегӯяд: Касе ки ҳаҷ қунад ва қабри маро зиёрат қунад, ҳамчун касе аст, ки маро дар ҳаёти ман зиёрат қунад. (Ин да ҳадисро Байҳақӣ дар Шуъаб-ул-имон ривоят кардааст, лекин ҳардӯяшон заифанд)

٢٧٥٧ - [ضعيف لإرساله] وعن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالساً وقرب

بحفر بالمدينة فاطلع رحل في القبر فقال: بنس مضجع المؤمن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بنس ما قلت" قال الرجل إين لم أرد هذا إنما أردت القتل في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا مثل القتل في سبيل الله ما على الأرض بقعة أحب إلى أن يكون قبرى بما منها" ثلث مرات. رواه مالك مرسلة.

Яхё ибни Саъид разияллоҳу анҳу мегӯяд, ки Расууллоҳ нишаста буд ва як қабр дар Мадина қанда мешуд, марде ба тарафи қабр илтифот карду гуфт: Қабр барои мӯъмин хобгоҳи баде аст. Паёмбар фармуд: Он чи гуфтӣ ҳарфи баде буд. Он мард гуфт: Ҳадафи ман ин набуд ки марги мӯъминро накуҳиш қунам, балки ҳадафи ман нахустин кушта шудан дар роҳи Аллоҳ буд. Паёмبار фармуд, ки мурдан дар Мадина беҳтар аз шаҳодати дар роҳи Аллоҳ аст дар рӯи замин ҳеч гушае беҳтар ва маҳбубтар аз Мадина нест, ки дӯст дошта бошам, ки қабрам дар онҷо бошад ва ин матлабро се бор гуфт. (Молик ба таври мурсал ривоят кардааст)

٢٧٥٨ - [صحيح] وعن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب: سمعت رسول الله صلى الله عليه

وسلم وهو بوادي العقيق يقول : أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرة في حجة . وفي رواية: "قل عمرة وحجنة". رواه البخاري

Ибни Аббос разияллоҳу анҳу мегӯяд: Умар ибни Хаттоб разияллоҳу анҳу гуфт: Аз Расууллоҳ , ки дар водии Ақиқ буд шунидам,

ки мефармуд: Имшаб аз тарафи Аллоҳ наздам фариштае омад ва гуфт дар ин водии муборак намоз бихон ва бигӯ ки савоби намоз хондан дар ин водӣ баробар бо умрае аст, ки бо ҳаҷ адо карда шавад. Ва дар ривояте омадааст, ки бигӯ савоби намоз хондан дар ин водӣ баробар бо умра ва ҳаҷ аст. (Ривояти Бухорӣ)



Ба фазлу тавфиқи Аллоҳ таъоло баргардондани ин китоб шаби шанбе 17/зулқаъда/1440 ҳичрӣ мувофиқи 20 июли 2019 мелодӣ соати 1:37 дар Мадинаи Мунаввара ба охир расид. Аз Аллоҳ дархост мекунам, ки ин амалро дар мизони ҳасанотам қарор диҳад.

Ба қалами: Шаҳобиддин Солеҳ

ФЕҲРАСТ

| | |
|---|----|
| Китоби ҳач..... | 3 |
| Боб андар мавриди эҳром ва талбия..... | 13 |
| Боб андар қиссаи ҳаҷҷатулвадоъ..... | 17 |
| Боб андар дохил шудани Макка ва тавоф..... | 27 |
| Боб андар истодан дар Арафот..... | 36 |
| Боб андар баргаштан аз Арафот ва Муздалифа..... | 41 |
| Боб андар мавриди санг задан дар Ҷамарот..... | 46 |
| Боб андар мавриди ҳадя (қурбонӣ)..... | 48 |
| Боб андар тарошидани мӯи сар..... | 54 |
| Боб андар хутбаи рӯзи наҳр ва санг задан дар рӯзҳои ташриқ ва видоъ намудан..... | 58 |
| Боб андар баёни чизҳое ки бояд муҳрим аз онҳо иҷтииноб кунад.. | 65 |
| Боб андар парҳез кардани муҳрим аз ширкор кардан..... | 70 |
| Боб андар баёни боздошттан ва аз даст додани ҳач..... | 74 |
| Боб андар ҳарами Макка, Аллоҳ таъоло онро ҳифз кунад..... | 76 |
| Боб андар ҳарами Мадина, Аллоҳ таъоло онро ҳифз кунад..... | 81 |